

ДОНИШГОХИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ЗАБОНХОИ ХОРИЧИИ
ТОЧИКИСТОН БА НОМИ СОТИМ УЛУҒЗОДА

Ба ҳуқуқи дастнавис

ТДУ 892.+ 891.550

ТКБ 81.3 Араб+81.3 Тоҷ

C-21

САЙФУЛЛОЕВ МУСЛИҲИДДИН ҲАЙБУЛЛОЕВИЧ

**ИЛЁ АБУМОЗӢ ВА ТАҶСИРПАЗИРИИ Ӯ АЗ
РУБОИЁТИ УМАРИ ҲАЙЁМ**

Диссертатсия

барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD),
доктор аз рӯйи ихтисоси 6D021400 – Адабиётшиносӣ
(6D021403 – Таърихи адабиёт, равобити адабӣ)

Роҳбари илмӣ: доктори илми филология,
профессор Қурбонзода Рухшона Қурбон

Душанбе – 2023

МУНДАРИЧА

Муқаддима.....	3-12
БОБИ 1. РЎЗГОР ВА ОСОРИ ИЛЁ АБУМОЗӢ.....	13
1.1. Вазъи сиёсиву иҷтимоӣ ва фарҳангӣ-адабии замони зиндагии Илё Абумозӣ.....	13-21
1.2. Нақши адабони «Маҳҷар» ва Илё Абумозӣ ҳамчун намояндаи барҷастаи он дар густариши адабиёти араб.....	21-31
1.3. Зиндагиномаи ва мероси адабии Илё Абумозӣ.....	32-45
1.4. Мавзӯъҳои асосии ашъори шоир ва мавқеи андешаҳои иҷтимоӣ дар он.....	46-68
БОБИ 2. ТАЪСИРИ РУБОИЁТИ УМАРИ ХАЙЁМ БА АДАБИЁТИ МУОСИРИ АРАБ ВА ЭҶОДИЁТИ ИЛЁ АБУМОЗӢ.....	69
2.1. Омӯзиши рубоиёти Умари Хайём дар кишварҳои арабӣ.....	69 - 85
2.2. Қасидаи «Талосим»-и Илё Абумозӣ инъикосгари маонии рубоиёти Умари Хайём.....	85-96
БОБИ 3. ТАҲЛИЛИ МУҚОИСАВИИ АНДЕШАҲОИ УМАРИ ХАЙЁМ ВА ИЛЁ АБУМОЗӢ.....	97
3.1. Муаммои ҳастӣ дар рубоиёти Умари Хайём ва ашъори Илё Абумозӣ.....	97-109
3.2. Гузарандагии олам ва арзишҳои ҳаёти инсонӣ дар рубоиёти Умари Хайём ва осори Илё Абумозӣ.....	109-122
3.3. Хамр дар рубоиёти Умари Хайём ва осори Илё Абумозӣ.....	122-138
3.4. Озодандешӣ дар рубоиёти Умари Хайём ва шеъри Илё Абумозӣ.....	138-149
ХУЛОСА.....	150-153
ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЧАҲОИ ТАҲКИҚ.....	154
РЎЙХАТИ АДАБИЁТ.....	155-171
НАШРИ ТАЪЛИФОТИ ИЛМӢ ДАР МАВЗУИ ДИССЕРТАЦИЯ.....	172-173

МУҚАДДИМА

Мубрамияти мавзуи таҳқиқ. Аз сарчашмаҳои муҳимми ташаккул ва инкишофи ҳар як адабиёти миллӣ омӯзишу баҳрабардорӣ аз адабиёти ҳалқҳои дигар ва ниҳоят додугирифти байниҳамдигарии адабиётҳо маҳсуб меёбад. Қобили зикр аст, ки ягон адабиёти миллӣ мустақиман ва ё орӣ аз ҳама гуна таъсири беруна рушду нумуъ накардааст ва наҳоҳад кард. Барои ба вучуд омадани ҳар асар ё ташаккул ва такомули адабиёт сарчашмаҳои муайян мусоидат менамоянд.

Адабиётшинос ҳангоми омӯзиш ва таҳқиқи масъалаҳои муҳталифи пайвандҳои адабӣ, пеш аз ҳама ба омилҳои дохилӣ ва берунии ҷараёни адабӣ рӯ ба рӯ мешавад. Ҳодисаҳои мазкури адабӣ бо вучуди хусусиятҳои вижаашон ҷиҳатҳои умумии пурӯзвате низ доранд, ки барои муайян намудани шаклҳои равобити адабӣ ва зуҳурёбии онҳо нақши ҷиддие мебозанд. Ин равандро адабиётшиносон В.М. Жирмунский, Д.С. Лихачев, В.Г. Рейзов дар мисоли адабиёти рус ва иртиботи он ба адабиёти ҳориҷӣ ва ҳалқҳои дуру наздик омӯхта, хизмати шоиста анҷом додаанд.

Яке аз муҳаққиқони барҷастаи масъалаҳои равобити адабӣ, академик Н.И. Конрад таъқид менамояд, ки пайвандҳои фарҳангиву адабиро, пеш аз ҳама бояд чун ҳодисаи таърихии мушахҳас баррасӣ намуд. Вай навиштааст: «Пайвандҳои адабӣ – мақулаи мушахҳасу таъриҳӣ буда, миқёсу мақоми онҳо дар ҷараёни адабӣ ба таври кулӣ ва аҳамияти онҳо дар таърихи адабиёти ҳалқҳои алоҳида дар давраҳои гуногуни таъриҳӣ ва дар шароити муҳталифи таъриҳӣ гуногун будааст. Бинобар ин, омӯзиши робитаҳои адабӣ яке аз муҳимтарин вазоифи илми робиташиносӣ ба шумор меояд» [64, 319].

Адабиёти татбиқӣ, ки вазифааш омӯзиши қиёсии масъалаҳои адабӣ ва адабиётшиносии ду ва зиёда аз он мебошад, солҳои охир дар қишвари моҳамҷун як самти нав ва мустақили илми филология дар ҳоли шаклгирӣ қарор дорад. Истилоҳи «адабиёти татбиқӣ» дар ҳавзаҳои мӯътабари илмии адабиётшиносии ҷаҳон низ нав буда, аз охирҳои асри XX ҳамҷун самти муқоисавии нави илмӣ зуҳур кард. Таҳқиқоте, ки қаблан дар ин ришта сурат мегирифт, онро «робитаҳои адабӣ ё илмӣ» меномиданд.

Маълум аст, ки робитаҳои адабии тоҷикону арабҳо таърихи қадима дошта, бисёр густурда ва доманадор мебошад. Робитаҳои адабии ду тамаддуни бузург – тоҷикон ва арабҳоро аз рӯйи тули замонӣ, ба андешаи мо, ба 5 давра метавон чудо кард:

1) асрҳои III-VII, ки оғози робитаҳои адабии Арабу Аҷам мебошад. Дар ин давра бештар таъсири адабиёти паҳлавӣ ба адабиёти араб ба мушоҳида мерасад.

2) асрҳои VIII-IX. Ин давраро метавон боз ба ду қисм чудо кард: а) наҳзати тарҷума; б) адабиёти арабизабон.

Дар давраи аввал асосан таъсири адабиёти паҳлавӣ ба арабӣ ба назар мерасад. Дар ин давра империяи Сосониён шикаст ҳурда, сарзаминҳои Мовароуннахру Хурросон ба хилофати араб тобеъ шуда буданд. Бузургони миллати мо ба шумули Ибни Муқаффаъ, Абдуҳамиди Котиб, Ҳасан ибни Саҳл, Балозурӣ, Муҳаммад ибни Ҷаҳми Бармакӣ, Баҳром ибни Мардоншоҳ ва дигарон барои начот додани мероси ғании гузаштагони худ аз нобудӣ ба кори тарҷумаи осори таъриҳӣ, аҳлоқӣ, бадӣ, ситорашиносӣ, ҷуғрофӣ, пизишкӣ, мантиқ, фалсафа ва ғайра даст зада, осори зиёди паҳлавиро ба арабӣ тарҷума карданд, ки машҳуртари ни онҳо «Ҳазору як шаб», «Калила ва Димна», «Човидон хирад», «Номаи Тансар», «Рустам ва Исфандиёр», «Баҳроми Ҷӯбин», «Худойнома» ва ғайра мебошанд.

Давраи дуюм, ин ба вучуд омадани адабиёти арабизабон аст. Баъди гаравиш ба дини ислом бештар китобҳои динию аҳлоқӣ аз арабӣ ба форсии тоҷикӣ тарҷума шуданд. Илова бар ин, дар ҳавзаи адабӣ бо омӯҳтани забони арабӣ шоирони зиёди дузабона зухур карданд, ки дар шакл гирифтани адабиёти арабизабон мусоидат карданд. Зиёди Аъзам, Собити Кутнат, Мусои Шаҳавот, Абулаббоси Аъмо, Юнуси Котиб, Башшор ибни Бурд, Абуяъқуб Хураймии Сугдӣ, Абунувос, Абони Лоҳиқӣ, Саҳл ибни Ҳорун, Аллони Шуубӣ, Балозурӣ намояндагони барҷастаи адабиёти ин давра мебошанд.

3) асрҳои X-XIX. Бештари донишмандони бузурги мо ба мисли Абунасри Форобӣ, Абурайҳони Берунӣ, Абуалӣ ибни Сино, Маҳмуди Хоразмӣ,

Абумансури Саолибӣ ва ғайра дар ин давра асарҳои худро ба забони расмии хилофат, яъне арабӣ менавиштанд. Вале, мутаассифона, ин мероси бузурги гаронбаҳоро аксари муҳаққиқон ба адабиёти араб нисбат медиҳанд, ки дуруст нест.

4) асри XX. Дар ин давра рисолаҳое ба вуҷуд омаданд, ки ба меъёрҳои илми муосири ҷаҳонӣ ҷавобӣ буданд. Асарҳои зиёди адибони араб ба забони тоҷикӣ тарҷума шуданд ва баръакс «Ёддоштҳо»-и устод Айнӣ ва романи «Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро»-и Ҷ. Икромӣ, намунаҳои ашъори ҷудогонаи М. Турсунзода ба забони арабӣ тарҷума шуданд.

5) оғози асри XXI. Ин давраи соҳибистиколии Тоҷикистон буда, робитаҳои байнидавлатии қишвари мо бо қишварҳои арабӣ ба таври мустақиман, яъне бо ифтитоҳ шудани сафоратҳои ду қишвар густариш ёфтанд, ки равобити фарҳангӣ, адабӣ ва илмӣ истисно нест.

Мавзуи диссертатсияи мо «Илё Абумозӣ ва таъсирпазирии ўз рубоиёти Умари Хайём» идомаи мантиқии корҳои илмӣ дар ҳавзаи адабиёти татбиқӣ ва робитаҳои адабӣ мебошад. Ба иборати дигар, баррасии таъсири Умари Хайём ба адабиёти муосири араб, хусусан ба намояндаи адабиёти маҳҷар шоир Илё Абумозӣ меҳвари аслии рисолаи моро ташкил медиҳад.

Дараҷаи таҳқиқи мавзӯъ. Таҳқиқоти бунёдии донишмандоне чун А. Абдусаттор [42], Т. Мардонӣ [70], Н. Зоҳидӣ [60], У. Фаффорова [58], У. Юсуфӣ [92], Ф. Насриддинов [82], М. Раҷабова [87] ва М. Очилова [86] дар таҳқими робитаҳои илмӣ ҷойгоҳи маҳсус доранд.

Илова бар ин, вобаста ба мавзуи робитаҳои адабии Арабу Аҷам Ш. Каримова бо номи «Равобити адабии тоҷикӣ-арабӣ дар замони Истиқтоли Тоҷикистон (1991 – 2021)» рисолаи номзадӣ дифоъ кард, ки ҷамъбости равобити илмӣ ва таҳқиқи тоза дар самти арабшиносӣ дар 30 соли охир мебошад.

Рубоиёти Умари Хайём аз ибтидои асри XX сар карда, то имрӯз ба забони арабӣ 90 маротиба тарҷума шудааст. Агар таърихи тарҷумаҳои

рубоиёти Хайёмро аз лиҳози муҳтаво ба давраҳо тақсим намоем, онро мегавон ба се қисм ҷудо кард:

1) тарҷума; 2) таҳқики рубоиёти Хайём; 3) тарҷума ва таълифи асарҳои бадеӣ дар бораи Хайём.

Дар навбати худ метавон баҳши аввалро боз ба ҷор қисми дигар ҷудо кард: а) тарҷума аз забони асл; б) тарҷума аз тарҷума; в) тарҷума бо ду равиши муҳталиф; г) тарҷума бо забони лаҳҷа.

Рубоиёти Хайём дар сад соли охир дар Тоҷикистон борҳо нашр шуда, илова бар ин дар адабиётшиносии муосири тоҷик паҳлӯҳои гуногуни рубоиёти Хайём мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Аз ҷумла, метавон аз корҳои донишмандоне чун X. Мирзозода [78], М. Муллоаҳмад [80], С. Моҳирхӯҷа [89], А. Абдуманнонов [6], У. Назир [5], Гулруҳсор [13]. ёдовар шуд. Аммо дар миёни онҳо фақат мақолаи арзишманди арабшинос Т. Мардонӣ бо номи «Хайём дар Шарқи араб» [75] дар ҳусуси шуҳрати рубоиёти Умарӣ Хайём дар Шарқи араб баҳс мекунад.

Дар мавриди таъсирпазирии Илӯ Абумозӣ аз Умарӣ Хайём дар баъзе китобҳо, аз қабили «Дирасатун фи-ш-шეър-ил-арабий-ил-муосир»-и Шавқӣ Зайф [192], «Умар Ал-Хайём ва рубоиёту фӣ осор-ид-дирасайни-л-араб»-и Баккор Юсуф [122] ва амсоли инҳо зикр ёфтааст.

Чунонки мулоҳиза мешавад, дар адабиётшиносии тоҷик вобаста ба мавзуи таҳқиқи мо то кунун пажуҳиши мукаммал ва монографӣ сурат нағирифтааст.

Бо дарназардошти ин, дар диссертатсия кӯшиш шудааст, ки мавзуи таъсирпазирии Илӯ Абумозӣ аз рубоиёти Хайём бо равиши муқоисавӣ-таҳлилӣ мавриди пажуҳиш қарор гирифта, он ҳамчун намунаи барҷастаи густариши робитаҳои адабӣ ва ҳамbastagии суннатҳои адабии Арабу Аҷам арзёбӣ шавад.

Робитаи таҳқиқ бо барномаҳо ва мавзӯъҳои илмӣ. Масъалаҳое, ки дар диссертатсия мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд, бо барномаҳо ва мавзӯъҳои таҳқиқи илмӣ робитаи зич доранд. Натиҷаҳо ва хулосаҳои таҳқиқи илмӣ дар таҳия ва такмили барномаҳои таълимӣ нақши муҳим

бозида метавонад. Мавзуи диссертатсияи мазкур дар доираи яке аз самтҳои корҳои илмӣ-таҳқиқии кафедраи филологияи Шарқи Наздики факултети забонҳои Осиёи Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода таҳти унвони «Масъалаҳои мубрами филологияи Шарқ ва робитаҳои забониву адабӣ дар замони муосир (дар мисоли забон ва адабиёти форс ва араб)» анҷом ёфтааст.

ТАВСИФИ ҮМУМИИ ТАҲҚИҚ

Максади таҳқиқ. Ҳадафи диссертатсия таҳқиқи масъалаҳои таъсиргузорӣ ва таъсирпазирии адабӣ, дар мисоли осори шоири маҳҷарӣ Илё Абумозӣ ва «Рубоиёт»-и Умари Хайём аст.

Вазифаҳои таҳқиқ. Бо дарназардошти густардагии мавзӯъ, ки дар адабиётшиносии тоҷик бори нахуст мавриди таҳқиқ қарор мегирад, ба ҳаллу фасли вазифаҳои мушахҳаси зерин саъӣ карда шудааст:

- баррасии вазъи сиёсиву иҷтимоӣ ва фарҳангӣ-адабии замони зиндагии Илё Абумозӣ;
- таҳқиқи аҳволу осори Илё Абумозӣ ҳамчун намояндаи барҷастаи адабиёти «Маҳҷар»;
- муайян кардани ҷойгоҳи Илё Абумозӣ дар зухур, шаклгирӣ ва таҳаввули адабиёти «Маҳҷар»;
- таҳқиқи раванди таъсири адабиёти форсии тоҷикӣ, аз ҷумла навъи рубоӣ дар мисоли рубоиёти Умари Хайём ба адабиёти араб;
- таҳлили муқоисавӣ, сабкӣ ва хусусиятҳои адабии рубоиёти Хайём ва ашъори Илё Абумозӣ;
- баррасии муқоисавии қасидаи «Талосим»-и Илё Абумозӣ ва таъсири андешаҳои Хайём ба он;
- муайян кардани таъсири афкори фалсафӣ, риндӣ, майгусорӣ ва озодандешии Умари Хайём ба ашъори Илё Абумозӣ;
- таъйини нақши рубоиёти Умари Хайём ва таҳаввули ҷараёни романтизм дар адабиёти асри XX араб;

- баррасӣ ва ташхиси зухуроти суннатҳои адабӣ ва фарҳангии форсии тоҷикӣ дар адабиёти муосири араб.

Объекти таҳқиқ. Объекти асосии таҳқиқи диссертатсия таҳлили қиёсӣ ва баррасии мавзуии рубоиёти Умари Хайём ба ашъори Илё Абумозӣ мебошад.

Предмети таҳқиқ таҳлил ва баррасии шеъри форсии тоҷикӣ ва арабӣ мебошад, ки дар он масъалаҳои таъсиргузорӣ ва таъсирпазирӣ миёни адабиёти тоҷик ва араб дар мисоли рубоиёти Хайём ва ашъори Илё Абумозӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст.

Асосҳои назарии таҳқиқ. Асосҳои назариявии диссертатсия ба дастовардҳои илмии донишмандони ховаршинос ва адабиётшиносони ватанию хориҷӣ, ба монанди Ҷ. Зайдон, Ш. Зайф, М. Ас-Сибоӣ, Ҷ. Аз-Заҳовӣ, А. Ан-Наҷағӣ, А. Ромӣ, Э. Ян Рипка, В.М. Жирмунский, И. Ю. Крачковский, Е. Э. Брагинский, А. Е. Кримский, З. Сафо, С. Нафисӣ, А. Зарринкӯб, С. Ҳидоят, А. Мирзоев, М. Султонзода, Қ. Восеъ, М. Муллоаҳмадов, Т. Мардонӣ, Н. Зоҳидӣ, А. Абдусаттор, С. Муҳаммад, Б. Ас-Содот Ҳиҷозӣ ва дигарон бунёд ёфтааст.

Асосҳои методологии таҳқиқ. Диссертатсия дар асоси методи муқоисавӣ-таъриҳӣ ва таҳлили таъриҳӣ-типологӣ таълиф шудааст.

Сарчашмаҳои таҳқиқ. Сарчашмаҳои асосии диссертатсия «Рубоиёти Хайём» (бо забони асл) ва «Девонҳо»-и Илё Абумозӣ мебошад. Дар канори он, ҷиҳати қиёс тарҷумаҳои арабии рубоиёти Хайём мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд. Ба шумори муҳимтарин сарчашмаҳои таҳқиқ китобҳои «Таронаҳои Хайём»-и С. Ҳидоят, «Рубоиёти Хайём (ба чор забон тоҷикӣ-форсӣ, русӣ, ӯзбекӣ, англисӣ)»-и У. Назир, «Умари Хайём нобигаи тамаддуни ҷаҳонӣ»-и У. Назир, «Шинохти рубоиёти Умари Хайём»-и Г. Сафиева, девони «Илё Абумозӣ» (шарҳи И. Шамсуддин), девонҳои «Ал-Ҳамоил», «Ал-Ҷадовил», «Девон Илё Абумозӣ ал-ҷузъ-ус-сонӣ», «Тибр ва туроб», «Тазкор-ул-мозӣ» ва «Аҷмала мо катаба шоир-ут-талосим»-и И. Абумозӣ, «Рубоиёт Умар ал-Хайём»-и Н. Ваҳабӣ, «Рубоиёт-ул-Хайём»-и И. Ариз, «Рубоиёт-ул-Хайём»-и А. Ромӣ, «Умар ал-Хайём»-и Ҳ. Сарроф, «Даме

бо Хайём»-и А. Даштӣ, ва «Рубоиёт-ул-Умар ал-Хайём»-и С. ан-Наҷағӣ ва гайра шомил гардидаанд.

Навовариҳои илмии таҳқиқ. Дар қисмати бештари пажуҳишҳое, ки ба масъалаҳои мубрами арабшиносӣ марбутанд, асосан таъсири адабиёти араб ба адабиёти форсии тоҷикӣ ба мушоҳидатон мерасанд. Аммо мавзуи таҳқиқи мо баръакси он, яъне таъсири афкору орои адабиёти форсии тоҷикӣ ба адабиёти араб буда, аз ҷумлаи навовариҳои рисолаи ҳозир мебошад. Бар ин мабно, диссертатсияи мазкур бори аввал дар адабиётшиносӣ ва шарқшиносии тоҷик масъалаи таҳқиқи густардаи таъсири рубоиёти Хайём ба эҷодиёти Илё Абумозӣ, омӯзиши рӯзгору фаъолияти эҷодии Илё Абумозӣ, ҷойгоҳи адабии ӯ дар зуҳур, шаклгирӣ ва таҳаввули адабиёти «Маҳҷар», авҷ гирифтани ҷараёни романтизм дар адабиёти муосири араб ва таъсири афкори намояндагони адабиёти форсии тоҷикӣ, ба вижа Умари Хайём дар фарҳангу маънавиёти араб ҳамаҷониба таҳқиқу баррасӣ гардидааст.

Нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванд:

1. Илё Абумозӣ аз ҷумлаи шоирони барҷаста ва маъруфи адабиёти муосири араб буда, аз ҳуд осори адабии ғановатмандро ба мерос гузоштааст, ки қобили омӯзишу таҳқиқи мустақил ва ҷудогона мебошад.
2. Таҳқиқи зиндагинома ва осори Илё Абумозӣ дар шинохти ҷаҳонӣ ҳунарӣ ва муҳтассоти ашъорааш муҳим арзёбӣ мегардад. Паҳлуҳои баҳс-талаби зиндагинома ва осори шоир дар такя бо адабиёти мавҷудаи илмӣ-назариявӣ мушахҳас гардида, барои таҳқиқи минбаъдаи аҳвол ва ашъори шоир ҳамчун заминаи илмӣ мусоидат менамояд.
3. Адабиёти араб дар ибтидои асри XX ба таҳаввули густарда мувоҷеҳ шуда, бештари шоирон саъӣ ба он доштанд, ки бо ворид кардани маонии тоза дар шеъри суннатии араб қолабшиканӣ қунанд. Албатта, таъсири адабиёти аврупоӣ дар ин самт нақши муассир дорад. Ҳусусан, дар ибтидои асри нав адибони араб дар баробари тағйир додани муҳтавои шеър ба соҳтор ё қолаби он низ даҳл карданд ва шеъри озод ва сафед ба вучуд омада, аз мазмунҳои қолабии классики дурӣ ҷуста, ба шеър мазмунҳои иҷтимоӣ ва

ҳаётиро ворид карданد ва ҷараёни нави адабии «Маҳҷар» зуҳур кард. Илё Абумозӣ аз ҷумлаи шоирони пештози ин ҷараён буд. Лирикаи иҷтимоӣ дар ашъори ӯ ҷойгоҳи вижадашо дошта, ағлаби масоили марбут ба як инсони озод ва озодандеширо фаро мегирад, ки дар маҷмуъ ба як равиши хоси сабкӣ табдил ёфтааст. Аз ин дидгоҳ, омӯҳтани ашъори шоир муҳим арзёбӣ мегардад.

4. Масъалаи тарҷумаи рубоиёти Ҳайём ба забони арабӣ ва омӯзишу таҳқиқи аҳволу осори ин шоири файласуф дар кишварҳои арабӣ ва истиқболи гарми хонандагони араб аз андешаю афкори фалсафии Ҳайём барои зуҳури ҳайёмшиносии арабӣ мусоидат намудааст.

5. Дар мисоли қасидаи «Талосим»-и Илё Абумозӣ метавон дараҷаи таъсирпазирии шоири номии арабро ба рубоиёти Умари Ҳайём муайян кард.

6. Ҳусусиятҳои озодандешӣ дар шеъри Илё Абумозӣ ва рубоиёти Умари Ҳайём хеле равшан инъикос ёфта, ин ду шоир дар ашъори худ ба масъалаҳои муаммои вуҷуд, бевафоии дунё, ғанимат доностани умр, шодмониву ҳушгузаронӣ, зиндагии босаодати заминӣ, танқиди таассуб, мубориза бар зидди ҳурофотпарастӣ ва зуҳди риёкоронаи руҳониёну сӯфиёни авомфиреб яксон даҳл кардаанд, ки ҳамчун мавзуоти муштарак дар эҷодиёти онҳо ба шумор меравад.

Аҳамияти назариявӣ ва илмию амалии таҳқиқ дар он аст, ки натиҷаҳои бадастомада барои баррасию таҳлили масъалаҳои муҳталифи адабиётшиносиву шарқшиносӣ, маҳсусан, омӯзиши таъсири мутақобилаи фарҳангӣ забон ва адабиёти арабу форсии тоҷикӣ, таъсири афкори Умари Ҳайём ба Илё Абумозӣ, вижагиҳои сабку маҳсузини бадеии ашъор ва таъсири Ҳайём ба эҷодиёти шоири араб, мазомини муштараки ашъори Ҳайём ва Илё Абумозӣ, шуҳрати Умари Ҳайём дар фарҳангу адабиёти араб мусоидат ҳоҳанд кард. Диссертатсия барои муҳаққиқоне, ки ба таҳқиқи ашъори Умари Ҳайём ва таъсирпазирии Илё Абумозӣ аз адабиёти форсии тоҷикӣ мепардозанд, маводи фаровони илмӣ дода метавонад.

Афзун бар ин, маводи таҳқиқ метавонад дар таълифи минбаъдаи осори илмии доир ба робитаҳои адабӣ, дар таҳия ва нигориши китобҳои дарсӣ оид ба таърихи адабиёти тоҷику араб, таърихи адабиёти арабизабони мардуми форсу тоҷик барои риштаҳои филологии муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ, ҳамчунин барои хондани курсҳои маҳсуси лексия аз таърихи адабиёти арабизабони форсу тоҷик, таърихи тарҷума, равобити адабии арабиву форсу тоҷик ва назарияи адабиёт истифода шавад.

Мутобиқати мавзуми диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Мавзуи таҳқиқ ба шиносномаи ихтисоси илмӣ 6D021400 – Адабиётшиносӣ (6D021403 – Таърихи адабиёт, равобити адабӣ), барои дарёфти дараҷаи илмии доктор аз рӯйи ихтисоси (PhD), ки аз ҷониби КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст, мутобиқат менамояд.

Саҳми шаҳсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар он зоҳир мегардад, ки бори нахуст дар адабиётшиносӣ ва шарқшиносии тоҷик масъалаи таъсирпазирии Илӯ Абумозӣ аз ашъори Умари Ҳайём ҳамаҷониба мавриди таҳқиқ қарор гирифта, нақду баррасии маводи фаровони илмию адабӣ вобаста ба фаъолияти Илӯ Абумозӣ фароҳам оварда шудааст.

Тасвиби амалии натиҷаҳои таҳқиқ. Масъалаҳо ва натиҷаҳои диссертатсия дар конференсияҳои ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ ва байналмилалии «Масъалаҳои мубрами забон ва адабиёти Шарқ» (Душанбе, 2019), «Филологияи Шарқ дар масири фарҳанг ва тамаддунҳо» (Душанбе, 2020), «Заминаҳои ривоҷу ташаккули филологияи араб дар ҷаҳони муосир» (Душанбе, 2021), «Нақши Донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ дар тарбияи кадрҳои омӯзгорӣ ва рушди низоми маориф» (Душанбе, 2021) ва «Масоили мубрами арабшиносии тоҷик» (Душанбе, 2022) матраҳ гардидаанд.

Диссертатсия дар ҷаласаи кафедраи назария ва таърихи адабиёти Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода аз санаи 27.12.2022 (суратҷаласаи №5) баррасӣ ва ба ҳимоя пешниҳод шудааст.

Нашри таълифоти илмӣ дар мавзуми диссертатсия. Мазмун ва муҳтавои асосии рисола дар 10 мақолаи илмӣ баён гардидааст, ки аз ҷумла 4 мақола

дар нашрияҳои тавсиянамудаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр гардидаанд.

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, се боб, даҳ фасл, хулоса ва рӯйхати адабиёт иборат буда, ҳаҷми умумии он аз 173 саҳифаи чопи компьютериро дар бар мегирад.

БОБИ I

РҮЗГОР ВА ОСОРИ ИЛЁ АБУМОЗЙ

1.1. Вазъи сиёсиву ичтимоӣ ва фарҳангӣ - адабии замони зиндагии Илё Абумозӣ

Дар нимаи дуюми асри XIX ва аввали асри XX кишварҳои арабӣ дар зери юғи истисмор ва истилогарони аҷнабӣ қарор доштанд. Озодиталабӣ ва истиқлолхоҳӣ, хусусан Инқилоби Октябри соли 1917, ки дар Русия ба вуқӯъ омад, ба Шарқи мусулмонии мазлум низ таъсири амиқ гузашта, чӣ дар ҳаёти сиёсӣ, чӣ дар ҳаёти маданий таҳаввулоти азим ворид кард. Хусусан, ҳукумати усмонӣ, ки қисми аъзами ҳудуди сарзaminҳoi арабиро фаро мегирифт ва ҳукumatҳoi колониалии фаронсавӣ, англисӣ ва итолёвӣ низ бахше аз сарзaminҳoi арабиро ғасб карда буданд, аз ин мавчи ҷадиди инқилобӣ ҳаросида, меҳостанд ба ҷомеа, ки дар он факру нодорӣ ҳукмфармо буда, ҷавру ситам ба авчи аъло мерасид, садои мардуми мазлум, ки ба гӯши касе ворид намешуд, сабукиҳо оварда, ислоҳот ҷорӣ кунанд.

Мавчи инқилобӣ, тавассути рӯзномаву маҷаллаҳое, ки ба Миср ва Лубнон ворид мешуданд, ба тамоми сарзaminҳoi арабӣ, маҳз тавассути равшанфирон паҳн мегашт.

Лубнон дар гарби Осиё ва дар ҳошия Медитрона воқеъ гардида, дар гузашта бахше аз Шом буд ва дар аввали асри гузашта, ба ҷумлаи кишварҳои тасарруфшудае шомил мешуд, ки дар зери тобеияти усмониҳо қарор дошт.

Вазъи сиёсӣ ва иҷтимоии Лубнон дар он рӯзгор вахим арзёбӣ шуда, ба мушкилоти зиёд рӯбарӯ гашта буд. Аҳолии он асосан ба шуғлҳои кишоварзӣ ва моҳидорӣ машғул буданд, вале, аз як сӯ, густариши фасоди идорӣ, ришваситонӣ, факру нодорӣ ва зулму истибдоди амалдорон, аз сӯйи дигар нажодпарастиву мазҳабгароӣ омилҳое буданд, ки ба рушди он муҳолифат мекард.

Хусусан истеҳсоли дохилии он ҳудкиро набуда, талаботи ҷомеаи Лубнонро ҷавобгӯ набуд. Илова бар ин, ҳаҷми воридоти маҳсулоти

хориҷӣ зиёд гардида, истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ коҳиш меёфт. Аммо сарфи назар аз ин новобаста аз ин корхонаҳои маҳаллӣ муфлис гардида, сатҳи иқтисодиёти он ба мушкилоти зиёд мувоҷех буд. Бар замми ин, ҳукумати феодалии Лубнон андозҳои зиёдеро ба рӯйи мардум таҳмил мекард.

Аз ҷумла, «Султон Абдулҳамид, ки императори давлати усмонӣ буд, менависад Саййидғазлуллоҳ Мирқодирӣ, - барои гузаронидани ислоҳот дар ҷанбаҳои сиёсӣ ва иҷтимоӣ, дигаргун кардани низоми идорӣ, таъсиси парлумон, бунёди роҳи оҳан ва беҳбуд бҳшидан ба низоми таълиму тарбия иқдом намуд» [176, с. 3].

Ҳарчанд чунин иқдомҳо нисбатан дар Лубнон ва қишварҳои ишғолкардаи туркони усмонӣ ҷорӣ шуданд, вале ваъзи умумии ноороми онҳоро беҳбуд бахшидан натавонист.

Дар мисоли Лубнон ҳамиро метавон гуфт, ки маҳз омилҳои фақри саросарӣ ва фасоди идорӣ сабаб шуд, ки бисёре аз сокинонаш, хусусан ҷавонон ва онҳое, ки қувваи корӣ доштанд, тавассути баҳри Миёназамин ба василаи қишиҳо ба қишварҳои аврупойӣ ҳичрат карданд. Вале ин салоҳи кор набуд.

Албатта, ангезаҳои муҳочирант дар миёни лубнониҳо бисёр буд, вале муҳимтарини онҳоро, ки бо масоили иҷтимоӣ ва сиёсӣ марбут мебошанд, зикр менамоем:

а) вазъи ногуори иқтисодиву сиёсӣ

Ҳукумати усмонӣ ба хотири нигоҳ доштани мудирияти қишвар ва оромии низоми сиёсӣ аз ҳама гуна роҳҳо, аз ҷумла бо роҳи фишори равонӣ, зиёд кардани ҳаҷми андозҳо, ситонидани андозҳои гуногун дар ҳар вақти муносиб истифода мекард ва мардуми одӣ зулму ситамро раво медид. Шароити майшии мардум, хусусан, агар баҳорон камбориши шавад, бисёр танг гашта, қаҳтию қиматӣ ба амал меомад. Бинобар ин, бархе аз лубнониҳо барои фирор аз ин гуна зулму ситамҳо дар ҷустуҷӯйи зиндагии орому осуда буданд ва муҳочирантро беҳтарин чора

медонистанд. Яке аз шоирони мактаби адабии «Маҳҷар^{*}» Илё Абумозӣ дар абёти зерини худ ба фақру нодории мардум ишора карда, вазъияти чомеаи Лубнонро чунонки ҳаст, бар риштаи тасвир кашида, садо баланд мекунад, ки Лубнон дар он рӯзгор моломоли неъмату ободонӣ будааст, vale ҳоло аз он чизе боқӣ намондааст.

رُويدكم يا قوم فالجوغ قد سطا
رويدكم يا قوم فالوطن الذى
و عَمْ فَأَعْمَى النَّاهِحَاتِ الْبُواكِيَا
تَنَفَّقُ مِنْهُ الْخَيْرُ قَدْ صَارَ خَالِيَا [97, 21]

(Тарҷума: эй қавм, ором бошед, ки гуруснагӣ голиб омаду паҳн гардида ва ҷашмони навҳагарони гирёнро аз байн бурд.

Ором бошед, эй қавм! Ватане, ки ҳайру саҳо дар он ҷорӣ буд, холӣ гашт.)^{*}

б) озодиталабӣ ва раҳоӣ аз асорати истилогарон

Дар ибтидои аср равшанфикрони лубнонӣ бехтар кардани вазъи сиёсии қишвари худро мубориза ва муқовимат бар зидди туркони усмонӣ медонистанд, vale ҶҲССР қарданд, ки қудрати муқовимат бо ҳокимони Ситамкорро надоранд. Вале бо ин ҳама, муборизаро давом медоданд ва яке аз роҳҳои онро дар чопи рӯзномаву маҷаллаҳо диданд, ки ба бедории умумии фикрии мардуми одӣ мусоидат мекард. Баъзе ҷавононе, ки рӯйирост ба зидди низоми ҳукмрон мубориза мебурданд, таъқиб мешуданд ва онҳо ягона роҳи ҳалосиро дар муҳочираги қишвар медонистанд. Муҳочирагат аз ҷорӣ ҷиҳат ба онҳо муҳим буд: амнияти фардӣ, мавҷудияти озодии сухан, дарёғти ризқу рӯзии нисбатан муносибтар ва ниҳоят гурез аз зулму истибодод. Масалан, Фавзӣ Маълуф шоири дигари мактаби адабии «Маҳҷар» иллати муҳочираги худро аз рӯйи майлу ҳоҳиш намешуморад, балки маҳҷур аз он аст, ки аз ҳонаводаи худ дур мондааст. Илова бар ин, ў аз авзои шаҳшудаи қишвараш саҳт ғамгин буда, аз вазъи гуломии он шиква дорад:

قسماً أهلٍ لم أفارق عن رضي
لكن أنفت أن أعيش بموطنى
أهلى وهم نَخْرِي وكل عَمَادِي
عبدًا وَكُنْتُ بِهِ مِنَ الْأَسِيَادِ [121, 101]

*Адабиёти «Маҳҷар» навзухур буда, такрибан дар ибтидои аслии XX оғоз ёфтааст, ки асосгузоронаш ҷавонони равшанфикри арабҳои муҳочиршуда мебошанд.

* Ин ва дигар тарҷумаҳои ашъор аз ҷониби муаллиф аст.

(Тарчума: қасам ба хонадонам, ки ман аз онҳо бо майлу хоҳии чудо нашудаам, дар ҳоле ки онҳо тақягоҳу сарвати ман буданд.

Аммо аз зистан бо ҳамдиёронам чун гулом, нафрат дорам, дар ҳоле ки байни онҳо аз бузургзодагон будам.)

в) таъсиси муассисаҳои таълимии амрикоиву аврупой

Омили дигаре, ки ба раванди муҳочират таҳрик бахшид, ин баъди ислоҳоти Султон Абдулҳамид дар Лубнон таъсис ёфтани муассисаҳои таълимии амрикоиву аврупой буд, ки дар як муддати қўтоҳ ба хатту савод баровардани шудани мардум ёрӣ дода, дар баробари ин барои замономӯзӣ, хусусан забонҳои англисӣ ва фаронсавӣ заминаи мустаҳкам гузошт. Дар ин марҳалаи муҳочират ҷавонони лубнонӣ бештар барои таҳсил ва ёд гирифтани касб ба хориҷа сафар мекарданд. Илова ба ин, дар кишвари Лубнон ҷонибдорони дини масеҳӣ зиёд буданд ва мубаллиғони аврупой ба хотири таблиғи дин ба онҷо меомаданд, вале фаъолиятҳои сиёсӣ мекарданд. Бар ин асос, метавон гуфт, ки фарҳангӣ аврупой нисбат ба дигар кишварҳои арабӣ ба ҷуз Миср, дар Лубнон нуфуз пайдо карда, ҳам дар таҳрики раванди муҳочирати корӣ ва муҳочирати таълими таъсири басазо дошт.

Сироҷ Нудра Ҷамол соҳиби китоби арзишманди «Шуаро-урробитат-ил-қаламия», ки раванди шаклгирий ва таҳаввули анҷумани адабии «Робитаи қаламӣ»-ро таҳқиқ кардааст, дар ин маврид чунин изҳори назар дорад: «Лубнон аз ҷиҳати ҷуғроғӣ минтақаи сайёҳӣ маҳсуб меёфт, ташрифи зиёди мубаллиғони динӣ аз кишварҳои гарбӣ меафзуданд ва ин ҳама боиси он гардид, ки бештари лубнониҳо ба вижана ҷавонон, ба кишварҳои дигар, баҳусус Аврупо ҳичрат намоянд» [186, с. 24].

г) муҳочират тавассути роҳи обӣ

Қисми аъзами ин муҳочират тавассути роҳи обӣ, миқтараш ба василаи соҳилҳои баҳри Миёназамин сурат гирифт. Бо набудани қавонину муқаррароти убури сарҳадӣ ҳар касе, ки меҳост ба кишварҳои аврупой сафар кунад, худро бемушкилӣ ба онҷо бирасонад.

Ҳамзамон, омили дигаре, ки ба ин амр мусоидат менамуд, хабарҳои хуше, ки аз ҷониби муҳочирон ба самъи лубнониён мерасиданд, ин баргузории анҷуманҳои адабии «Робитай қаламӣ» ва «Усбат-ул-андалусия» («Иттиҳоди андалусӣ») ба шумор мерафт, зоро фаъолияти адабии ин ду анҷуман шавқи лубнониҳоро барои муҳочират боз ҳам бештар мекард.

Илова ба ин, лубнониҳо ба гайр аз муҳочират ба қишварҳои аврупойӣ, аз қишварҳои арабӣ ба Миср, ки он замон яке аз қишварҳои пешӯдами арабӣ буда, рӯзномаву маҷаллот ва корхонаҳои саноатӣ дошт, сафар менамуданд.

Сироҷ Нудра Ҷамол раванди муҳочирати лубнониҳоро ба Миср ба ду марҳала ҷудо кардааст: «Давраи аввали муҳочирати лубнониҳо ба замони ҳукумати Иброҳимпошо (1832 м.) ва давраи дувум ба ҳангоми ишғоли Миср аз ҷониби англисҳо (1882 м.) рост меояд. Дар давраи дуюм бархе аз лубнониҳои муҳочир, ки ба тиҷорат шуғл доштанд, вориди дунёи илму фарҳанг низ шуданд, ки миёни намояндағони барҷастаи онҳо метавон аз Ҷурчи Зайдон, Бинёнгузор Ал-Ҳилол, Яъқуб Саруф ва Форс Намр, поягузори маҷаллаи «Ал-Муқтатаф» ва низ Илӯ Абумозӣ ном бурд» [186, с. 45].

Илӯ Абумозӣ – шоири лубнонӣ, ки аҳволу осораш мавриди таҳқиқи ҳозир аст, ба далели вазъи бади иқтисодӣ ва сиёсии Лубнон, ҳанӯз соли 1900 дар синни ёздаҳсолагӣ, монанди бисёри дигар аз ҳамвatanони худ ба Миср ҳичрат кард. Сабаби муҳочирати ў ба Миср ин даъвати бародари бузургаш Мурод ва амакаш буд, ки дар онҷо ба тиҷорати танбоку шуғл доштанд. Яъне, ў дар Миср дар зери раҳнамоии онҳо ду нафар кору зиндагӣ мекард ва бо муҳити нави сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ шинос гардида, нахустин шеърҳояшро дар онҷо навиштааст. Давраи наврасӣ ва ҷавонии ў дар Миср сипарӣ шуд.

Миср дар ин даврон аз мамлакатҳои мустамликаи англисҳо ба ҳисоб мерафт. Илӯ Абумозӣ пеш аз муҳочират андешаҳои озодиталабӣ ва истиқлолҳоҳии равшанфирони мисрӣ бар зидди англисҳоро шунида

буд, ки онҳо меҳостанд истиқоли воқеиро ба даст оранд. Чунонки ишора шуд, дар ин самт маводи рӯзномаву маҷаллоти арабӣ ҳамчун аслиҳаи асосии бедории афкор ба шумор мерафт ва Илё Абумозӣ дар сафи пеши истиқлолхоҳон қарор дошт.

Яке аз омилҳои муҳимми раванди муҳочирати меҳнатӣ ошнӣ бо фарҳангҳои ҷадид ва иртиботи наздиктар бо онҳост. Ин ошнӣ уфукҳои наверо ба рӯй онҳо боз намуд. Намояндагони ҷараёни адабии «Маҳҷар» натанҳо дар тарвичи фарҳангу ҳунар, балки аз фаъолони самти сиёсӣ низ ба шумор мерафтанд. Аз ин рӯ, ҷараёни адабии «Маҳҷар» барои ба вучуд овардани фазои ягонаи фикрӣ, аз ҷумла бедории сиёсӣ, муштаракоти фарҳангӣ ва вусъат додани равобити амали миёни нависандагони араб, ҷӣ дар дохил ва ҷӣ дар хориҷ нақши умда ва муассир дорад. Тафаккури пешқадам ва андешаҳои маорифпарвари намояндагони ин ҷараёни адабӣ, чунонки мулоҳиза мешаванд, бо пайванд кардани тамаддуни исломӣ бо тамаддуни фарангӣ ба вучуд омадааст, дар сарзамиҳои арабӣ ба хушӣ миёни мардум истиқбол гардид. Аз ҷумла, онҳо дар дигаргун кардани низоми идорӣ, дуруст ба роҳ мондани муносибатҳои дин бо давлат назаррас буданд. Масалан, дар он давра таъсири асанҳои донишманди машҳури аврупой Эдгор Олан По вобаста ба муаммои вучуд ва фалсафаи маргу зиндагӣ ба намояндагони ҷараёни адабии «Маҳҷар» хеле зиёд эҳсос мешуд.

Илё Абумозӣ дар оғози фаъолияти эҷодияш, ки дар Миср сипарӣ мешуд, бо шеъру андешаи шоироне чун Аҳмад Шавқӣ, Халил Мутрон, Ҳофиз Иброҳим ошно гардида, инчунин тавассути мутолиаи рӯзномаҳои сиёсӣ, аз ҷумла рӯзномаи «Ливо» аз афкору андешаҳои озодихоҳона огоҳӣ пайдо кард.

Дар ҳамин марҳила дар Миср ду ҷараёни фикрӣ паҳлуи ҳамдигар яксон рушд мекард, яке ҷараёни фикрие, ки аз тарафи «Ал-Азҳар» ҳидоят мешуд ва бештар гароиши динӣ дошт. Дувум, ҷараёни дигар ин ҷонбани фикриест, ки аз дунёи мағрибзамиҳ маншъ мегирифт, ки дар он фанни

тарчума нақши барчаsta дошta, мисриёнro бо адабиёту андешаҳои мағрибзамин ошно месоҳт.

Вобаста ба ин, соли 1908 дар Миср якбора чанд донишгоҳ ифтитоҳ шуд, ки дар низоми таълими он омӯзиши бархе аз илмҳои аврупой, хусусан забонҳои хориҷӣ, мантиқ, равоншиносӣ, ҳисоб ва ғайра ворид гардид, ки ин ба ҷавонони Миср ангезае шуд, то барои таҳсили улум ба донишгоҳҳои Ғарб сафар кунанд.

Илё Абумозӣ дар муҳите парвариш меёфт, ки Миср аз самтҳои гуногун бо фарҳангута тамаддун ва адабиёти Ғарб ошнӣ пайдо мекард ва ин самт барои парвози андешаҳои озодиҳоҳона заминаҳои устувор мегузошт ва, муҳимтар аз ҳама, ба зуҳури ҷунбиши миллии зидди ҳукумати англisis мусоидат намуд.

Дар ин маврид Фазлуллоҳ Мирқодирӣ дар мақолаи арзишманди худ ба номи «Ҷилваҳои тааммул дар осори Илё Абумозӣ» изҳори назар мекунад, ки: «Илё Абумозӣ замоне ки дар Миср ба сар мебурд, хешро бештар фарогири масоили сиёсӣ карда буд, ки ў бо ҷунин фаъолиятҳои маданий ва сиёсӣ ба ҳатари ҷиддӣ мувоҷеҳ шуд. Вокеан, муборизаи сиёсии Илё Абумозӣ дар ҳунари нависандагию андешаҳои шоиронаи ў таҷаллӣ ёфтааст. Шоири лубнони беҳтарин силоҳи муборизаро қалам ва беҳтарин роҳи муҷоҳадатро қасби ҳунар медонист» [176, с. 13].

Марҳалаи аввали эҷодиёти Илё Абумозӣ ҷун ҳамаи шоирон бо тавсифи ишқу муҳаббат шурӯъ гардид.

Илё Абумозӣ ҳунари шоирии худро бо мавзуъҳои иҷтимоӣ оғоз намуда буд, вале вазъи мавҷуда ва андешаҳои пешқадами озодиҳоҳонаи ислоҳотгарони бузурге ҷун Сайид Ҷамолуддини Асадободӣ ва Рашид Ризо дар овони ҷавонӣ ўро ҳамчун шоири ислоҳотгаро вориди саҳнаи адабиёт карданд. Инчунин, диққати ўро фалсафаи Шарқ, хусусан рубоиёти Умари Ҳайём - намояндаи барчастаи адабиёти форсии тоҷикӣ ҷалб мекард. Ашъори сиёсӣ ва меҳанпарастонаи ў тарғиби пос доштани забони модарӣ, дӯст доштани Ватан, зебоиҳои диёр ва мубориза бар зидди истилогарони аҷнабӣ даъват мекард.

Адабиётшиноси маъруфи араб Солим Ал-Мауш, дар асари худ «Илё Абумозӣ байн-аш-Шарқ ва-л-Фарб» чунин ақидаро пеш меронад, ки: «Илё Абумозӣ зери таъсири муҳити фикрии Миср андешаҳову эҳсосоти худро маътуфи масоили сиёсиву иҷтимоӣ соҳт ва онҳоро ба забони ҳунар дар шеърҳояш баён дошт» [172, с. 125].

Мушкилоти иҷтимою сиёсие, ки бо забони шеър баён мешавад, бешубҳа, ҳунар аст. Ҳунару маҳорати шоирин Илё Абумозиро аксари муҳаққиқони адабиёти муосири араб сутудаанд. Муҳимтарин масъалаи иҷтимоие, ки дар ибтидои асри XX дар Миср ва соири кишварҳои арабӣ вучуд дошт, ин ба даст овардани истиқлол буд.

Гоҳе шоирон аз мубориза ҳаста мешуданд, ки аз дасташон ҳеч коре ҷуз гуфтани шеър барнамеояд ва ин лаҳзаҳоро бо яъсу навмедӣ, дарду андӯҳ ва ҳасрату надомати хеш ифода мекарданд. Ва ба адабиёти гузаштаи худ ручуъ намуданд, ки оё дар асрҳои пешин аз шуаро ҳаст, ки дар осори ў эҳсоси ғаму ҳичрон бештар таровиш ёфта бошад. Оре, онҳое, ки бештар дар худ мушкилоти фардиро эҳсос мекарданд, ба таълифоти ал-Мааррӣ рӯй меоварданд. Ин «ғамзудой» дар навиштаҳои бархе аз намояндагони адабиёти маҳҷар ба хубӣ эҳсос мешавад. Дигар ин ки аксар намояндагони адабиёти маҳҷар дар хориҷ аз кишвар мезистанд мавзуи дурӣ аз ватану хонавода, фироқ аз ёру диёр дар осори онҳо мавқеи муҳимро ишғол мекард. Ин навъи таъсирпазирӣ аз ал-Мааррӣ ва шоирони қадими араб, аз як тараф, ҷудоии шоирро аз ватану маҳбубааш ифода кунад, аз тараф дигар, ба масъалаҳои дӯст доштани Ватан ва ватанпарастию ватандӯстии онҳо такони ҷиддӣ мебахшид.

Маҳз ҳамин даъват ба инқилоб, сарнагун кардани ҳукумати аҷнабиён дар Миср муҷиб шуд, ки ҳукумати вақт барои чунин корҳои сиёсӣ ва ғояҳои озодихоҳӣ шоирро таъқиб намояд ва ў пас аз ёздаҳ соли зиндагӣ дар Миср ба хотири ҳифзи ҷони хеш ба Амрико сафар кард. Ин сафар соли 1912 иттиҳоқ афтод ва то охири умр 1957 дар он ҷо сукунат намуд.

Амрико барои Илё Абумозӣ тамоман дунёи нав буд, вазъи онро наметавон бо Лубону Миср муқоиса кард. Ҳарчанд шоир аз ватани аслии худ ба дуриҳо сафар карда буд, вале дар асл ишқе, ки ба Ватан дошт, ӯро пайваста ба андешаву омоли муҳаббати Ватан алоқаманд мекард. Дар ин миён авзои адабии Амрико дар таҳаввули андешаҳои озодиҳоҳонаи Илё Абумозӣ ва навиштани шеъри иҷтимоӣ мусоидат намуда, ӯ як силсила қасоиди ватандӯстона эҷод кард. Маҳз дар Амрико ӯ бо ҷараёни адабии «романтиқӣ» ошно шуд, ки таваҷҷуҳи ӯро ба худ ҷалб намуд. Албатта, ҷараёнҳо ва сабкҳои адабӣ, ки ҳар қадоме бо нигоҳи хоси худ ба нақду таҳлили масоили иҷтимоӣ мепардохтанд. Аммо ҷараёни адабии «романтиқӣ», ки мавзузъҳое чун меҳри Ватан, паноҳ овардан ба табиат, баҳусус рӯй овардан ба маъсумияти аздастрафта, тааммуку тааммул дар зот ва рӯй овардан ба гӯшанишинӣ ва ғарқ шудан дар ғамро пайгирӣ мекард, барои шоири муҳочир ва танҳое чун Илё Абумозӣ он бисёр мувоғиқ афтода буд.

Абдуддоим Собир дар асари «Адаб-ул-Маҳҷар» менависад: «Як ғурӯҳи қалони шоирони адабиёти «Маҳҷар» бо таъсирпазирӣ аз адабиёти фарангӣ, аз ҷумла амрикӣ ғояҳои пешқадами замони худро бо назму насли арабӣ ба он интиқол доданд ва масъалаҳои зиёди иҷтимоиро бо забони бадей тасвир карданд. Аз ин рӯ, ин шуаро дар шеъри ҷаҳони араб тағийироти бузурге ба вуҷуд оварданд, ки ин шеър дар адабиёти муосири араб ба таври адабиёти алоҳида баррасӣ мешуд» [95, с. 42] ва саҳми Илё Абумозӣ дар шаклгирӣ ва таҳаввули он низ назаррас мебошад.

1.2. Нақши адибони «Маҳҷар» ва Илё Абумозӣ ҳамчун намояндаи барҷастаи он дар густариши адабиёти араб

Дар ибтидои асри XX дар Миср баробари дигар ҷараёнҳои сиёсиву иҷтимоӣ мактаби адабии «Маҳҷар» (муҳочиршудагон) таъсис ёфт, ки намояндагони барҷастаи он Аҳмад Шавқӣ, Ҳалил Мутрон,

Ҳофиз Иброҳим, Фавзӣ Маълуф, Илё Абумозӣ, Ҷуброн Ҳалил, Амин Райҳон, Михаил Нуайма, Рашид Салим, Илёс Фарҳот ва диг. мебошанд. Ин ҷараёни адабӣ пойгоҳи фикрии адибони Миср ба ҳисоб рафта, нақши онҳо дар таъсис додани мактабҳои типи нав, муассисоти фарҳангӣ ва хусусан рӯзномаҳо бисёр муассир буд. Аз сӯйи дигар, онҳо адабиёти суннатии арабро бо навовариҳои адабиёти аврупой махлут карда, бисёр андешаҳо, навъҳои адабӣ, аз қабили ҳикоят, повест, новелла, драма, роман ва шеъри сафеду шеъри озодро ба адабиёти араб интиҷол доданд, ки афкори пешқадами замон вориди он шуд. Бинобар ин, дар таҳаввули фикрии мардуми араб, аз ҷумла таъсири намояндагони мактабии адабии «Маҳҷар» ниҳоят баланд аст. Ин мактаби адабӣ барои ба вучуд омадани «Адабиёти маҳҷар» (адабиёти давраи ҳичрат) асос гузошт, ки як баҳши таркибии адабиёти араб дар ин давра ба ҳисоб меравад.

Миср, ба вижа пойтаҳти он шаҳри Қоҳира дар ибтидои асри XX маркази умумии фарҳангии ҷомеаи арабӣ буда, тамоми афкори маорифпарварона ва инқилобӣ, ки аз Ғарб ворид мешуд, маҳз тавассути ин маркази ягона ба дигар сарзаминҳои арабӣ интиқол меёфт. Аз ин рӯ, қисмати аъзами нависандагони араб дар аввалҳои асри гузашта дар ин конуни адабӣ обутоб ёфта, ё мисли Илё Абумозӣ он масдари эҷодиёт шуда, ба фаъолиятҳои адабӣ, фарҳангӣ ва сиёсӣ пардохтаанд. Адибоне чун Аҳмад Шавқӣ, Ҳалил Мутрон, Ҳофиз Иброҳим, Фавзӣ Маълуф, Илё Абумозӣ, Ҷуброн Ҳалил, Амин Райҳон, Михаил Нуайма, Рашид Салим ва Илёс Фарҳот, ки аз гӯшаю канори сарзаминҳои арабӣ ба Миср омада буданд, нахуст дар онҷо машҳур шудаанд, зоро аксаражон кори худро аз рӯзноманигорӣ, ки он замон яке аз қасбҳои вижа ба ҳисоб мерафт, оғоз карда буданд. Ин ҷамъи нависандагон, ки дар Миср кору эҷод мекарданд, ба ҷунин натиҷа расиданд, то доираи адабие таъсис диханд, ки ҳамаи онҳоро дар доираи як анҷумани адабӣ ҷамъ кунад ва ба василаи он фаъолиятҳои адабӣ сару сомон ва низоми муайян ёбад.

Ба як нукта бояд таваҷҷуҳ кард, ки ҷараёни адабии «Маҳҷар» тамоми адибоне, ки дар муҳоҷират қарор доштанд, фаро мегирифт.

Тибқи таҳқиқи Балбаъ Абдулҳаким қисмати аъзами адібони ин چараён аз аҳли Шом ва хусусан аз Лубнон буданд, ки онҳо ба ду минтақа, яъне Амрикои Шимолӣ ва Амрикои Ҷанубӣ тақрибан дар байни солҳои 1870-1900 сафар намудаанд [97, с. 23].

Аз рӯйи маскунияти ин адібони муҳочир, муҳаққиқоне чун Эҳсон Аббос, Юсуф Наҷм ва Собир Абдуддоим, адабиёти маҳчарро ба ду қисм ҷудо кардаанд: 1) гурӯҳи маҳчари шимолӣ; 2) гурӯҳи маҳчари ҷанубӣ.

Гурӯҳи муҳочирони шимолӣ, ҳарчанд ки төъдодашон андак аст, аммо осорашон барчаста ва андешаашон густарда ва эҳсосоташон дар шеър ва адабиёти инсонӣ ва робитаи он бо зиндагии башарӣ амиқтар аст.

Яке аз масъалаҳои асосие, ки дар ҷадидиёти онҳо ба мушоҳида мерасад, ин озодии баён буд. Яъне, онҳо дар хориҷ аз қишивар қарор доштанд ва ба тану ҷонашон ҳеч ҳатаре таҳдид намекард. Ин озодӣ ба онҳо имкон фароҳам меовард, ки онҳо садои мазлуми ҳалқи арабро тавассути асарҳои бадеияшон ба гӯши ҷаҳониён расонанд. Албатта, бо сабку салиқаи нав ва муҳимтар аз ҳама, бо сухани нав. Аз ин рӯ, дар маркази ҷадидиёти адібони давра мавзуи иҷтимоӣ меистод. Онҳо сарбаландона аз уҳдаи ин вазифаи муҳим мебаромаданд ва суннатҳои адабии қадими ҳудро мувоғики ҷараёнҳои нави адабӣ ва фалсафӣ, ки дар Амрикои Шимолӣ фаъолият мекарданд, шикастанд ва дар адабиёти муосири араб таҳаввулоти азим ба вуқӯъ омад, ки хидмати намондагони гурӯҳи шимолӣ ниҳоят барчаста мебошад.

Ба гурӯҳи адібони маҳчари шимолӣ Ҷуброн Ҳалил Ҷуброн, Михаил Нуайма, Рашид Аюб, Илё Абумозӣ, Абдулмасех Ҳаддод, Надвату Ҳаддод, Ёлёма Катафилс, Амин Райхон, ки онҳоро ҳаштгонаи аввал низ мегуфтанд, дохил мешаванд. Ба ин гурӯҳ арабҳои муҳочире шомиланд, ки дар соҳилҳои дарёи Амазон умр ба сар бурдаанд.

Муҳимтарин нуктае, ки месазад таъкид кард, нигоштаҳои онҳо чи дар навъи назм ва чӣ дар навъи наср зуд дар рӯзномаҳои арабӣ нашр мешуданд ва ба нависандаашон шуҳрату ифтихор меоварданд. Аз байни

ҳаштгонаи аввал Ҷуброн Ҳалил Ҷуброн ва Михаил Нуайма дар Шарқи мусулмонӣ маъруфияти бештар доштанд. Нуктаи дигаре, ки марбут ба эҷодиёти онҳо мебошад, ин аст, ки бештари намояндагони адабиёти маҳҷари шимолӣ шоир буданд ва шеърҳои инқилобӣ, хитобаҳои даъваткунанда ба ҳифзи Ватан бо суръати тез миёни мардум паҳн гашта, гоҳе ба суруди миллӣ табдил мешуд. Ҳачунин, чунонки ишора рафт, шеъри онҳо ба мактаби адабии романтикӣ гароиши бештар дошт, ки ҳисомезӣ ва ташбеҳоти латифу ғариф ва корбасти дигар муҳассаноти қалом бо сехри худ хонандагонро ҷалб мекарданд.

Адибони маҳҷари шимолӣ дар аксар анвои адабӣ тавоной ва маҳорати худро месанциданд ва ба ин васила тавонистанд сухани наву тозаро вориди адабиёти араб созанд. Чунонки ба мо маълум аст, қолаби асосии шеъри арабӣ қасида мебошад ва тамоми мавзуоти адабӣ, мисли мадҳу васф ва рисову ҳаҷв дар ин қолаби адабӣ рехта мешуд. Дар ҷараёни адабии маҳҷар шоирони суннатгаро, ба мисли Қаравӣ низ буданд, ки афкорашро дар қолаби қасида мегуфт ва хеле зебо менавишт.

Дар наср низ намунаҳои олии тафаккури арабӣ ба мушоҳида мерасид, ки адабиётро гоҳе бо фалсафаи зиндагӣ омезиш медоданд, ки ба насли андеша шабоҳат дорад. Аз ҷумла, асарҳои «Ан-Набӣ», «Ас-Собик», «Ал-Маҷнун» ва «Олиҳи ал-арз»-и Ҷуброн Ҳалил Ҷуброн, «Райҳониёт» ва «Антум-аш-шуаро»-и Амин Райҳон, «Ал-Мароҳил», «Зод-ул-Маод», «Ан-Нур» ва «Савт-ул-олам»-и Михаил Нуайма, «Ал-Авосиф» ва «Ал-Мутакассир»-и Абдулмасиҳ Ҳаддод, ҳикояти «Маҳҷар», «Дик-ул-чин ал-амси» ва «Ас-Самсома»-и Насиб Аризаро метавон ба ин гурӯҳ шомил кард.

Дар ин давра адибони арабизабон ва арабинажод забонҳои англисӣ, испаний ва португалиро омӯхта, бо қоидаҳои назму насли онҳо оғоҳӣ пайдо карда, кӯшиши ба он забонҳо навиштани асарҳои худро карданд, ки Ҳалил Ҷуброн ва Амин Райҳон ду нависандай машҳури араб ба он муваффақ шуданд. Доктор Мансур ал-Ҳаддод бошад, дар сурудани

шеъри португалӣ ҷоизаи адабӣ ба даст оварда, аз ҷумлаи шоирони барҷастаи бразилиӣ дар авоили асри XX ба ҳисоб меравад.

Талоши пайгиранаи намояндагони адабиёти маҳҷар имкон фароҳам овард, ки адабиёти арабро дар хориҷ аз ватан ба қуллаҳои баланд бардоштанд. Ин нуктаро бояд таъкид кард, ки дар аввалҳои асри XX адабиёти араб ҳамқадами замон буд ва нисбат ба адабиёти дигар ҳалқҳо дар Farb маъруфияти бештар дошт. Аксари навиштаҳои намояндагони адабиёти маҳҷар зуд ба англисӣ ва забонҳои дигари аврупой тарҷума шуда, паҳн мегаштанд. Аз ин лиҳоз, саҳми адибони ин ҷараёни адабӣ дар таблиғу ташвиқи адабиёти араб низ назаррас мебошад.

Вале, мутаассифона, намояндагони пасини ин ҷараёни адабӣ натавонистанд, ки ҷойнишини онҳо шаванд ва тавонанд адабиёти арабро дар кишварҳои бегона ҳифз кунанд. Ҳар гоҳ нависанда ё шоире аз дунё мерафт, ҷояш холӣ мемонд. Анҷумани «Робитаи қаламӣ» дар Амрикои Шимолӣ баъди вафоти Ҷуброн Ҳалил Ҷуброн, Насиб Ариза ва Илёс Атоуллоҳ пароканда шуд. Бо марги Амин Райхон, Амин Машрук, Ҳабиб Котиба ва Масъуд Самоҳа адабиёти маҳҷари ҷанубӣ низ заиф گашт.

Нуктаи дигареро месазад таъкид кард, ки онҳо дар эҷоди осор озодии комил дар ихтиёр доштанд, ки ин ҳамон таъсири озодиҳои кишвари Амрико ба шумор мерафт. Ҳамин чиз боиси шуҳрат пайдо кардани эҷодиёти онон шуд.

Аммо намояндагони маҳҷари ҷанубӣ ғолибан ба суннатҳои кӯҳнагароёни Шарқ побанд мемонанд, вале сарфи назар аз ин, дар нигоштаҳои онҳо забони арабии балеғ корбаст мешуд.

Бархе аз адибони дигар, ки дар Амрикои Лотинӣ зиндагӣ ихтиёр карда буданд, ба забонҳои испанӣ ва португалӣ менавиштанд. Аз адибони қисмати ҷанубӣ метавон аз Ҷорҷ Қудум, Риёз Маълуф ва Мусо Карим ном бурд, ки бо ду забон менавиштанд. Онҳо забони арабиро, ки забони модариашон буд, ба дараҷаи аъло медонистанд ва китобҳои

зиёди адабиро дар ин замина таълиф карданд. Аз тарафи дигар, забонҳои хориҷиро ҳам хуб медонистанд ва муҳимтар аз ҳама, асарҳои бадеии худро мустақиман ба он забонҳо таълиф мекарданд, ки албатта, барои барқарор кардани робитаҳои адабӣ ва густариши он саҳми назаррас доранд.

Дар маҷмуъ, ҷараёни адабии «Маҳҷар» дар нуғузу эътибори адабиёти араб дар Ғарб хидмати шоистаро анҷом дода, марҳилаи нави адабиёти муосири араб ба ҳисоб меравад. Адибони адабиёти «Маҳҷар» ҳангоми зиндагонии худ дар Амрикои Шимолӣ ва Амрикои Ҷанубӣ фаъолияти эҷодӣ намуда ва дар он кишварҳо мактабҳои адабии арабии типи нав низ таъсис додаанд.

Мактаби адабии «Робитай қаламӣ»

Муҳаммад ал-Хаффоҷӣ дар рисолааш «Таърихи адабиёти араб» менависад, ки: «Соли 1920 дар шаҳри Ню-Йорк мактаби адабии «Робитай қаламӣ»-ро Абдулмасех Ҳаддод таъсис дод. Ӯ молик ва сармуҳаррири рӯзномаи машҳури «Ас-Соих» ва муаллифи китоби «Ҳикоёт-ул-Маҳҷар» мебошад. Мавсуф соли 1880 дар Сурия таваллуд шуда, соли 1907 ба Ню-Йорк ҳичрат мекунад ва соли 1912 рӯзномаи «Ас-Соих»-ро таъсис медиҳад. Намояндагони барҷастаи ин мактаби адабӣ нависандагони араби маскуни Амрико Ҷуброн Ҳалил Ҷуброн, Рашид, Амин Райҳон, Аюб, Надрат Ҳаддод, Насиб Ариза, Михаил Нуайма, Илё Абумозӣ, Асъад Раствум, Раззоқ Ҳаддод мебошанд» [150, с. 326].

Бештари ин хостгоҳи адибон Лубнон буда, дар тарвиҷи адабиёти араб дар Амрико саҳми назаррас доранд. Аксари аъзои ин мактаби адабӣ, аллакай аъзои баркамоли адабиёти араб ба ҳисоб мераванд ва соҳиби китобҳои машҳур мебошанд ва онҳоро натанҳо дар сарзамиҳои арабӣ, балки дар Ғарб низ ҳамчун нависанда мешиносанду эътироф мекунанд.

Раиси нахустини ин анҷумани адабӣ Ҷуброн Ҳалил Ҷуброн, Михаил Нуайма - мушовир ва Вайлома Катафлис хазинадор интиҳоб шуданд. Адибоне чун Илё Абумозӣ, Насиб Ариза, Абдумасех Ҳаддод,

Рашид Аюб, Надват Ҳаддод, Вадеъ Боҳут ва Илёс Атоуллоҳ ҳамчун узви фаъоли ин анҷуман ба кор шурӯъ карданд. Вазифаи асосии ин мактаб тарғиб ва тарвичи адабиёти араб дар Амрико буд ва ҳамаашон дар Нью-Йорк кору зиндагӣ мекарданд. Ба таъбири дигар, онҳоро «иттиҳоди даҳгона» низ меномиданд.

Минбари ин иттиҳоди хурди адабӣ рӯзномаи «Ас-Соиҳ» буд, ки дар саҳифаҳои он муҳимтарин ахбори ин иттиҳоди адабӣ чоп мешуд ва як саҳифаи он маҳсуси адабиёт буд, ки дар он намунаҳои эҷодиёти ин адибон чоп мешуд. Саҳми рӯзномаи «Ас-Соиҳ» дар тарғиби адабиёти маҳҷар ниҳоят босазо ва назаррас мебошад. Нуктаи дигаре, дар саҳафоти ин рӯзнома дарҷ мешуд, муҳимтарин ахбори мамолики араб буд. Бояд гуфт, ки ин рӯзнома натанҳо дар доираи Амрико, балки аз ҳудудҳои он низ берун мерафт ва ба кишварҳои арабӣ паҳн мешуд ва адабиёти маҳҷарро ҳамчун адабиёти мустақил ва ҷудогона муаррифӣ мекард.

Бо ибтикори иттиҳоди адабии мазкур соли 1921 нахустин маҷмуаи аъзои ин анҷуман бо номи «Қалам» чоп шуд, ки аз ду қисм иборат буд. Қисми аввали ин маҷмуаро шеър ва қисми сониро наср ташкил медод.

Дар ин маҷмуа ҳафтдаҳ асари Ҷуброн Ҳалил Ҷуброн, ҳашт мақолаи Михаил Нуайма, ҳашт қасидаи Рашид Аюб, чаҳор қасидаи Надват Ҳаддод, ду қиссаи кӯтоҳи Абдулмасех Ҳаддод, се мақолаи Вайлома Котофлис ва як мақолаи Мансур Вадиъ Боҳут чоп шуда буд.

Анҷумани «Робитаи қаламӣ» аз соли 1921 то 1931, яъне дар тӯли даҳ сол фаъолият кард ва аъзои даҳгонааш дар рушду таҳаввули адабиёти бурунмарзии арабӣ саҳми шоиста гузоштанд. Фаъолияти анҷумани мазкур то замоне идома меёфт, ки аҳли қалами он дар қайди ҳаёт буданд [207]. Дар охир барои возех гаштани баъзе аз пахлӯҳои фаъолияти адабии намояндагон ва асосгузорони адабиёти «Маҳҷар» маълумоти муҳтасар ҳоҳем дод.

Ҷуброн Ҳалил Ҷуброн (1883-1931)

Маъруфтарин нависандай намояндаи адабиёти маҳҷар Ҷуброн Ҳалил Ҷуброн мебошад, ки соли 1895 м. ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҳичрат намудааст. Соли 1905 нахустин маҷмуаи ў бо номи «Мусиқӣ» чоп шуд. Асарҳои «Ароис-ул-муруҷ» («Номзадҳои чаманзор»), «Ал-Арвоҳ-ул- мутамаррида» («Рӯҳҳои башӯромада»), «Ал-Аҷниҳат-ул-мунқасара» («Болҳои шикаста»), ҳамчунин девонашро таҳти унвони «Ал-Мавокиб» («Намоишҳо») ва «Ал-Авосиф» («Тундбодҳо») номи ўро натанҳо дар Шарқи мусулмонӣ, балки дар кишварҳои гарбӣ маъруф гардонид. Машҳуртарин китоби Ҷуброн Ҳалил Ҷуброн «Ан-Набӣ» мебошад, ки тавассути донишманди арабшинос ва мутарҷими мумтоз Сайдираҳмон Сулаймонов ба тоҷикӣ тарҷума шудааст.

Михаил Нуайма (1889-1988)

Ӯ дар Лубнон таваллуд шуда, соли 1902 ба Фаластин сафар кардааст. Сипас соли 1911 аз Фаластин ба Русия ва Амрико ҳичрат намуда, аъзои мактаби адабии «Робитаи қаламӣ» мегардад. Асарҳои машҳураш «Ал- Ғироб», «Дуруబ» («Пайраҳаҳо») ва «Зод-ул-маод» («Ғизои биҳишт») мебошанд.

Илёс Фарҳот (1893- 1976)

Илёс Фарҳот соли 1893 дар деҳаи Кафури шимоли Лубнон таваллуд шудааст, ки ин деҳа зодгоҳи соҳибони рӯзномаи машҳури «Ал-Аҳром», аз ҷумла адибон Ал-Ёҷзий, Оли Шумайл ва Оли Тақло ба ҳисоб меравад. Омӯзиши ибтидоияшро дар зодгоҳаш гирифтааст, аммо баъд аз ҷанде онро тарк намуда, ки дар он ҳангом ҳамагӣ даҳ сол дошт. Соли 1910 ба кишвари Бразилия сафар намуда, соли 1932 дар шаҳри Санпаули ин кишвар девони ашъораш ба табъ мерасад. Баъди ҷанде ҳамаи шеърҳо ва ҷор девони дигараш таҳти унвонҳои «Ар-Рабиъ» («Баҳор»), «Ас-Сайф» («Тобистон»), «Ал-Хариф» («Тирамоҳ») ва «Рубоиёту Фарҳот» («Рубоиҳои Фарҳот») аз нашр мебароянд. Қасидаи «Хислат-уш-шеър» («Табиати шеър»)-и ў дар тамоми кишварҳои арабӣ машҳур мебошад.

Илёс Фарҳот бо шоирони дигар, ба монанди Шукруллоҳ Ал-Ҳур ва Мишаил Маълуф ҳамкории зич дошт ва онҳо дар якҷоягӣ мактаби адабии «Усбат-ул-андалусӣ»-ро дар пайравии мактаби «Робитаи қаламӣ» таъсис доданд. Илёс Фарҳот соли 1976 дар синни 83-солагӣ дар Бразилия вафот кардааст.

Рашид Аюб (1871-1941)

Ӯ соли 1886 ба Ню-Йорк сафар намуда, дар он ҷо зиндагонӣ ихтиёр кард. Рашид Айюб дар адабиёти маҳҷар ҳамчун шоири пурэҳсосу боэҳтирос шинохта шудааст. Вай дар эҷодиёти худ бештар аз замона шикоят намудааст. Бинобар ин, ба ӯ лақаби «Шоири серашк» ё «Шоири гирён»-ро додаанд. Аз миёни осори адабии ӯ девони «Ағони-юд-дарвеш» («Таронаҳои дарвеш») машҳур мебошад.

Насиб Ариза (1887-1946)

Насиб Ариза соли 1905 ба Амрико сафар намуда, соли 1946 дар ҳамон ҷо вафот кардааст. Аз ӯ девони «Ал-арвоҳ ул-ҳоира» («Рӯҳҳои ҳайратзада») ба мерос мондааст. Ҳамчунин, аз шоир «Мулоҳимату Абиғарос» («Набарди Абуғарос») ва «Ираму зот-ул-имод» (Димишқ ё Искандария) низ бокӣ мондаанд. Ӯ дар адабиёти маҳҷар бо лақаби «Шоири барошуфта» машҳур гардидааст.

Абдулмасех Ҳаддод (1888-1963)

Ӯ соли 1888 дар Сурия таваллуд шуда, соли 1907 ба Ню-Йорк ҳичрат мекунад ва соли 1912 рӯзномаи «Ас-Соиҳ» («Сайрқунанда»)-ро таъсис медиҳад ва муаллифи китоби «Ҳикоят-ул-маҳҷар» («Ҳикояти адабии маҳҷар») мебошад. Ӯ соли 1920 мактаби адабии «Робитаи қаламӣ»-ро дар Ню-Йорк таъсис медиҳад [150, с. 343].

Мактаби дигаре, ки шоирони араб дар муҳочиран таъсис додаанд, «Усбат-ул-андалусия» («Иттиҳоди андалусӣ») мебошад.

Мактаби адабии «Ал-Усбат-ул-андалусия» («Иттиҳоди андалусӣ»)

Мактаби адабии мазкур дар соли 1932 таъсис шуда, шоир Мишаил Маълуф муассиси он мебошад. Раиси он дар аввал шоир Қаравӣ буда, сипас шоир Маълуф роҳбарии онро ба уҳда мегирад. Намояндагони ин

мактаби адабӣ Илёс Фарҳот, Фавзӣ Ал-Маълуф, Риёз Ал-Маълуф ва Шукруллоҳ Ал-Ҷар мебошанд.

Ин нависандагон макони зиндагии худро дар соҳилҳои дарёи Мадитронай Шарқӣ ба соҳилҳои Амазон, яъне Бразилия интихоб карданд. Мишаил Маълуфи шоир ва бародари шоираш Қайсар Маълуф Фавзӣ, Шафиқ ва Риёз Маълуф дар пешрафти гурӯҳи адабиёти маҳҷари ҷанубӣ ҳиссаи арзанда гузоштаанд. Вазъи иҷтимоии ин гурӯҳ бисёр хуб буд. Минбари адабии ин гурӯҳ маҷаллаи «Ал-Андалус ал-ҷадид» буд. Сардабири он Шукруллоҳ Ал-Ҷар дар тарғибу ташвиқи гурӯҳи ҷанубии адабиёти маҳҷар, ҳусусан бо чопи мақолоту ҳикоёт ва шеъру қисса корҳои шоёнро анҷом дод.

Мишаил Маълуф аввалин раиси он, Довуд Шакур ноibi раис, Назир Зайтун муншиӣ, Юсуф Буайнӣ ҳазинадор, Ҷурҷ Ҳасун Маълуф суханрон ва Наср Самон, Ҳасани Ғурӯб, Юсуф Ғоним, Ҳабиб Масъуд, Искандар Карбоҷ, Антон Салим ва Шукруллоҳ Ал-Ҷар аъзо аъзои он буданд. Машҳуртарин намунаҳои бахши ҷанубии адабиёти маҳҷар «Рубоиёти Фарҳот»-и Илёс Фарҳот, «Қасидаи Абқар»-и Шафиқ Маълуф ва асари «Хиёлот-ваз-завракул гиёб»-и Риёз Маълуф мебошанд [206].

Барои маълум шудани рисолати адабии намояндагони мактаби адабии «Ал- Усбат-ул-андалусия» муҳтасаран баъзе маълумоти муҳимро зикр карда мешавад.

Шоир Ал-Қаравӣ (Рашид Ал-Хурӣ) (1887-1984)

Рашид Салим Ал-Хурӣ машҳур ба ал-Қаравӣ соли 1887 дар деҳаи ал-Баробари Сурия ба дунё омада, масеҳимазҳаб мебошад. Ӯ соли 1923 ба Бразилия сафар намуда, дар он ҷо соли 1936 девони ашъори худро бо номи «Ал-Аосир» («Гирдобҳо») ҷоп мекунад. Ҳамчунин ӯ соли 1947 рисолаэро ба табъ мерасонад, ки он аз се қасида таҳти унвони «Ал-Ломият-ус-салоса» («Се қасидаи ломия») иборат мебошад. Соли 1953 девони бузургҳаҷми ӯ бо номи «Девон-уш-шоир Ал-Қаравӣ» («Девони шоир ал-Қаравӣ») аз ҷоп мебарояд. Шоир Ал-Қаравӣ ҳангоми зиндагияш дар мамлакати Бразилия (1958) ба муддати се сол роҳбари

мактаби адабии «ал-Усбат- ул-андалусия»-ро ба зимма дошт. Баъдан ба Сурия бармегардад ва дар он ҷо вафот мекунад.

Доктор Аҳмад Закӣ Абушодӣ (1892-1946)

Аҳмад Закӣ соли 1892 дар шаҳри Қоҳира ба дунё омадааст. Илми тибро дар Англия (Бритониё) омӯхта, соли 1922 аз он ҷо ба зодгоҳаш бармегардад. Ӯ дар навиштанти шеър дар давраи аввали эҷодиёташ ба Ҳалил Мутрон пайравӣ кардааст. Аммо дар ашъори ӯ таъсири андешаҳои донишмандону шоирони англис ба мушоҳида мерасад. Маҷмуаҳои ашъори шоир бо номҳои «Аш-Шафик-ул-бакий» («Шомгоҳи гирён»), «Атёф-ур-рабъ» («Хаёлҳои баҳор») ва «Ал-Янбуъ» («Сарчашма») ҷоп шуда, ба алоқамандони шеър дастрас шудааст. Доктор Аҳмад Закӣ Абушодӣ бунёнгузори «Мадрасаи Апалон» - мактаби шеърии нав буда, бо номи «Апалон» дар нақду шеър маҷаллаи адабиро ҷоп мекард. Андешаҳои ӯ, ки бештар гароиши гарбӣ дошт, ба шоирони баъдии худ таъсир гузоштааст.

Мавсуф соли 1946 ба Амрико ҳичрат карда, 12-уми апрели соли 1955 дар шаҳри Вашингтон вафот мекунад.

Шақиқ Маълуф (1905-1986)

Қасидаи «Ал-Аҳлом» ё «Омолун ва Амонун» («Орзуҳо»), ки қиссаи хаёлист ва девонҳои «Ли қулли заҳратин абийрун» («Ҳар як гул дорои накҳат аст») ва «Мулоҳиммату абқарин» («Рамзи кишвари афсонавӣ») номи Шақиқ Маълуфро дар ҷаҳони арабӣ машҳур карданд. Ӯ шоири бовиқору мутафаккир буда, аз таҳаввули ҷараёнҳои фалсафӣ, ҳикмати гарбӣ ва равоншиносии муосир оғоҳии комил дошт, дар ашъораш бозтоб ёфтаанд [150, с. 346].

Падид омадани адабиёти маҳҷар дар Амрикои Шимолӣ ва Амрикои Лотинӣ ва густариши он дар сарзаминҳои арабӣ шаҳодат аз он медиҳад, ки шоирону нависандагони ин адабиёти навзухур дар шаклгирии ҷараёнҳо ва навъҳои нави адабии арабӣ саҳми бориз гузоштаанд, ки дар сафи пеши онҳо шоири мавриди таҳқиқи мо Илӣ Абумозӣ қарор дошт.

1.3. Зиндагинома ва мероси адабии Илё Абумозӣ

Илё ибни Зоҳир Абумозӣ соли 1889 дар деҳаи «Ал-Муҳайдиса»-и ноҳияи Бакфиё, ки дар қисмати шимолии Лубнон ҷойгир аст, ба дунё омадааст.

Муҳаққиқони аҳволу осори шоир дар асоси мадракҳои мультамад санаи таваллуди Илё Абумозиро дақиқан соли 1889 муайян кардаанд. Ба ин далел, ки дар бораи шоири мавриди гуфтугӯйи мо нахустин маротиба соли 1914 маҷаллаи «ал-Фунун» зиндагинома ва ҷанд намуна аз ашъори шоирро ҷоп карда, ин санаро ҳамчун соли таваллуди ў овардааст. Зоро сардабири ин маҷалла шоири ҳамрӯзгори ў Насиб Ариза яке аз аъзои мактаби адабии «Робитаи қаламӣ» ва Илё Абумозиро аз наздик мешиноҳт. Илова ба ин, чунин таъриҳро маҷаллаи «Ас-Соиҳ», ки маҷаллаи расмии мактаби адабии «Робитаи қаламӣ» ба шумор мерафт, низ таъйид менамояд.

Илё Абумозӣ дар хонаводаи серфарзанд дида ба ҷаҳон кушод ва дорои ҷаҳор бародар бо номҳои Мурод, Мутро, Тониюс, Иброҳим ва як ҳоҳар бо номи Авчино буд.

Дар бораи падару модараш маълумоти коғӣ дар даст нест, چуз ин ки модараш Салма ном дошта, падараш марди меҳрубон буд, ки бо парвариши кирми абрешим ва дарахти тут зиндагиро таъмин менамуд.

Илё Абумозӣ дар хонаводае таваллуд шуд, ки вазъи иқтисодии зиндагиашон хеле паст буд. Муҳаққиқони аҳволу осори ў ишора кардаанд, ки дар айёми қӯдакии ў вазъи иқтисодии зиндагии падар паст буд, аз ин рӯ, натавонистааст маълумоти ибтидоиро ба даст оварад.

Аммо ба хондан завқи зиёд дошт ва дар синни ҳафтсолагӣ ҳамарӯза ду километр роҳро пиёда паймуда, ба қалисо мерафт ва аз паси тиреза ба дарсҳо гӯш дода, онҳоро аз бар мекард. Ин завқу талоши ўро муаллим Иброҳим Манзур дида, иҷозат дод, ки дар дарс ба тариқи ройгон ширкат кунад.

Ҳамин тавр, мадрасаи деҳа аввалин маҳалле буд, ки Илё Абумозӣ ба омӯхтани дониш оғоз кард.

Ӯ пас аз муддате бо дастгирии падараш маълумоти муқаддамотиро дар мадрасаи канори калисои «Муҳайдиса» фаро гирифт ва дониш хешро такмил кард. Илё Абумозӣ аз овони қӯдакӣ ба дарсхонӣ алоқаи хосе дошт. Алоқае, ки чун рози пинҳонӣ дар даруну руҳаш нуҳуфта монд, ки баъдтар дар зиндагии Ӯ дурахшид ва то охири умраш боқӣ монд.

Илё Абумозӣ дар деҳае таваллуд шудааст, ки хеле манзараҳои дилфиреб ва обҳои мусаффо дошт. Ин минтақа ба хотири оби пок ва ҳавои софаш машҳур буд. Аммо бо тамоми зебоиҳо макони муносибе барои рафъи эҳтиёҷоти мардум набуд. Зиндагӣ рӯз то рӯз ба сокинони он саҳттар мешуд ва дар ин шароит падари Илё Абумозӣ бо даромади ками худ ҳарчи хонаводаи ҳашт нафараро таъмин карда наметавонист. Ба ҳамин хотир чорае ҷуз ин надошт, ки писарони худро яке пас аз дигаре ба кишварҳои муҳталиф барои кор ба муҳочират бифиристад, то шояд битавонад онҳоро аз фақр раҳой бахшад.

Писарони Ӯ яке пас аз дигаре ба кишварҳои дигар сафар намуданд. Аммо факри ин хонавода ҳанӯз аз байн нарафта буд, ки марг ҷаҳор фарзанди ӯро ба коми худ фурӯ бурд. Тониос расидан баробар дар Миср ҷон ба ҷонофарин супорид. Сипас бародарони дигар яке паси дигаре бо ҳар сабаб таслими марг шуданд. Ҳоҳарашон низ дар соли 1923 аз олам ҷашм пӯшид. Факри шадид, марги бародарон ва зулму ситами ҳокимон иродай Илё Абумозиро қавӣ сохта, ҷашми ӯро ба ноадолатиҳои замона кушод [172, с 68]. Илё Абумозӣ дар бораи зулм ва ситамкорони он замон, ки ба сафараш ба Миср муҷиб шуданд, ҷунин муроҷиат мекунад:

رکبوا إلی العلیاء کل سفین	لبنان لا تعذل بنیک إذا هم
خلقوا لصید اللؤلؤ المکنون	لم یهجروك ملاة لکنهم
لا یقعنون من العلی بالدون	لما ولدتهم نسروا حلّقا
ذهبا، فكيف محابس من طین	والنسر لا یرضی السجون و إن تكن

(Тарчума: *эй Лубнон, ҳар замон фарзандонат ба сүйи бузургӣ ва баландмартабагӣ савор ба ҳар киштие мешаванд, онҳоро сарзаниши накун.*

Онҳо туро барои сарзаниши кардан тарк накардаанд, балки онҳо барои сайди марворид дар миёни халқ пинҳон шудаанд.

Ҳангоме ту онҳоро ҳамчун каргас таваллуд кардӣ, онҳо ба парвоз дармеоянд ва ҷое, ки баланду бузург аст, ба пастӣ розӣ намешаванд.

Каргас ба қафас, ҳарчанд ки тиллой ҳам бошад, розӣ намешавад, чӣ бирасад ба қафасҳои гилӣ?

Замин барои ҳашарот аст, ки ба рӯйи он роҳ бираванд, аммо осмон барои бозу шоҳин аст.)

Чунон ки маъни ин абёт далолат дорад, Илё Абумозӣ вазъи номутаносиби кишварашро далели аслии ба муҳочират рафтани ҷавонон медонад ва бар ин бовар аст, ки бо анҷом додани ҳичрат ватанаш ба шараф ва бузургӣ бирасад.

Ҳамин вазъи бади молӣ ва фақри саросарӣ сабаб шуданд, ки Илё Абумозӣ соли 1902 дар синни 11 - солагияш бо даъвати бародараш Мурод ва амакаш, ки ба фурӯши тамоқу машғул буд, барои тиҷорат ба шаҳри Искандарияи Миср раҳсипор шуд.

Илё Абумозӣ тавонист бо фурӯши тамоқу дар Миср эҳтиёҷоти молии худро бартараф намояд. Аммо шавқе, ки нисбат ба ҳондану илмомӯзӣ дошт, дар ботини ӯ рӯз то рӯз афзун мешуд. Бо вучуди он ки, ба тиҷорат машғул буд, вале аз мутолиа даст накашид. Ҳатто дар баробари тиҷораташ бо омӯхтани сарфу наҳв ва дигар илмҳо пардоҳт ва ба сурудани шеър оғоз намуд.

Дар ин ҳангом Миср яке аз муҳимтарин марказҳои илму адаб ба ҳисоб рафта, бузургтарин донишмандону адибони араб дар он ҷо ҷамъ шуда буданд. Дар Миср Илё Абумозӣ бо Антон Ал-Ҷамил ва Амин Тақиддин, ки маҷаллаи «Аз-Зухр»-ро таъсис дода буданд, воҳӯрд. Антон Ал-Ҷамил аз заковат ва истеъдоди ӯ ба тааҷҷуб афтод ва ӯро барои

Эчоди қасида ва нашри он дар маҷаллаи мазкур даъват намуд. Аз ин рӯ, навиштаҳои манзуми ӯ дар маҷаллаи мазкур ба табъ расидаанд.

Таъсири иҷтимоии муҳити шаҳри бандарии Искандарияи Миср, ҳатто дар ашъори нахустини ӯ ба мушоҳид мерасад. Масалан, дар қасидаи нахустинаш шоири ҷавон арӯсии хонаводаеро ба риштаи тасвир мекашад, иҷборан ҷавондуҳтареро ба кобини пирамарди мафлӯке медароранд.

Илё Абумозӣ дар ин қасида зиндагии сангин ва пур аз дарду ранчи духтарро бо забони шеър баён мекунад, ки чунин тасвирҳо дар шеъри суннатии араб, албатта, нав буд ва муҳимтар аз ҳама, зиндагии воқеии мардумро инъикос мекард. Илё Абумозӣ Мисрро низ мисли Лубнон дӯст медошт ва худро дар он бегона намедонист. Ӯ Мисрро ба хотири адабиёти пешқадам ва муҳити зебояш точи сари Шарқ дониста, ин манзараро дар шеър чунин баён доштааст:

[21, 432] والشّرقُ جِيشٌ وَ مَصْرُ حَامِلُ الْعِلْمِ

الشّرق تاج ومصر منه درّته

(Тарҷума: *шарқ ҳамчун тоҷест, ки Миср марвориди он аст,*

Ва Шарқ ҳамчун артишишест, ки Миср парчабардори он мебошад.)

Миср ҳамчун марвориди Шарқ дар зехни шоир зинда аст ва мояи ифтихори арабҳо мебошад. Вале сарфи назар аз ин, Илё Абумозӣ бо уфуқҳои нав дар Миср ошно шуд, дар худ ҳамеша эҳсоси ғайри қаноатбахш дошт. Зоро дар он рӯзгор соҳти давлатдории ҳамаи давлатҳои арабӣ яксон буда, соҳти феодалий ҳукмрон буд. Аз ин рӯ, мардуми одӣ, ки аксариятро ташкил медоданд, дар ҳолати факру бенавоӣ қарор доштанд. Фолибан ин ҳолат ҳамаи зиёйён, аз ҷумла шоиронро ба ташвиш меовард ва онҳо дар навиштаҳояшон дар бораи нобасомонихо ва мушкилоти мавҷудаи кишвар ишора мекарданд.

Ӯ дар Миср худро ба ҳалқаи озодипарастон зад ва ба ин хотир ба озодиҳои бештар ва муҳити муносибтар эҳтиёҷ дошт. Чунонки дар боло ишора шуд, яке аз омилҳои қасди ҳичрати ӯ ба Миср раҳоӣ аз зулм буд, вале пас аз муддате, ки дар Миср зиндагӣ кард, ин ҳадаф ба ҷузъи арзишҳои истиқлолҳоҳии ӯ табдил шуд.

Пас аз муддате Илё Абумозӣ аз сурудани шеър дар заминаи иҷтимоӣ мунсариф шуда, ба мавзуоти сиёсӣ ва миллӣ рӯй овард ва қалами худро баҳри хидмат ба ҷаҳони Араб ва рафъи мушкилоти он сарф намуд. Дар ин ҳангом мисриён аз дasti англисҳо озодӣ меҳостанд. Англисҳо ин моҷароро бисёр саҳт гирифтанд, чун ҳар нафаре, ки истиқлоли Мисрро меҳост, онҳоро ба зиндон меандохтанд. Дар ин миён Илё Абумозӣ ҳам дар канор набуд ва ба муддати як ҳафта ба зиндон афтод. Ҳангоме ки ба падари Илё Абумозӣ ҳабар расид, ки писараш вориди масоили сиёсӣ шудааст, бисёр нигарон шуд ва номае ба Мурод, ки аз Лубнон ба Амрико рафта буд, навишт: «Писарам, мол ва ҳадяву кумаке аз ту намехоҳам, бародарат Илёро назди худ фаро бихон» [116, с. 68].

Илё Абумозӣ бо вучуди алоқаи фаровоне, ки ба Миср дошт, ба хотири масъалаҳои сиёсию шикасти тиҷорие, ки дар Миср бар сараши омад ва ба хотири бетаваҷҷуҳие, ки ба аввалин девонаш шуд ва ҳамчунин барои расидан ба як ҷойгоҳи адабии воло, ки дар радифи аввалин ормонҳояш қарор дошт, тасмим гирифт ба Амрико сафар кунад. Зоро дар он замон овозаи шуҳрати ин кишвар аз назари адабиёт ва озодӣ ба гӯши ҷаҳониён расида буд. Аз ин ҷиҳат, ӯ маҷбур шуд барои омода кардани мадорики сафар ҷанд бор ба Лубнон биравад. Дар он замон муҳочират аз Лубнон ба Миср нисбат ба дигар кишварҳо осонтар буд. Чун ҳукумати усмонӣ муҳочират ба Фарбро манъ карда буд, иҷозати баромадан ба муҳочиронро намедод, онҳо барои дарёfti раводиди муҳочират ночор буданд, ки аввал ба Миср, сипас ба Амрико ҳичрат намоянд. Илё Абумозӣ низ барои гирифтани мадорики лозима ба ватан баргашт. Аммо чун зулму ноамнӣ дар Лубнон ҳукмфармо буд ва ҳатари гуруsnагӣ мардумро таҳдид мекард, беш аз се моҳ натавонист дар он ҷо бимонад. Дар ин замина ӯ қасидаи «Алвидоъ»-ро барои тарки Ватан бар зидди ҳукумати усмонӣ суруд. Ин қасида бо ин матлаъ оғоз мешавад:

أَزْفَ الرَّحِيلُ وَ حَانَ أَنْ تَتَفَرَّقَا
[116, 291] فَإِلَى اللَّهِ يَا صَاحِبِي إِلَى اللَّهِ

(Тарҷума: *вақти сафар фаро расидааст, пас Ҳудо ҳофиз, эй дӯстони ман, Ҳудо ҳофиз.*)

Илё Абумозӣ низ ба мисли дигар равшанфикрон аз таъқиби ҳукumatдорон дар амон намонда, маҷбур шуд, ки Мисрро дар соли 1912, дар ҳоле ки 22 сола буд, тарк гуфта ба Амрико ҳичрат намояд. Сароғоз дар шаҳри Синсинати штати Агаё ба муддати чор сол зиндагӣ карда, ҳамроҳи бародараш Бакр Мурод ба тиҷорат машғул шуд. Баъд аз он ба Ню-Йорк ва Бруклин кӯч баста, дар таъсиси мактаби адабии «Робитаи қаламӣ» дар Амрико бо Ҷуброн Ҳалил Ҷуброн ва Михаил Нуайма саҳми худро гузошт.

Оғози фаъолияти адабӣ ва фарҳангии Илё Абумозӣ дар Ню-Йорк рӯзноманигорӣ буд. Сипас бо пешниҳоди ҷавонони фаластиниӣ дар «Ал-Маҷаллат-ул-арабият» ба кор даъват шуда, сардабири ин маҷалла ба зиммаи ӯ voguzir гардид. Пас аз муддате ба маҷаллаи «Ал-Фатот» пайваст. Дар соли 1918 ҳамкорӣ бо рӯзномаи «Миръот-ул-Ғарб»-ро пазируфт. Ӯ дар соли 1920 ба анҷумани «Робитаи қаламӣ», ки бо роҳбарии Ҷуброн Ҳалил Ҷуброн, Михаил Нуайма ва Насиб Ариза ташкил шуда буд, пайваст. Илё Абумозӣ дар фаъолияти ин анҷуман нақши муҳим дошт. Инчунин, дар баробари дигар аъзои ин гурӯҳ бо ҷиддият барои беҳбуди забони арабӣ талош кард. Дар ин миён риштаҳои дӯстии байни Наҷиб Диёб ва Илё Абумозӣ мустаҳкам шуд ва ӯ соли 1921 бо духтари бузурги ӯ Дурратӣ издивоҷ кард. Илё Абумозӣ умедвор буд, ки баъд аз ин пайванди ҳешутаборӣ идораи бахше аз рӯзнома ба дӯши ӯ супурда мешавад, аммо пас аз марги модари Дурратӣ падараш Наҷиб пас аз ҷанд моҳ бо Анчилина издивоҷ кард, ки ин кор боиси бетаваҷҷӯҳии Наҷиб нисбат ба Илё Абумозӣ шуд. Зоро Анчилина дилу руҳи ӯро мафтун карда буд, ки Наҷиб фарзандони худро, аз ҷумла Дурратӣ ва ҳамсаравшро фаромӯш кард. Пас аз ин, гарчанде Илё Абумозӣ дар ин рӯзнома ба фаъолияти худ идома дод, аммо ин андешаро дар сар мепарварид, ки худ нашрияро таъсис дихад. Саранҷом, пас аз 10 соли кор дар рӯзномаи «Миръот-ул-Ғарб» онро тарк кард ва дар соли 1929 маҷаллаи «Ас-Самир»-ро мустақилона таъсис дод. Ин маҷалла дар як моҳ ду бор ба чоп мерасид.

Ҳамин тавр, Илё Абумозӣ интишори «Ас-Самир»-ро то соли 1934 идома дода, онро аз маҷалла ба сурати рӯзнома даровард ва то замони маргаш интишори он рӯзнома идома ёфт. Ӯ дар ин рӯзнома мавзуотеро, ки дар зеҳнаш давр мезаданд ва шеърхое, ки дар қалбаш метапиданд, хусусан, масъалаҳои марбут ба ватанро бо таваҷҷуҳ ба мавқеиятҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодии он замон мунташир месоҳт.

Марги падар дар соли 1931 Илё Абумозиро дар андуҳу мотам фурӯ бурд ва пас аз шунидани хабари марги модар ғаму фироқашро дучанд намуд. Ҳанӯз шиддати андӯҳи фироқи он кам нашуда буд, ки хабари вафоти дӯсти азизаш Ҷуброн Ҳалил Ҷубронро низ дарёфт кард [116, с. 26-27]. Илё Абумозӣ пас аз мушкилоти зиёде ва ҳодисаҳое, ки паёпай дар сарзамиҳои арабӣ рух медод, дилсард шуд. Аз ин рӯ, ба дунболи беморие, ки гиребонашро гирифт, маҷбур шуд кор дар маҷаллаи «Ас-Самир»-ро раҳо қунад, аммо дӯстонаш ӯро ба таҳаммули мушкилот ташвиқ карданд, то ки бори дигар ба кор машғул гарداد. Онҳо ба муносибати 25-умин солгарди таъсиси «Ас-Самир» дар соли 1955 ҷашне барпо карданд. Илё Абумозӣ ба ҳамин муносибат қасидае бо ин матлаъ суруд, ки бозгӯкунандай ҳолати рӯҳии ӯст:

سفر کتبت حروفه بدمائی [114, 53-54]

تلک السنون الغاربات ورائي

(Тарҷума: он солҳое, ки пушти сари ман гузаит, ҳамчун китоби бузургест, ки ҳарфҳояшро бо хунам навиштам.)

Илё Абумозӣ дар охирҳои соли 1948 бо даъвати ҳукумати Лубнон барои иштирок дар симпозиуми Юнеско ба кишвари худ бозгашт ва аз сӯйи маҳфилҳои фарҳангии адабӣ бисёр мавриди эҳтиром қарор гирифт. Инчунин, аз зодгоҳаш - дехаи Муҳайдаса дидан кард ва мардуми деха дар мадрасаи ибтидоие, ки дар он ҷо таҳсил карда буд, ҷаласаи бошуқӯҳро баргузор карданд. Илё Абумозӣ ҳангоми дидор аз Лубнон даъватномае аз сӯйи ҳукумати Сурия дарёфт намуда, ба ин даъват посухи мусбат дод. Ҳангоми вурӯд ба Сурия маҷлиси бузургдошту бошуқӯҳе барои ӯ тартиб дода шуда буд, ҳатто радиои марказии Сурия ҷараёни ин ҷаширо мустақим пахш кард.

Дар ин چаласа Раиси чумхури Сурия Шукрӣ Ал-Қувватлӣ ширкат карда, соҳибчашнро табрик гуфта, дар поёни суханаш Илё Абумозиро бо ордени «Нишони лаёқат» қадрдонӣ кард. Баъдан ба Ню-Йорк баргашт ва то охири умр ба кори рӯзноманигорӣ идома дод. Илё Абумозӣ аз ҳамсари худ Дурратӣ соҳиби се писар бо номҳои Ричард, Эдвард ва Роберт шуд. Дар соли 1951 дар маросими издивоҷи писари бузурги худ Ричард бо духтари амрикоӣ, ки Мори Луйиз ном дошт, ба забони англисӣ ба нақл аз як ҳаким чунин гуфт: «Ҳар шахс дар тӯли ҳаёт бояд се чиз аз худ бокӣ гузорад: 1) китобе таълиф кунад; 2) дарахте шинонад; 3) фарзанде ба вучуд оварад. Китоб барои он ки илму маърифат дар дунё бокӣ бимонад. Дарахт барои ин ки зиндагӣ ҷараён дошта бошад. Фарзанд ба далели ин ки башарият побарҷо бимонад» [116, с. 53-54].

Илё Абумозӣ 20-уми ноябри соли 1957 дар синни 65-солагӣ бар асари сактаи дил дунёро падруд гуфт, вале номи ӯ то кунун зинда аст.

Пас аз вафоти шоир барои гиромидошти ӯ дар кишварҳои гуногун چаласаҳои бузургдошт барпо шуд. Дар Донишгоҳи амрикоии Бейрути Лубнон барои пос доштани хотири ӯ маросиме баргузор шуд, ки дар он донишмандоне чун Ҷурҷӣ Сайдаҳ ва Нозуқ Ал-Малоика дар бораи фаъолияти адабии Илё Абумозӣ сухан гуфтанд. Дар Димишқ низ шоирон ва нависандагони бисёре, аз ҷумла Имҷад Тароблусӣ ва Салим Ҳайдар ва дигарон маросими ёдбудро барпо намуданд. Ҳамчунин, мардуми Лубнон яке аз хиёбонҳои Бейрутро барои дар хотираҳо зинда нигоҳ доштан ба номи Илё Абумозӣ гузоштанд.

а) мероси адабии Илё Абумозӣ

Бо итминон метавон гуфт, ки Илё Абумозӣ яке аз машҳуртарин шоирони мактаби адабии «Маҳҷар» дар ибтидои қарни бистум ба ҳисоб меравад. Эҷодиёти Илё Абумозӣ паҳлухои гуногуни ҳаётро фаро гирифта, қисмати аъзами мероси адабии шоир дар васфи Ватан, Модар, дӯст доштани сарзаминҳои ниёғон ва фалсафаи ҳаёт мебошад. Илова ба ин, дар робита ба қазияи Фаластиин ашъори чонгудозе сурудааст.

Агар марҳалаҳои мавзуии эҷодиёти Илё Абумозиро тасниф карда, ба марҳалаҳо чудо кунем, се омили муҳим ба мушоҳид мерасад. Дар ашъори солҳои гуногуни шоир нахустин мавзуе, ки хонандаро ба худ ҷалб меқунад, ин дурӣ аз ёру диёр мебошад. Шоир дар ғарибӣ ба зудӣ эҳсос меқунад, ки на танҳо аз падару модар, бародарон, балки аз ёру дӯстоне, ки бо онҳо иртибот дошт ва баҳаше аз зиндагии хусусияшро ташкил медиҳад, дур афтодааст. Ин дурии замонӣ ва ҳудудиро шоир ҳар вақт ки мувоғиқ омад, дар шеъраш зикр кардааст. Ин чунин маънӣ дорад, ки ў ҳеч гоҳ аз Ватан қанда нашуда, манзараҳои зебои он дар зеҳни шоир зинда ва муҳимтар аз ҳама, онҳоро бо забони шеър тасвир карда, ба саҳнаи адабиёт ворид месозад.

Нобасомониҳои рӯзгор, мушкилоти ҷомеа, пасрафти иқтисодиёти Лубнон, зулму ситами ҳокимон, факру нодорӣ ва маргу мири мардум бо сабабҳои гуногун диққати шоирро ба масъалаҳои иҷтимоӣ ҷалб кард ва Илё Абумозӣ саъӣ ба он дошта, ки бо мардум ҳамовоз бошад ва садои қалби мардумро бо шеър адо намояд. Шеъри иҷтимоъ шеъри дард аст, хусусан агар дар он барои ислоҳи мушкилоти ҷомеа хитоб ё даъвате вучуд дошта бошад, ҳокимони давр безобита мешаванд ва талош меқунанд, ки пеш аз ҳама садои шоирро саркӯб намоянд, то ин гуна эътиrozot ба ҷунбишҳои бузурги мардумӣ табдил наёбад ва ҳукumat аз даст наравад. Шеъри Илё Абумозӣ имрӯз ҳам ҳолати баъзе қишварҳои арабӣ, аз ҷумла Фаластин, Лубнон ва Сурияро инъикос менамояд.

Марҳалаи сеюм ва ҳалкунандай эҷодиёти шоирро метавон пайванди маънавӣ ба анҷумани адабии «Маҳҷар» ва «Робитаи қаламӣ» маънедод кард. Илё Абумозӣ бо ҷеҳраҳои машҳури адабии «Маҳҷар», монанди Михаил Нуайма, Ҷуброн Ҳалил Ҷуброн, Абдулмасех Ҳаддод ва дигарон шинос шуда, бо онҳо натанҳо дӯсту бародар шуд, балки дар масоили истиқлолталабӣ ва озодихоҳӣ ҳамсаф, ҳамраъи онҳо гардид.

Аммо таъсири мактаби адабии «Робитаи қаламӣ» бештар дар он зоҳир мегардад, ки шеъри ў бештар гароиши романтикий касб кард.

Вале доктор Афиф Ноёуф Хотум мұльтакид аст, ки таъсири «Робитаи қаламай» дар ашъори Илё Абумозай қузъист, мұхимтар аз ҳама, омиле буда, ки үро ба сўйи навгарой равона кардааст.

Маҳз робита ба ҳамин маҳофили адабий үро аз суннатгарой ва тақлид ба гузаштагон раҳо кард ва лавозими мусоидеро барои гуфтани сухани нав муҳайё намуд.

Девонҳои шоир хазинаи бузурги афкораш аст, ки марҳалаҳои зиёди зиндагиро дар онҳо метавон дарёфт, хусусан сухани рӯз гуфтан ва дар таҳаввули замони худ иштирок кардан вазифаи шеър дар авоили қарни XX буд. Ин рисолати маънавӣ, ҳунарӣ ва шеърро Илё Абумозай мувваффақона анҷом додааст.

Рустои Муҳайдаса ба намоди шеър табдил ёфта, ҳар араб ҳамчун зодгоҳи шоир муаррифӣ намояд. Табиати зинда, оби равон ва талу теппаҳои сарсабз дар сарзаминҳои арабий ниҳоят кам мебошад. Маҳз ҳамин зебоиҳо үро ба ваҷд оварда, мафтуну маҷзуби худ карда, ӯ номҳои девони ашъорашро ба тағиیر ёфтани табиати зодгоҳаш марбут дониста, онҳоро чунин номгузорӣ карда буд: «Ал-Ҷадовил» («Буттазорҳо»), «Ал-Ҳамоил» («Бешазорҳо»), «Ат-Тибрӯ ва ат-туроб» («Тилло ва хок») [172, с. 34 - 44].

Наҳустин шуълаи шоирӣ, ки дар ботини ӯ афрӯхта шуд, албатта, дар таъсири муҳити адабии Миср ба мушоҳида мерасад.

Зуҳайр Мирзо дар рисолаи «Илё Абумозай шеър-ул-маҳҷар-ил-акбар» дар масъалаи ба китобхонӣ шавқи зиёд доштани шоирро чунин тасвир мекунад, ки ҷолиб аст: «Ишқу шавқи Илё Абумозай нисбат ба хондан вирди забони мардум гардида буд. Дар мағозае, ки Илё Абумозай кор мекард, зиёд иттифоқ рух медод, ки ӯ ончунон саргарми хондан буд, ки ҳатто аз дуздии ҷизҳои мағоза хабардор намешуд. Баҳрагирий аз сарчашмаҳои динӣ, баҳусус аз Калимуллоҳ дар ашъори вай ба мушоҳида мерасад. Барои намуна, бархе қасидаҳои худро чунин ном гузоштааст: «Илаллоҳи роҷиун», «Кулу вашрабу», ки аз оёти Қуръони карим сарчашма мегиранд [21, с. 31-32].

Зимнан бояд ёдовар шуд, ки Илё Абумозӣ ба шеъри классикии араб таваҷҷуҳи зиёд дошт ва ҳамирмояи шеъраш аз он маншаъ мегирад. Аз ҷумла, ӯ аз шоирони барҷастаи асри аббосӣ, ба мисли Абунувос, Бухтарӣ, Абульъало Ал-Маъарӣ таъсир пазируфта, дар сурудани ашъори худ низ ба бархе аз шоирони форсизабон, чун Умари Ҳайём ва Мавлавӣ Ҷалолуддини Балхӣ таваҷҷуҳ доштааст.

Илё Абумозӣ дар тӯли умри худ осори гаронбаҳо ба ёдгор гузоштааст. Ӯ аз овони навҷавонӣ ба сурудани шеър пардохта, то виласин рӯзҳои ҳаёташ аз он қанда нашудааст. Рӯзноманигорӣ гувоҳи фаъолияти пурсамари ӯ мебошад.

Нахустин маҷмуаи ӯ бо номи «Тазкор ал-мозӣ» («Ёддоштҳо») соли 1911 дар синни бистсолагияш дар ҷопхонаи «Матбаъ-ул-Мисрия» ҷоп шуд.

Ин маҷмуа аз 55 қасида иборат буда, 85 саҳифа дорад. Шоир он девонро ба мардуми Миср бахшидааст [179, с. 18]. Мавзуоти муҳимтарини ин девон мубориза бар зидди зулм, истиқлолҳоҳӣ, инъикоси масоили иҷтимоӣ ва баланд бардоштани мавқеи зан дар ҷомеа мебошад.

Ин девон фарогири нахустин таҷрибаҳои зиндагии Илё Абумозӣ ва воқеаҳои иҷтимоию сиёсӣ ва фарҳангии он замон аст. Сабки он миёна буда, аз сабки қадим сарчашма гирифта, ба сабки ҷадид гароиши бештар дорад. Ҳусусан, тақлиди ӯ аз шоироне чун Шавқӣ, Ҳофиз Иброҳим, Борудӣ ва Сабрӣ далолат ба он дорад, ки шоир аз нахустин қадамҳои шоирияш меҳоҳад сухани фардии худро дошта бошад.

Ин тақлид ба шеваҳои гуногуне сурат гирифтааст. Аммо фарқи Илё Абумозӣ аз он шоирон дар ин аст, ки ӯ ин корро ба тоза шуруъ карда, ҳанӯз дар марҳилаҳои аввалияи он қарор дошт.

Ба девони мазкур кам ҳам бошад, мунаққидон нақд навиштанд, вале бештари онҳо дар мавриди заъфу норасоихои он маҷмуа буд. Норасоихои луғавӣ ва маънӣ, ки дар шеъри Абумозии ҷавон ба назар мерасид, аз ҷониби мунтақидони адабӣ мавриди интиқоди саҳт қарор

гирифт. Дар бораи муваффақиятҳои он касе лаб накушуд ва ин бетаваҷҷӯхӣ хотири шоирро ошуфта кард.

Албатта, ин интиқодҳоро дар чопи ашъори минбаъдааш ба назар гирифт. Ин марҳилаи зиндагӣ барои Илё Абумозӣ роҳи адабии наверо кушод. Ӯ натавонист дар давоми ин даврон бо анҷуманҳои гуногун ошно шавад ва ба пешрафт ноил гардад, то ҳадде ки ба пухтагию густариши уфуқҳои хаёл бирасад, ки назариёти умумиро дар ҳақоиқи зиндагӣ ва забоииҳои он баён кунад.

Девони дигари худро шоир, ҳангоме ки бо Ҷуброн Ҳалил Ҷуброн риштаи дӯстӣ барқарор кард, тадвин намуд ва бо кумаки ӯ қисмати дуюми девонашро, ки «Девон аҷ-ҷуз-ус-сонӣ» («Девони ҷузъи дуюм») ном дорад, пас аз ҳашт соли дар Амрико зистанаш соли 1919 ба табъ расонд. Ин девон 79 қасида дошта, аз 2821 байт иборат аст. Дар ин девон Илё Абӯмозӣ то ҷое тавонист бо услубҳои қадима мавзуту масоили нави иҷтимоиро дар ашъораш гунҷонад. Ин девон ба ин далел машҳур шуд, ки шоир Ҷуброн Ҳалил Ҷуброн баъди таваҷҷӯҳ ба ин девон ба шоир будани Илё Абумозӣ иқрор шуд. Ҷуброн Ҳалил Ҷуброн дар муқаддимаи ин девон аз ҷумла менависад: «Шеър отифаест, ки ба сӯйи маконҳои дуру ноошно парвоз карда ва онро ба наздику ошно менамоёнад. Андешаест, ки ба асрори ботинӣ ва ногуфтаҳои вучуд даст меёзад ва онро ҳувайдою равshan мекунад. Аммо шоир мавҷуди шигифтест, ки дорои ҷашми сеюм мебошад ва он ҷашм дидай маънавӣ аст. Дар табиат ҳақоиқеро мебинад, ки аз ҷашми зоҳирбинон пинҳон аст ва дорои шунавоии ниҳонест, ки эҳсоси асрори рӯзро мешунавад, ки дигар афрод ба дарки он қодир нестанд. Шоир парандаи ғарibест, ки ба фарози марғзорҳо озод парвоз мекунад ва танҳо, ҳангоме ки зодгоҳашро мебинад, аз осмон ба замин нишаста, дар сукути он суруди ғамангезе месарояд. Илё Абумозӣ шоирест, ки дар девони вай нардбонҳоест, ки бо онҳо миёни аёну ниҳон боло меравад ва ресмонҳое дорад, ки ҷилваҳои ошкори зиндагиро ба розу рамзҳои пинҳони он пайванҷ медиҳад. Ашъори ӯ монанди ҷомҳои саршор аз бодаи ишқанд, ки лабҳои ташнаи

замонаро сероб мекунанд. Вагарна Худои башар рӯй мегардонд ва дигарбора тӯфоне чун тӯфони Нух барпо мекард» [21, с. 93-96]. Ин арзёбии воқеи ашъори шоир буд, ки дубора илҳоми ўро саршор кард ва ба гуфтани шеърҳои нав таҳрик дод.

Девони сеюми ў «Ал-Ҷадовил» («Буттазорҳо») ном дошта, аз 66 қасида иборат аст. Он соли 1927 нашр шуд. Ин девон дар кишварҳои арабӣ мавриди таваҷҷуҳи қарор гирифт. Аз ҷумла, Исо Анварӣ дар мавриди он ҷунин навишта: «Ал-Ҷадовил» шомили қасидаҳои зебоест, ки беҳтарин ашъори асри мост ва ба сабаби доштани мусиқии дилнишин дар навъи худ мумтоз аст..» [141, с. 31].

Аз сӯи дигар, Тоҳо Ҳусайн дар «Ҳадис-ул-арбаъ» шеъри Илё Абумозиро ҷунин нақд мекунад: «Гумон намекунем, ки забони шоирии ў заъфе дарбар дошта бошад, вале гоҳе бар он пӯшише меафтад, ки шакку шубҳабарангезиро эҷод мекунад» [173, с. 347]. Илова ба ин, ў мегӯяд, ки шеъри Илё Абумозӣ гоҳе аз иштибоҳу ғалатҳо орӣ набудааст. Барои мисол дар қасидаи зер, ки дар девони «Ал-Ҷадовил» ба ҷоп расидааст, қофияе аз он дорои иштибоҳ аст:

حَقِيرٌ فَاصْلُ تَيْهَا وَ عَرَبْدٌ [179, 33]

نَسَى الطِّينَ سَاعَةً أَنَّهُ طِينٌ

(Тарҷума: *хок лаҳзае фаромӯши кард, ки хоки ҳақибу ноҷизест, пас магрур шуд ва арбада қашид..*

Дар ин ҷо ҳарфи (ڏ) дар қалимаи «عَرْبَد» («арбад») бечиҳат сокин шудааст, аммо дар айни ҳол Тоҳо Ҳусайн бар ин назар аст, ки Илё Абумозӣ воқаен шоири бузург аст, ў дорои зеҳни пурбор, диди ноғиз, қалби пок ва фахму дарки волост. Ин маҷмуа шеърҳои дорад, ки дар онҳо ҳамвора асолат, қувват ва зебоиҳо бештар ба мушоҳида мерасанд.

Қасидаҳои «Ал-Улиқату», «Ана», «Ал-Ятим», «Ал-Каманча», «Ал-Маса», «Фӣ-л-қафаз», «Ат-Тин», «Таоло», «Ас-Сичнијту» ва «Талосим» ба шоир шуҳрати беандоза овардаанд. Аз ҷумла, дар қасидаи «Таоло» ҷунин абӯтест, ки дорои эҳсоси шоирона ва ташбехоти латиф аст:

تعالى نطق الروحين من سجن التقاليد

فهذى زهرة الوادى تذيع العطر في الوادى

و هذا الطير تباه فخور بالأغار بد

فمن ذا عنف الزهرة أو من بوح الشادى؟ [179, 34]

(Тарчума: *биё, то руҳамонро аз зиндони одоту русум раҳо созем,*

Ин гули дара аст, ки атр пароканда мекунад.

Ва ин парандай магрурест, ки бо лаҳни ҷозибаши менозад,

Чӯй касе он гулро то кунун сарзаниши кардааст ё ин парандай шодро танбех намудааст?.)

Девони чаҳоруми ў бо унвони «Ал-Хамоил» («Буттазорҳо») соли 1920 дар Ню-Йорк ба табъ мерасад. Он дорои 57 қасида ва аз 191 саҳифа иборат аст. Мавзуи асосии онро иртиботи инсон бо табиат ташкил медиҳад.

«Тибр ва туроб» («Тилло ва хок») номи девони панҷум буда, 59 қасида дорад. Он соли 1960, баъди вафоти шоир бо мусоидати писаронаш нашр шудааст. Маъруфтариин девони Илё Абумозӣ ҳамин «Тибр ва туроб» маҳсуб меёбад, зеро дар фосилаи солҳои 1960 то 1970 панҷ маротиба чоп шудааст [179, с. 38-55]. Дар девони охири ҳаёти худ шоир ба масоили мазҳабӣ бештар дахл кардааст. Илова ба ин, дар он мавзуи меҳанпарастӣ ва ватандӯстӣ мақоми шомих дорад.

Дар ҳаёти адабии шоир Илё Абумозӣ маҷаллаи «Ас-Самир», ки бунёдгузораш худи ў мебошад, нақши калидӣ дорад, он аз соли 1929 то замони фавташ (соли 1957) нашр шуд. Шоири лубнонӣ тавассути он дар таблиғу ташвиқи адабиёти «Маҳҷар» хадамоти барҷастаро анҷом додааст. Ў талош карда, ки адабони муҳочирро, на танҳо ба қитъаи Амрико, балки сарзамиҳои арабӣ муаррифӣ кунад ва, албатта, ба ин муваффақ шуд.

1.4. Мавзуъҳои асосии ашъори шоир ва мавқеи андешаҳои иҷтимоӣ дар он

Эҷодиёти Илё Абумозӣ паҳлуҳои гуногуни ҳаётро дар бар гирифта, онро адибону муҳаққиқон ба ҳафт қисмат ҷудо кардаанд: ватандӯстӣ; таваҷҷуҳ ба сарзамини араб (хусусан, ба Фаластин); озодиҳоҳӣ; мубориза бар зидди зулму ситам; хушбинӣ ва орзую умеди нек ба зиндагонӣ; пуштибонӣ аз ҳуқуқҳои мардум, хусусан мардуми араб ва гароиш ба масъалаҳои иҷтимоӣ.

Барои ошноии бештар аз рӯйи таснифоти боло баъзе мавзуъҳои ашъори шоирро тавзех медиҳем.

а) ватандӯстӣ

Ватандӯстӣ рисолати имонии ҳар як фарди соҳибмаърифат аст. Яке мавзуъҳои асосии ашъори шоирон ватанпарастӣ мебошад, ки ашъори мавриди таҳқиқи мо низ аз он истисно нест. Муҳаққиқи муосири араб Козим Ҳотит дар ин маврид навиштааст: «Абумозӣ шахси бофарҳанг ва ҳудомӯз ва бисёр бонишот буд, ўғурури миллӣ дошт ва Лубонро бо тамоми ҳастияш дӯст медошт, фарди ҷомеагаро, инсондӯст ва ҳайрҳоҳи мардум буд» [143, с. 29].

Илё Абумозӣ мисли ҳар шоири ватандӯст хидмати Ватанро барои ҳар як фарди миллат муқаддасу муҳим меҳисобад, зоро шоир шефтаи сарзамини аҷдодияш Лубон буд. Шоир асоси самти кори ҳудро мубориза бар зидди ҷаҳлу нодонӣ ва бемориҳои фарҳангӣ, ба мисли ҳурофотпарастӣ ва тақлиди суннатҳои гузашта қарор додааст. Ўаз нахустин шоирони муосири араб буд, ки дар мубориза бо зулму ситами ҳукумати усмонӣ дар «Тазкор ал-мозӣ» (Ёддоштҳо) ашъори ватандӯстона суруд.

Ватандӯстӣ, хештаншиносӣ ва ишқ ба сарзамини модарӣ аз мавзуоти нави шеъри арабӣ мебошад, ки дар шеъри қадими арабӣ камтар дида мешавад, вале шоирони авоили ҷарни XX, аз ҷумла дар шеъри Илё Абумозӣ нақши муҳим дорад. Ўаз нисбат ба сарзамини

ачдодияш меҳри беандоза дошта, ишқи ватан масдари ашъори шоир ҳастанд.

Илё Абумозӣ хидмат ба ватанро вазифаи муқаддаси ҳар шахс медонад ва дар шеърҳояш ба бехтарин шеваҳо ватанашро васф мекунад:

أيَارُ مذكُورٌ بِحُسْنِ صَنْيِعِهِ وَلَئِنْ تُولَّى وَانْقَضَى أَيَارُ
فَاخْدَمْ بِبَلَادِكَ مِثْلٍ (موسي كاظم)
تُبَغِ عَلَيْكَ ثَنَاءَهَا الْأَمْصَارُ
إِنَّ السَّنِينَ كَثِيرٌ هَا كَفْلِيَاهَا إِنْ لَمْ تَزَنْ صَفَحَاتِهَا الْأَثَارُ [62, 205]

(Тарҷума: моҳи май бо зебою ҳайру эҳсонаш вирди забонҳост, агар чӣ анҷом ёфта сипарӣ шавад.

Ба кишварат монанди Мусо Козим хидмат намо, то тамоми шаҳрҳо васфу санои ту гӯяд.

Байни тӯлонӣ будан ё набудани солҳо фарқе нест, агар осорҳо саҳифаҳои онро зиннат набахишанд.)

Хусусиятҳои ашъори Абумозӣ дар он аст, ки дар шеърҳояш нисбат ба ҷавонони ватан таваҷҷуҳи хосса зоҳир намудааст, ки абёти зерини шоир инъикосгари гуфтаҳои мазкур мебошанд.

فَاصْرَفْ عَنَّاكَ فِي الشَّبَابِ إِلَى الْعُلَى بُرْدُ الشَّبَابِ كَالْجَمَالِ مُعَارُ
لَا تَقْعُدْ عَنِ الْجَهَادِ إِلَى غِدِّ
فَلَقَدْ يَجِيءُ غُدُّ وَ أَنْتَ غَبَارُ
مَاذَا يَفِيدُكَ أَنْ يَكُونَ لَكَ التَّرْزِ
وَلِغَيْرِكَ الْأَصَالُ وَالْأَسْحَارُ [13, 20]

(Тарҷума: баҳри расидан ба баландиҳо дар ҷавониат ҷидду ҷаҳд намо, чун рӯзҳои ҷавонӣ монанди зебоӣ ганиматанд.

Саъю қӯшиширо ба фардо магузор, чун фардо ҳам меояд, аммо ту ҷангу губор гаштай.)

Абумозӣ дар абёти зерин ишора мекунад, ки ҳимояи хоки Ватан на аз ҷониби шаҳсият, балки аз ҷониби Офариғор аст, зоро ақидае дар ҷомеа паҳн гардида буд, ки хоки Ватан аз ҷониби фарангҳо ҳимоя магардад:

قُلْ لِلَّٰهِ رَفِعُوا الْخُومَ لِأَرْضِهِ ضَيَّقْتُمُ الدُّنْيَا عَلَيْ أَهْلِهِ
وَلَمْ يَقُولُونَ الْفَرْنَجَ حَمَاتَهُ اللَّهُ قَبْلَ سَيُوفِهِ حَامِيهِ [13, 207]

(Тарчума:*бигӯ, ба онҳое, ки марзҳоро аз они худ кардаанд, дунёро ба бошандагонаш танг гардонидаанд.*

Касоне мегӯянд, ки фаронсавиҳо ҳомии онҳо ҳастанд. Худованد пеш аз онҳо ҳомиашон буд.)

Тараннуни Ватан, меҳру муҳаббат нисбат ба сарзамини аҷдодӣ, ҳифзу ҳимояи он дар байни дурданаҳои назмии шоир мақоми вижадорад.

б) муҳаббат ба сарзамиҳои араб

Ишқ ба сарзамиҳои арабӣ ба шоире чун Илӯ Абумозӣ хос аст. Барои шоир ҳамаи сарзамиҳои арабӣ яксон буда, ватани умумӣ ба шумор меравад. Ҳарчанд ватани ўЛубнон аст, ки маҳалли зодгоҳи ўст ва баъд аз он дар сарзамиҳои Шарқ ва Ғарб умр ба сар бурдааст, вале дар шеърҳои худ муҳаббати ватани аҷдодӣ дар дили ўчӯш мезанад. Илӯ Абумозӣ ба Фаластин ҳамчун намунаи устувории муқовимат нигоҳи хос дошта, ҳамеша аз онҳо ҳимоят мекунад. Шоир дар яке аз қасидаҳояш бо унвони «Таҳийат-уш-Шом» манзараҳои зебои ҳайратовари Шом, дорои фарҳанги амиқ будани ин сарзамин ва мубориза алайҳи зулму истисморгаронро дар оmezish бо ҳам тасвир намудааст:

[13,134] والغوطة الخضراء والمرابا

حى الشام مهندأ وكتابا

(Тарчума: *диёри Шом бо шамишеру китоб, Fumaī¹ сарсабзашу меҳроби имлаши зинда аст.*)

Масъалаи Фаластин ва дифоъ аз ҳуқуқҳои мардуми ситамдидаи он аз мавзуоти хоси ашъори Илӯ Абумозӣ ба шумор меравад. Ҳарчанд шоирони зиёде дар бораи Фаластин сурудаҳое доранд, вале ашъори шоири мавриди назари мо бо эҳсоси ватандӯстона дарду ғам ва андуҳу мусибати мардуми Фаластинро ба риштаи тасвир кашида, нисбат ба қавми ишғолгарону ситампешагони душман газаби хешро ошкоро баён доштааст. Абумозӣ дар қасидааш «Хамоил» Фаластинро ҳамон гунае тасвир мекунад, ки гӯё хобро ба ҷашмаш ўҳаром кардааст ва ранҷҳои

¹ Номи шаҳр

мардуми Фаластино шамшери тезе медонад, ки ҳамарӯза ба қалбу баданаш меҳалад. Чунонки:

فَخَطَبُ فِلَسْطِينَ خَطْبُ الْعُلَىٰ
وَمَا كَانَ رِزْءُ الْعُلَىٰ هَيْنَا
سَهْرَنَا لَهُ فَكَأْنَ السَّيْوَفَ
تَحْرُّ بِأَكْبَادِنَا هَهْنَا [22, 528]

(Тарҷума: *ранҷу мусибати фаровон сарзамини бузургу гуворо ва тавонои Фаластино ба доми худ рабудааст,*

Аз гами ў пайваста бедорем, зоро шамшерҳо ҳар рӯз чашму ҷонҳоро ҳадафи худ қарор медиҳанд.)

Шоир бо эҳтирос ва ҳарорати хос ғаму андуҳи мардуми араби Фаластино андуҳи ҳама башарият медонад ва мушкили давлати Фаластино аз ҷумлаи мушкилоти бузурги инсонӣ мешуморад. Душманон ҳобро аз дидагони диёри пур аз сулҳу сафои Фаластин рабудаанд. Онҳо қасди ба салиб қашидани Фаластино доранд, аммо Фаластин ба ҳеч, ваҷҳ ба онҳо гардан ҳам наҳоҳад кард. Дар идома шоир ба душман мегӯяд: «Миллати Фаластин чӣ гуноҳе кардаанд, ки ҳама ба онҳо азият ва озор мерасонад? Танҳо гуноҳашон ин аст, ки ба шумо мегӯянд, ки хонаи моро ғасб накунед, ин ҷо сарзамини шумо набуду нест. Агар аз ишғоли худ даст барнадоред, сарзaminero, ки ватани мост, қабри шумо қарор медиҳем ва Абумозӣ тасмим гирифтааст, ки ибрози дӯстӣ нисбат ба Фаластино дар суханаш гоҳ-гоҳе ёд кунад. Ниҳоят бар муборизаи ҷиддӣ барои начоти Фаластин таъкид менамояд:

فَلَيَسْتِ فِلَسْطِينَ أَرْضًا مَشَاعِاً
وَلَيَنْ تَهْجِرُوهَا فَذَلِكَ أُولَىٰ
وَكَانَتْ لِأَجْدَادِنَا قَبْلَنَا
فَلَاتَحْسِبُوهَا لَكُمْ مَوْطَنًا
وَإِمَّا أَبَيْتُمْ فَأُوْصِيْكُمْ
إِنَّا سَنَجْعَلُ مِنْ أَرْضِهَا
فَتَعْطِيَ لَمَنْ شَاءَ أَنْ يَسْكُنَا
فَإِنَّ فِلَسْطِينَ مَلَكَ لَنَا
وَتَبْقَى لِأَحْفَادِنَا بَعْدَنَا
فَلَمْ تَكُنْ يَوْمًا لَكُمْ مَوْطَنًا
بَأْنَ تَحْمِلُوا مَعَكُمُ الْأَكْفَنَا
لَنَا وَطَنًا وَلَكُمْ مَدْفَنًا [22, 420]

(Тарҷума: *фаластин сарзамини тақсимишаванда ва муштарак нест, то ҳар касе ки дӯст дорад, дар он зиндагӣ кунад, баҳшида шавад.*

Агар шумо, дуиман, аз он чо муҳочират кунед, сазовортаред, чаро ки Фаластин сарзамини мост ва дар гузашта меҳани мову ниёгони мо буд ва барои фарзандон ва наслҳои баъдии мо ҳамчунон замини мо боқӣ хоҳад монд.

Пас гумон накунед, ки Фаластин сарзамини шумост ва ҳеч гоҳ сарзамини шумо наҳоҳад шуд.

Аммо агар қасди мондан дар ин сарзаминро доред, ба шумо пешниҳод мекунем, ки либосҳои маргатонро ба ҳамроҳ дошта бошед. Мо сарзамини Фаластинро барои худ Ватан ва барои шумо қабристон қарор хоҳем дод.)

Ҳамин тавр, шоир бо ин гуфтори худ қалби нооромашро меҳоҳад таскин диҳад. Чунин сурудаҳои ватандӯстонаи Илё Абумозӣ нуфузи ӯро дар миёни мардуми кишварҳои арабӣ боз ҳам зиёдтар гардонид ва муҳаббати ҳалқ ба шоири худ дучанд шуд.

в) озодихоҳӣ

Дар шеъри араби аввалҳои асри XX мавзуи озодӣ ва озодиталабӣ аз мавзуъҳои нав буда, тобишҳои нави маънӣ гирифта, асосан барои ҳифзи Механ суруда шудааст.

Чун сухан дар бобати шеъре меравад, ки озодӣ ва озодихоҳиро шиор қарор дода, дар меҳвари он озодии вичдон, озодии сухан ва озодии шахсу афроди чомеа меистад, шоир талош мекунад онҳоро бо суханҳое ифода кунад, ки дар тани хонанда бедории фикрӣ ва равониро такон бахшад. Шоирони адабиёти «Маҳҷар» чи гурӯҳи шимолӣ ва чи гурӯҳи ҷанубӣ дар ин самт ашъори пуршӯри ватандӯстона эҷод кардаанд. Масалан, дар шеъри Илё Абумозӣ масъалаи озодӣ ва озодихоҳӣ муҳим буда, зиндагии инсон бидуни озодӣ мағҳуми худро аз даст медиҳад ва агар ин атои илоҳӣ аз олами инсонӣ гирифта шавад, пас барои инсон марг беҳтару авлотар аст:

[26, 26] إِنَّ الْحَيَاةَ بِلَا حُرْيَةٍ عَدَمٌ

للموت أجمل من عيش على مرض

(Таҷума: марг зеботар аз зиндагӣ дар саҳтий ва фииор аст, ҳамоно зиндагӣ бидуни озодӣ бо нестӣ баробар аст.)

Илё Абумозӣ озодиро унсури асосии зиндагии инсон баршумурда, дар ашъори худ борҳо таъкид мекунад, ки инсон ба қадом мақоми моддию маънавӣ расад, ҳаёти ў бидуни озодӣ ҳеч арзише надорад ва дурӯғин аст. Шоир ҳамаи унсурҳои ҳаёт - ҷисм ва озодиро - руҳу ҷонро таъбир мекунад. Аз ин рӯ, бояд озодиро писандид, онро дарк кард, ба он даст ёфту лаззат бурд ва лаззати онро ба дигарон ҷашонид ва ҳамеша ҳоҳони озодӣ буд:

كُن ملِيگا يَصْدُرُ الْحَكَمًا	كُنْ نَبِيًّا يَسْتَنِزُ الْأَهْمَانًا
كُنْ حَيًّا، كُنْ غَبْطَه، كُنْ سَلَامًا	كُنْ غَنِيًّا، كُنْ قَانِدًا، كُنْ إِمامًا
لَسْتُ مِنْيَ أَوْتَعْشُقُ الْحُرْيَةَ [22, 273]	

(Тарҷума: чи пайгамбар боиҳӣ ва соҳиби илҳому вахӣ ва чи подшоҳи муқтадиру соҳибнуфуз, чи раҳбар боиҳӣ, шодӣ ва ё тандурустӣ, аз ман нестӣ, магар ин ки ошиқи озодӣ боиҳӣ.)

Ӯ ба хонандай худ талқин мекунад, ки «ошиқи озодӣ» бошад, зоро озодӣ орзуи ҳамагон аст. Зоро инсон озод оғарида шудааст, ҷаро ҳешро аз озодӣ маҳрум кунад. Ба андешаи шоир, озодӣ мисли «дилбари зебоерӯест», ки тамоми афродро ба худ ошиқ мегардонад, ҳатто дилҳои холӣ аз ишқро бо меҳру муҳаббат саршор мегардонад:

أَرْهَقْتَهُ الطَّبِيعَةَ الْبَشَرِيَّةَ	هُىءِ اَمْنِيَّةِ الْجَمِيعِ وَلَكِنْ
ثُمَّ يَأْبَى لِنَفْسِهِ الْحَرِيَّةَ	وَعَجِيبٌ أَنْ يَخْلُقَ الْمَرْءُ حَرَا
عَادَةً مَا عَرَفَتْ قَلْبًا خَالِيًّا	
[21, 678] منْ هُواهَا حَتَّى الْقُلُوبُ الْخَلِيَّةَ	

(Тарҷума: озодӣ орзуи ҳамагон аст, аммо сириши инсонӣ онро ҳаста месозад. Басо ҷои тааҷҷуб аст, инсоне, ки озод оғарида шуд, худ аз пазириши озодӣ худро маҳрум мекунад, озодӣ зеборӯест, ки дили тамоми афродро ошиқи худ гардонад, ҳатто дилҳои холӣ аз ишқро).

Абумозӣ аз ҷумлаи шоирони муборизест, ки дар Лубнону Миср ашъори озодихоҳӣ сурудааст. Ӯ дар суханронии худ ба мардуми Миср бо сароҳат эълом карда мегӯяд: «Ман барои хидмати мардуми як қишвар ва як ноҳия ва як гурӯҳ зиндагӣ намекунам, балки барои хидмати як миллати бузург зиндагӣ мекунам, чи муҳочир, ё муқимӣ, ё мисрӣ, ё

лубнонист. Ман барои хидмат ба тамоми касоне зиндагӣ мекунам, ки ҳамасри ман ҳастанд ва барои хидмати наслҳои оянда меандешам. Рисолати адиб ин аст, ки қабл аз ин ки худаш зиндагӣ кунад, барои ормони ҳамагон зиндагӣ мекунад. Ман шарофат ва муждае аз ин болотарро намебинам, ки андешаамро барои пешрафти миллатам ба кор барам» [16, с. 53].

Дар ҳақиқат, озодӣ барои инсонҳо неъмати бебаҳо буда, шоир чунонки мулоҳиза мешавад, дар сурудани ин навъ ашъор дасти тавоно дорад ва яке аз омилҳои маҳбуби ҳалқ гаштанаш ҳам маҳз дар ҳамин нукта ифода меёбад.

г) устувориву муқовимат дар баробари зулм

Абумозӣ шоири муборизест, ки ҳамеша зулму ситамро накуҳиш мекунад. Ӯ баҳри озодӣ дар Лубону Миср суруди озодӣ ва истиқлолро сурудааст. Вақте ки истисморгарони англис мушоҳида карданد, ки Абумозӣ дар канори мардуми мисрие, ки маҳрум аз ҳуқуқ дар зери зулму ситам ва шиканча қарор дорад, нисбат ба ин рафтори ӯ чунин мулоҳиза ронданд: «Гӯиё ту оҳани сардеро мекӯбӣ ва меҳоҳӣ хуршедро аз ҷойгоҳаш поён бикашӣ» [96, с. 15].

Вале ӯ бо ҳама даргириҳои фикрӣ дар канори муборизон ва озодихоҳон устуворона истодагарӣ намуд ва садои мардумро дар шеърҳои худ интиқол дода, умевор буд, ки рӯзе фаро ҳоҳад расид, ки зулму ситам аз кишвари аҷдодии ӯ решакан мешавад.

Аз ин зовия мавзуи мубориза ба зидди истисморгарон дар ашъори шоир дорои ҷойгоҳи шоиста мебошад. Ӯ мардумро ба мубориза даъват мекунад ва сукуту ҳомӯшӣ ва тарсро барои мардум хатар медонад:

و سکتنا والصَّمْتُ لِلْجُنَاحِ

ضييم أحرارنا وربيع حمانا

فَلَقَدْ طَالَ نُومُنَا فِي الشَّقَاءِ

نهضه تكشف المذلة عننا

إِنْ خَوْفَ الْبَلَاءِ شَرِبَلَاءِ

نهضه تلفت العيون إلينا

فهي مشتاقه إلى الهيجاء [20, 478]

نهضه تبلغ النفوس منها

(Тарчума: *ба озодмардони мо зулм кардед ва ҷавонмардони моро тарсонидед, мо ҳомӯши шудем ва ҳоло он ки ҳомӯши ҷифати афроди тарсончак аст.*

Ҳамоно хоби бадбахтии мо чӣ тӯлонӣ гаштааст.

Қиёме, ки нигоҳҳоро ба сӯи мо маъруф бисозад, ҳамоно тарс аз мусибат, худ бадтарин балост.)

Қиёме лозим аст, то инсонҳоро ба орзуҳояшон бирасонад, мардум барои расидан ба хостаҳои худ, орзуи муборизаро доранд ва аз он тарсе надоранд. Мардум омода ҳастанд, ки баҳри неҳзат ва бедории миллиашон кӯшиш намоянд ва ба ин васила занҷирҳои зулму ситамро шикаста, барои расидан ба озодии мутлақ муқовимат намоянд.

Ашъори Абумозӣ инъикосгари дарду ғами мардум ва мубориза алайҳи бадиву зулму ситам буда, барои расидан ба сулҳу субот ва озодӣ омодааст, бо қалам ва суханашро ба наҳве истифода барад, чун шамшери бурранда ормонҳои мардуми мазлумро бароварда созад.

ғ) ҳушбинӣ ва эҷоду умед

Илё Абумозӣ дар радифи мавзуоте, ки дар боло ишора шуд, бисёр шоири ҳушбин мебошад ва бовар дорад ҳушгузаронии умр барои инсон муҳим аст. Аз ин рӯ, дар ашъори ў ба мавзуи ҳушгузаронии умр низ шеърҳои зиёде бахшида шудаанд. Зиндагии ором, бехушунат ва умед ба ояндаи нек ва фардои дурахшон ўро ҳамчун шоири воеъгаро муаррифӣ мекунад. Ў инсонҳои қавиирова, ҳушбовар ва зиндадилро меписандад ва ба хонандай худ талқин месозад, ки хешро ба дарду ғам оғушта накунанд ва аз ҳушиҳои ҷаҳони моддӣ лаззат баранд:

لأحٰبُ الإِنْسَانَ يَرْضُخُ لِلَّوْهِ
إِنْ حَيَا يَهَابُ أَنْ يَلْمِسَ النَّوْ
ركميٹ فی ظلمة الأکفان [20, 108]

(Тарчума: *инсонҳоеро, ки дар натиҷаи орзуву омоли худ аз ваҳму ҳарос тарсида, пешто меҳӯранд, дӯст надорам;*

Чун инсоне, ки аз расидан ба нуру сафо тарсу ҳарос дорад, ба мисоли мурдаест дар кафан печида).

Ҳадаф аз ин гуфтаҳои Илё Абумозӣ дар он аст, ки шоир умри гузаштаро ба мисоли чароғи нурбахши роҳи оянда мешуморад, зеро бо ҳамин васила баҳри расидан ба орзуву омоли худ умед мебандад. Ҳамзамон, ба қавли шоир, инсон мувофиқу мутобиқ ба асри нав зиндагӣ намуда, унсурҳои қадимаи зиндагиро бояд аз байн бибарад ва аз гузаштагон бояд танҳо дарси ибрат омӯзад:

انا مازلتُ ذارِجَاءَ كثِيرٍ و لَئِنْ كُنْتُ لَا أُرِيْ ذَارِجَاءَ [20, 18]

(Тарҷума: *ман пайваста (ба бозгашти ҷадиди азамати ту) умеди фаровон дорам, агарчи дар ин замона умедворӣ намебинем.*)

Бо вуҷуди он ки хушбинӣ ва умед ба оянда аз заруратҳои адабиёти пойдор аст ва ў низ саъю қӯшиш мекунад дар шеърҳои худ онро дар зеҳни мардум тақвият баҳшад, вале гоҳе гирифтори бадбинӣ ва ноумедӣ нисбат ба эшон мегардад. Аз ҷумла, дар қасидаи «Фӣ-л-факр» аз ислоҳи мардум ноумед мешавад ва мегӯяд:

سُئِمْتُ نَفْسِيَ الْحَيَاةَ مَعَ النَّاسِ وَ مُلْتَ حَتَّىْ مِنَ الْأَحَبَابِ
وَ تَمْشِتَ فِيهَا الْمَلَلَةَ حَتَّىْ ضَجَرْتَ مِنْ طَعَامِهِمْ وَ الشَّرَابِ
وَ مِنَ الْكَذَبِ لَا بِسَا بَرْدَةَ الصَّدْقِ وَ هَذَا مَسْرِبَلًا بِالْكَذَابِ
وَ مِنَ الْفَبْحِ فِي نَقَابِ جَمِيلٍ وَ مِنَ الْحَسْنِ تَحْتَ أَلْفِ نَقَابِ [24, 52]

(Тарҷума: *аз зистон дар миёни ҷамъият озурдаам, ҳамто агар ин ҷомеа дӯстонам бошанд ҳам;*

Ин дӯстон, озурдагӣ ва малол, дар вуҷудаишон нуғуз ва ҷараён пайдо кардаанд ва либосе аз кизб ба ҷои садоқат ба тан намудаанд;

Дар ниқоби зебоӣ дар зери ҳазор ниқоб зиитии худро тинҳон кардаанд.)

Илова бар ин, шоир дар қасидаи «Ал-Инсон-вад-дин» аз амалҳо ва ҷиноятҳое, ки инсонҳо муртакиб мешаванд, ба ҳашм омада, аз риёкорӣ ва зулми баъзе мардум хаста шуда, чунин инсонҳоро мавҷуди баду паст медонад, ки тамоми мавҷудот аз дasti ин гуна инсоннамоҳо дар ранҷу азоб ҳастанд.

д) андешаҳои иҷтимоӣ дар осори Илё Абумозӣ

Як паҳлуи дигари шеъри Абумозӣ мубориза бо беҳувиятӣ, дар гафлат мондани мардум ва сукути саросарии чомеа дар баробари зулм мебошад. Шоир дар қасидаи «Кун билисман» («Махрум бош»), ки онро соли 1935 суруда ва дар маҷаллаи «Ас-Самир»-и худ мунташир кардааст, инсонҳоро барои расидан ба зиндагии шоиста ташвиқ мекунад. Вале ногуфта намонад, ки барои расидан ба зиндагии шоиста ҳар як шахс бояд марҳилаи зиндагии душвору имтиҳонотро паси сар намояд, зоро ин қонуни нонавиштаи зиндагист, яке аз ин марҳилаҳо голиб шудан ба мушкилоти зиндагӣ аст ва ба ҳамин далел шоир аз инсонҳо меҳоҳад, то онҳо дар баробари ҳаводиси рӯзгор событқадам бошанд!

كن بلسما إن صار دهْك أرْقَمْ وَحْلَوَةً إِنْ صَارَ غَيْرُكَ عَلْقَمَا [24, 87]

(Тарҷума: *ту марҳам бош, агарчи рӯзгори ту моро зиёновар шавад, ту ширин бош.*)

Дар қасидаи «Таҳийят-уш-Шом» зебоиҳои Шомро тавсиф карда, мардумро ба зирақиву доноӣ ва ҷидду ҷаҳди зиёд даъват месозад:

كيف استطابوا الله والألعاب؟	عجباً لقومٍ ولعدُوٍ بِبَا بِهِمْ
فِي حِينَ كَانَ النَّصْرُ مِنْهُمْ قَابَا	وَتَخَذَلْتُ أَسِيافَهُمْ عَنْ سَحْقِهِ
يَا سَيفَ إِلَيْكَ مَا وَجَدْتُ قَرَابَا	تَرَكُوا الْحَسَامَ إِلَى الْكَلَامِ تَعَلَّلَ
حَشَدْتُ عَلَيْكَ أَرْقَمَا وَذَئْبَا [20, 69]	دُنْيَاكَ يَا وَطْنَ الْعَرُوبَةِ، غَابَةَ

(Тарҷума: *аз мардуми хеш ба шигифтам, ки чӣ гуна ба ҳавову ҳаваси зудгузар дил бастаанд,*

Дар ҳоле ки душиман дар пушти дари онҳост.

Дар замоне ки тирӯзӣ ба онҳо бисёр наздик аст, шамшерҳои онҳо аз дағъ кардани душиманон боз мондааст,

Шамшерро аз танбалӣ ба музокира раҳо карда, онро бояд ба бурроӣ раҳнамоӣ намуд!

Эй сарзамини араб! Кош, ҳаргиз наёми худро намеёфтӣ!

Дунёе, ки ту дар он зиндагии пургавгову ҷидол мекунӣ, ба мисоли морону гургони дарранда фаро хондааст.)

Чунонки шоир дар қасидаи «Аш-Шоир-ал-уммат» достони мардумонеро нақл мекунад, ки замоне онҳо подшоҳи одил доштанд, кишвари онҳо пешрафтаву обод буд, аммо баъди марги шоҳ тахту точи ў насиби фармонравои ситамкоре гашт, ки ў ба мардум аслан таваҷҷӯҳ надошт. Мардум аз ин бетаваҷҷӯҳӣ хаста шуда, ҳар рӯз ба сари қабри подшоҳи одил мерафтанду зориву тавалло мекарданд. Дар ҳақиқат, шоир дар ин достонаш аз асотир истифода карда, дар муқоиса ба чунин хулоса меояд, ки кори неки подшоҳон ҳамеша дар ёду зеҳни мардум зинда хоҳад монд ва некӣ кардан номи онҳоро ба абадият пайванд медиҳад.

Метавон дар хусуси эҷодиёти Илё Абумозӣ чунин ибрози ақида намуд, ки ў бо мероси гаронбаҳо ва афкори озодандешии худ ҳамчун шоири мубориз дар адабиёти муосири араб ҷойгоҳи намоёнро касб кардааст ва шеъри ў дорои арзиши бадей мебошад.

Масъалаҳои иҷтимоиро, ки дар ҳар ҷомеа вучуд дорад, пеш аз ҳама, нависандагону шоирон эҳсос мекунанд ва онҳоро дар асарҳои худ бо шеваҳои гуногун инъикос менамоянд. Иҷтимоъгаро будани адіbon як амри табиист. Шеъри иҷтимоӣ бозгӯнандай мушкилоти ҷомеа мебошад. Аз ин рӯ, шоир агар дарди замонро дар шеъри худ баён насозад, ўро наметавон шинохт, ки кай ва дар қадом замон зиндагӣ эҷод кардааст. Бинобар ин, ҳар шоир рисолати худ медонад, ки мушкилоти замони худро бозгӯ намояд ва садои қалби мардумро дар саҳафоти адабиёт бозтоб диҳад.

Таваҷҷӯҳи шоири мавриди таҳқиқи мо Илё Абумозиро низ аз давраи аввали эҷодиёташ масъалаҳои иҷтимоӣ ҷалб карда буд. Фазои ҳукумати салтанати усмонӣ ўро водор соҳт, ки дар баробари мавзуъҳои ишқ, ҷомеа ва табиат ба мағҳумҳои сиёсӣ низ рӯй оварад, ба сурудани ашъори ҷадид бипардозад. Илё Абумозӣ шоирест, ки аз зиндагии мардум огоҳии хуб дорад, чунки ба ҳаёти гуногуни табақаҳои ҷомеа шинос аст, шоир мардумро ба ислоҳи нуқсу камбуҷиҳо даъват мекунад. Ў чун шахси ватанпарвару миллатдӯст ва ислоҳқунандай камбуҷҳои

мардум чилвагар мешавад. Шеърҳои Илё Абумозӣ тамоми ҷанбаҳои ҳаётро дарбар мегиранд ва бисёр шеърҳояшро дар васфи Ватан, модар, кишварҳои арабӣ эҷод кардааст. Фазои худкомагии ҳукумати усмонӣ Илё Абумозиро водор соҳт, ки солҳои 1852-1890 бештар ба эҷоди шеъри иҷтимоӣ талош қунад ва дардҳои носури ҷомеаро бо шеър дармон созад.

Шеъри иҷтимоӣ, ҷунонки мулоҳиза мешавад, шеърест, ки аз тору пуди ҷомеа маншаъ мегирад, он пояи фалсафӣ ва роҳи такомули таъриҳӣ дошта, баёнгари ормонҳои мардум аст. Шеъри иҷтимоӣ, ки бо замона ҳамқадам аст, ҷиҳати бедорӣ ва мунаvvarfikrii мардум хидмати бузург дорад.

Илё Абумозӣ аз ҷумлаи он шоирони бузургест, ки бо ҳама табақоти мардум ҳамзистӣ дошта, сиришти мардумони ҷомеаҳои муҳталифро шинохта, аз ботину зоҳири эшон огоҳии зиёд ба даст овардааст. Шоир дар бештари сурудҳои иҷтимоии худ ҳадафҳои хоссеро пайгирӣ мекунад. Қасидаи машҳури «Ат-Тин»-и ў қотеътарин далел барои ислоҳталабии Илё Абумозӣ дар корҳои иҷтимоии ў мебошад, ки қасди мубориза бар зидди фасодро дар ҷомеа дорад. Ў дар ин қасида инсони гумроҳ ва саргузаштеро мавриди хитоб қарор медиҳад. Ҳамон инсоне, ки бо худ ва бо либосҳои ҳарир ва гаронбаҳои худ мефаҳрад ва ғарқ дар шаҳватрониҳо ва саркашиҳост.

Ў дар идома ин инсони аз хок оғаридаю мавриди суол қарор медиҳад, ки чаро ва ба чӣ далел мутакаббир гаштааст ва худро аз дигар бандагони Худо бартар мебинад ва ба чӣ далел мепиндорад, ки худ оғарида аз тиллои холис аст ва дигарон аз хоки ноҷиз. Ў ба чунин инсон аз марғ ва мурдан ҳабар медиҳад ва ўро аз лиҳози арзиш баробар бо хoke медонад, ки ҳар рӯз бар он қадам мениҳад ва ҳар чи қадре ки аз мансабҳо ва мартабаҳои олий барҳӯрдор бошад, бештар аз як мавҷуди ҷабрдида ва маргчашанда наҳоҳад буд.

حقیر فصال نیها و عربد

و حوى المآل کیسُهُ فتمَّرَد

نسی الطین ساعة أنه طین

و کسی الخُزُ جسمه فتباهی

في كسابي الرديم تشقى و تسعد

أنت في البرد الموشاه مثلّى

[24, 42] فلماذا يا صاحبي التّيه و الصّدّ

أنت مثلّى من التّرى و إلّيه

(Тарчума: *гил замонеро фаромӯши кард, ки ў гили ночизе аст.*

Aз рӯйи гуруру нодонӣ бархест ва фарёд зад.

Ту низ монанди ман аз хок ба вуҷуд омадаӣ ва ба хок бармегардӣ, пас, эй дӯсти ман!

Чаро ин ҳама ҳудбии ва саргардонӣ!?.)

Илё Абумозӣ инсонҳоеро, ки асл ва гузаштаи хешро фаромӯш месозанд, сарзаниш меқунад. Шоир шоиста намедонад, ки инсонҳои сарватманд инсонҳои фақирро ба хотири нодориашон сарзаниш ва таҳқир намоянд. Аз нигоҳи Илё Абумозӣ, инсони фақир ҳам дар ҷомеа ҷойгоҳи инсонии ҳудро дорад. Аз ин рӯ, шоир дар ҷомеа мақоми инсони дорову нодорро яқсон мешуморад.

Инсоне, ки дар қасидаи «Ат-Тин» ва дигар қасоиди шоир тасвир шудаанд, ба ду гурӯҳ тақсим мешаванд: Нахуст, инсоне, ки сарват ва имконияти фаровон дорад, аммо робитааш бо инсонҳои фақир ва дигар ҳаммаслаконаш қатъ шудааст, ўро шоир намеписандад. Инсони дувум, фақир ё донишманду шоир аст, ки дар гирду атрофи инсони доро зиндагӣ меқунад.

Илё Абумозӣ чунин андеша дорад, ки агар инсон тамоми дунёро молик шавад, аз парвонae, ки дар марғзор озодона мепарад, хушбахттар наҳоҳад шуд. Зоро:

لو ملكت الحقول في الأرض طرا لم تكن من فراشة الحقل أسعد [24, 44]

(Тарчума: *агар инсон тамоми дунёро дар замин молик шавад, хушбахтар нест аз парвонae, ки дар марғзоре мепарад.*)

Инсон мавҷудест оғаридашуда аз хок, на аз хок поктар асту на дар мақом аз он болотар. Бояд мисли хок бошад, то дигарон ҳар рӯз бар сараш по ниҳанду аз он бигзаранд. Пас ҷарои чунин инсон, маъбаде барои дӯстӣ ва муҳабbat қарор намедиҳад, то мардум битавонанд ба ин маъбад ворид шуда, соате дар он ҷой гиранду ба ибодат пардозанд.

أيها الطين! لست أنقى و أسمى من ترابٍ تدوسُ أو تتوسَّ

حيوانٌ مُسيَّرٌ مُسْتَعبدٌ [24, 45]

سدت أو لم تسُد فما انت إلا

(Тарчума: *эй хок (инсон)! Ту поктар ва бартар аз хокҳои дигар, ки бар онҳо по ниҳода мешавад, нестӣ!.)*)

Шоир барои шинохти инсонҳо таҷрибиёти зиёдеро пушти сар кардааст. Вале гоҳе инсонҳоро шинохтан бисёр мушкил аст. Бинобар ин, одамони ғаниро ба шери дарранда ва одамони заифро ба мори ҳалхоле ташбех кардааст:

إِنِّي عَرَفْتُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَا كَانَ

صَعْبُ الْمِرَاسِ، وَ عَنِ الْضَّعْفِ ثَعَبَانَا [24, 94]

بلوئهُ وَ هُوَ مُشْتَدٌ الْقَوِيُّ أَسْدًا

(Тарчума: *ман ҳар он чи ки бояд аз инсонҳо бишносам, шинохтам, Пас аз имрӯз баъд ҳеч инсонеро намешиносам.*)

Ман одамиёнро озмудам. Онон, ки қавӣ ва сарватмананд, ҷун шери дарандахӯ мешаванд ва онон, ки заифанд море хушхату холе менамоянд.)

Шоир муътакид аст, ки ҷунин инсонҳо пайваста мушкилсоз ва мушкилофаринанд, аммо дар айни ҳол, ў ҳам дар мавриди зиёде мардумонро ба хушбинӣ ва шод зистан даъват мекунад. Ба ин далел метавон гуфт, ки Илё Абумозӣ дар шеъри иҷтимоии ҳуд ду дидгохи комилан ба ҳамдигар зидро ба намоиш мегузорад.

Шоир гоҳе дар ин миён ҳудро мавҷуди берун аз ин ду табақа мебинад, ки гоҳ хушбинии ў ғолиб мешавад ва гоҳу ногоҳ назари бадбинонааш шакли пуррангтаре мегирад:

فَلَا عِلْمٌ مَرْمُوقٌ وَ لَا حَقٌ نَافِذٌ

[20, 442] (Тарчума: *солҳост, ки намояндагони усмонӣ болои сари мо ҷун абрӯи тира ҳайма барафроштаанд.*)

Дар сояи ҷунин ҳокимон на илмро маҳаллесту на иҷрои ҳакро.

Аз ин рӯ, ҳаракати касе ҷуз пулу сарват амале намегардад.)

Илё Абумозӣ бо шиддат ба мушкилоти зиёде рӯбарӯшудаи қишварҳои арабиро гумони нек намешуморад ва сарзаминҳои арабиро дар он даврон ҷун ҷангале медонад, ки анбуҳе аз морҳо ва гургҳо дар он

раҳо шудаанд, ки мардумони сокини он ҹангалҳо бояд барои дар амон мондан сукут пеша кунанд ва ё чун уқобони ҹасуру тезбин бошанд:

وأرى أطياف عصر زاهرٍ طالع كالشمس من خلف الحجاب
لیته یسرع کي أبصره قبل أن أغدو ترابا في تراب [20, 41]

(Тарҷума: *ман навъни нури замонеро мебинам, ки чун Ҳуршид аз паси абрҳо нурафишонӣ мекунад.*

Кои мешуд бори дигар, пеш аз он ки зери хок қарор гирам, он дурро бубинам.)

Шоир баъди истиқлоли Лубнон аз зери шиканҷаи давлатҳои аҷнабӣ ба амсоли дигар фарзандони фарзонаи ин миллат хушҳолии ҳудро дар қасидае ҷой додааст, ки дар он меҳру муҳаббати самимӣ ва ҳастии шоир таҷассум гардидааст: «Имрӯз дигар ҳеч бегонае нест, ки мисли арбоб бар мо ҳукм ронда, моро ҳору залил созад. Эй Лубнон! Ва эй лубнониён! Шодӣ кунед, ки гала аз гург дар амон аст» [20, с. 47].

Инсони шоиста инсонест, ки зиндагиу муҳит ва атрофашро зебо бубинад, ҳатто агар ин муҳит дар ҳақиқат зишт ва ноҳинчор бошад. Он ки зиндагиро бори сангине бидонад, ҳудаш бори сангинест дар зиндагӣ. Он ки вуҷудаш зебо нест, дар ҷаҳони вуҷуд чизеро зебо намебинад.

Абумозӣ шаҳрҳоро муциби фасоди ахлоқии мардум медонист ва чунин ақида дорад, ки шаҳрҳои камҷамъият ва ё дехаҳо аз масоили омезиши иҷтимоӣ поктару солимтар ҳастанд. Чунонки дар қасидаи «Кулу вашрабу» менависад:

كلوا و اشربوا أيها الأغنياء! و إن ملاء السكسك الجائعون [20, 526]

(Тарҷума: *эй сарватмандон! Бихӯреду бинӯшед, гарчанде ки гуруснағон дар ҷодаҳову роҳҳо афтода бошанд.)*

Шоир дар ин қасидаи худ ба сарватмандон ишорат мекунад, ки ба мардуми гурусна низ илтифот кунанд.

Чунонки дида мешавад, бозтоби масъалаҳои иҷтимоӣ ҳамеша дар мадди назари шоир буда, мувофиқи тавоноию имконоташ қӯшиш карда, ки барои ҳалли онҳо ашъори ҳадафманд эҷод кунад.

Ў дар қасидаи «Ал-Хурия» («Озодӣ») бо эътимод изҳор медорад, ки: «Зиндагӣ бидуни озодӣ ба нестӣ баробар аст»[177, с. 63]. Яъне, ҷавҳар ва ҳастаи зиндагиро озодӣ медонад ва ҳаёти башарият, аз ҷумла арабҳоро бидуни озодӣ тасаввур карда наметавонад. Ин мавзуъ дар лобалои марҳалаҳои гуногуни эҷодиёти шоир такрор мешавад. Илё Абумозиро метавон аз ҷумлаи шоирони озодипараст номид, зеро ў яке аз аввалин шоирони араби авваили асри бист аст, ки ба масъалаи озодии занон даҳл карда, бо чунин ашъор меҳоҳад зани арабро аз зеру зулму асорат раҳо созад.

Мушкилаи дигари ҷомеаи кишварҳои арабии сад сол қабл, пеш аз ҳама, таваҷҷуҳ ба хонаводаҳо, ҳусусан масъалаи издивоҷи духтарон будааст. Дар қасидаи «Шаква фатату» («Шикояти духтарони ҷавон») шарҳи ҳоли духтари ҷавонеро нақл мекунад, ки хонаводааш ба хотири ба даст овардани молу сарват ўро маҷбур карданд, ки бо пирамарди курдӣ, ки ҳамсинни падари духтар буд, издивоҷ намояд. Шоир чунин расмҳои шаҳшудаи қуҳанро нақӯҳиши мекунад ва бо ин ақида даъват мекунад, ки бояд ҳар кас, ҳар ҷинс, бавижга духтарон дорои ҳуқуқу озодиҳои баробар дошта бошанд. Издивоҷи духтари ҷавон бо пирамарди курдӣ ба духтар на ҳушбахтӣ, балки бадбахтӣ меорад ва духтар аз чунин зиндагии якмароме, ки ба табъи дилаш нест, меҳоҳад ҳудкушӣ намояд. Бо тасвири ин манзараи нав, ки дар шеъри қуҳани араб дида намешавад, шоир меҳоҳад дар расму ойини мардум таҳаввулоте ворид сохта, қолабҳои қуҳанро бишиканад.

Илё Абумозӣ ба ин бовар аст, ки инсонҳоро дар замони зиндагияш қадр қунанд ва иззату эҳтиром намоянд, то ў лаззати беҳтарини зиндагиро бичашад. Яъне, инсон будани ҳудро эҳсос намояд. Масалан ў дар қасидаи «Ат-Тамосил» (Мұчассама) марди донишмандеро ба тасвир мекашад, ки пас аз марғаш дар хиёбон мұчассамаи ўро аз санги мармар гузаштаанд. Ва аз номи шахси севум менависад, ки «Пайқараашро соҳтем, то ному ёдаш мондагор шавад» ва дар идома менависад, ки: «Инро соҳтаем, то фазлу донишашро эътироф кунем».

Пас шоир ба созандагони он хитоб мекунад, ки: «Оё сангро фазлу бартарие ҳаст?». Шоир поси хотири шахси донишмандро бо гузоштани мұчассама намеписандад, ба ин бовар аст, ки мероси адабии үро чоп кунанд, то номи ү зинда монад:

و طافوا به من كل ناحية زمان
وقالوا: صنعواه لتخليد رسمه
وقالوا: نصباها اعترافا بفضلها
فقلت: إذا من يعرف الفل للحجر؟ [24, 52]

(Тарчума: *пайкарае аз санги мармар барояши сохтанд ва даста-даста аз ҳар сү давраш чархидан*.

Гуфтанд: Пайкараашро сохтем, то ному ёдаш мондагор шавад. Ба онҳо гуфтам: Оё ин пайкара чун худи ү вайрон нахоҳад шуд?

Онҳо гуфтанд: Инро сохтаем, то ба фазлу донишаши эътироф кунем, ман гуфтам: Дар ин сурат, оё сангро фазлу бартарӣ аст?.)

Илё Абумозӣ инсони чомеаи суннатии арабро дар банди одатҳо ва тақлидҳои решадори иҷтимоӣ ғӯтавар медонад ва ибрози нороҳатӣ мекунад, ки инсони асри ҷадид якбора наметавонад аз ин одату суннатҳо даст бикашад ё қанда шавад. Вале ин омилҳоест, ки ба рушди чомеа ҳалал эҷод мекунад.

Ҳамин гуна яке аз суннатҳои деринаи араб, умуман кишварҳои Шарқи мусулмонӣ ин қиморбозӣ мебошад, ки бо роҳи фиреб қиморбоз пули дигаронро аз худ мекунад. Ба назари шоир ин масъала низ яке мушкилоти чомеа мебошад. Аз ин рӯ, Илё Абумозӣ чунин ақида дорад, қасоне ки мардумро мефиребанд, тақаллуб мекунанд, бо дурӯгу кизб зиндагии хешро пеш мебаранд, на танҳо дар назди Ҳудо, балки дар чомеа низ аз ҷумулаи гунаҳкоронанд. Шоир ин масъаларо дар қасидаи «Изза» чунин матраҳ мекунад:

و ان قامرت او راهنت في الندى او الدار
فأئنت الرجل الآثم عند الناس و البارى
[15, 182]

(Тарчума: *агар ба қимор бипардозӣ ё дар хона чунин кунӣ, ту бе тардид назди мардум ва Ҳудо гунаҳкорӣ.*)

Гоҳе шоир ба шиддат изҳори ноумедӣ мекунад, ки наметавонад дар зиндагӣ орзӯҳои хешро амалӣ созад ва марҳалаҳои зиндагиро ба «гуноҳон»-е ташбех мекунад, ки ба яқдигар иртибот доранд ва якero аз дигаре намешавад, чудо кард.

Ин ноумедӣ ба ҷое рафта мерасад, ки дар қасидаи «Иза» ӯро боз медорад, то мастию беҳудагардӣ ва беҳиёлӣ аз дунёро барои мардум маҳбубу дӯстдоштаний ҷилва диҳад, то қадре аз олам ва дардҳои онҳо коста шавад:

وَإِنْ قُلْتَ: إِذْنٌ فَالْعِيشُ أَوْ زَارٌ بِأَوْزَارٍ وَإِنَّ الْمَوْتَ أَشَهِي لِي إِذَا لَمْ أَقْضِ أَوْ طَارِي

[15, 186]

(Тарҷума: зиндагӣ шояд гуноҳоне бошад, ки ба яқдигар пайванд меҳӯранд, агар натавонам дар дунё хостаҳои худро бароварда кунам, марг бароям дилпазиртар аст.)

Дар идомаи матлаб менависад, ки инсон метавонад бо нӯшиданӣ шароб лаҳзае андуҳи хешро фаромӯш кунад, вале ин амал мухолифи боварҳои ӯст, ки бо он метавон дину дунёи худро аз даст дод ва ин ҷуз нанг дигар манфиате надорад:

خسْرَةُ الدِّينِ وَ الدُّنْيَا وَ لَمْ تُرْبِحْ سُوْيِ الْعَارِ

[15, 186]

(Тарҷума: агар маст шавӣ, то андӯҳҳои худро фаромӯши кунӣ, дар воқеъ дину дунёро аз даст додаӣ ва суде ҷуз нанг набурдаӣ.)

Ӯ аз ин, ки гоҳе ноумедӣ ва андуҳи иҷтимоӣ мардумро ба худкушӣ вомедорад, ба шиддат мутаассир мешавад ва саъӣ мекунад, то бо ашъори андарзgunaи худ мардумонро аз даст задан ба ин иқдоми хатарнок боздорад ва аз онҳо меҳоҳад, то худро чун дигар бандагони Худо таслими амри ӯ бидонанд. Худкушӣ гуноҳи басо бузург аст, пас зинда бимону ба монанди дигарон бимир.

وَأَسْرَعَتْ إِلَى السِّيفِ أَوِ السُّمْمِ أَوِ النَّارِ لَكِ تَخْرُجٌ مِّن دُنْيَا ذُوْهَا غَيْرُ اَحْرَارِ

[15, 188]

(Тарчума: ҳамчунин, ту сўйи шамиер ё заҳр ё оташ шитобидӣ, то аз дунёе, ки дар он соҳибхатёрӣ даргузарӣ.)

Илё Абумозӣ қасидаи «Изза»-ро дар худуди соли 1930 суруда ва онро дар мачаллаи «Ас-Самир» мунташири намудааст. Ба назар мерасад, ки дар ин солҳо худи ў низ гиребонгири тазоддҳои фикрӣ ва рӯҳӣ будааст. Навовариҷое, ки дар ин қасида ба хубӣ ошкоранд ва гоҳ дар қолаби ташвиқи мардум ба майгусорӣ ва гоҳ дар қолаби андарз додан ба онҳо ба манзури иҷтииноб аз майгусорӣ ва худқушӣ чилва мекунанд.

Яке аз падидаҳои дигари иҷтимоӣ ва гароишҳои инсонии шоир, ки ба шиддат дар қасоид ва ашъори ў пайдост, мавзуи панду андарз аст. Ў мардумро дар ашъори худ панд медиҳад ва онҳоро барои расидан ба орзухои хуб ва солим роҳнамоӣ мекунад. Қасидаи «Ал-Ғибтат фикрату», ки дар соли 1931 мунташири шуд, пеш аз оғози соли нави мелодӣ суруда шудааст ва дорои чунин мазмун аст. Ў бо хандидан ва лабханд задан сухан мегӯяд ва онро нишонаи ояндаи равшан ва саодатманд мебинад, ҳатто ў дар ҳамин қасида низ аз ин, ки мардум ба далели тангдастӣ наметавонанд иди хубе дошта бошанд, изҳори таассуф мекунад.

أَقْبَلَ الْعِيدُ وَ لَكُنْ لَيْسَ فِي النَّاسِ مَسْرَةً
كَالَّرَّكَابِيَا لَمْ تَدْعُ فِيهَا يَدِ الْمَاتِحِ قَطْرَةً

[15, 170]

(Тарчума: ид омадааст, аммо мардум шодмон нестанд, чеҳраҳояшон гирифтаву дарҳам шудааст. Ба гулистане монанд, ки боди гарму сӯзон шукуфоиे дар он боқӣ нагузоштааст.)

Хандидан бар зиндагӣ, ҳатто дар муқобили мушкилот, як мавзуи қавӣ дар қасоиди Илё Абумозӣ аст ва метавон бо такя ба ин мазмун дарёфт, ки шоири лубнонӣ инсонро замоне хушбахту саодатманд медонад, ки зиндагиро бо шодӣ оғоз кунаду ба мушкилоти он лабханд бизанад. Шояд ин роҳи ҳалли беҳтаре бошад:

قلت: إِبْتَسَمَ مَا دَامَ بَيْنَكَ وَ الرَّدِي
شبر، فانكَ بعد لَنْ تَبَسَّمَا [15, 61]

(Тарчума: ҳамто агар байни ту ва марғ як фосила бошад, биханд.

Чун дигар баъд аз он ҳеч гоҳ наметавонӣ бихандӣ.)

Ба ҳамин далел баъзе аз муҳаққиқони адабиёти мусоир ба таваҷҷуҳ бо мазомини қасоиди «Ибтасим» («Лабханд бизан») шоирро устоди мактаби хушбинӣ дар адабиёти арабии қадим ва ҷадид донистаанд.

Яке аз дигар дидгоҳҳои асосии Абумозӣ дар боби иҷтимоъ инсон ва алоқаи ӯ ба шикастани суннатҳои қадимаву иштибоҳоти гузашта буд. Ӯ дар ҷо-ҷо қасоиди иҷтимоии худ аз инсонҳо ва афроди ҷомеа меҳоҳад, то ҳудро аз шарри ин одатҳо ва расмҳои нодуруст ҳалос намоянд ва ҷун миллатҳое зиндагӣ кунанд, ки ба ояндаи равшантару бошукуҳтар менигаранд ва пешрафтро мабнои кори худ қарор додаанд. Ӯ ҷунин инсон ва ҷомеаро меписандад.

Шоир зиндагиро пур аз ганҷҳои муғиду судманде медонад, ки бояд онҳоро баробару мусовӣ миёни инсонҳо тақсим кард ва мо инсонҳо набояд ин ганҷҳои ҳудоро аз ҳуду дигарон дур намоем:

إِنَّ الْحَيَاةَ حِبْتُكَ كُلَّ كُنُوزٍ هَا لَا تَبْخَلْنَّ عَلَى الْحَيَاةِ بِبَعْضِ مَا [15, 87]

(Тарҷума: зиндагӣ ҳама ганҷҳояшро ба ту баҳшидааст, пас ту бар зиндагӣ ва баҳшишиҳояши бухл наварз.)

Аз нигоҳи Абумозӣ мол, сарват ва ғуур нишонае аз душмани бузург барои дӯстӣ ва муҳаббат аст. Ӯ сарват ва молро барои ҳуд бад намедонад, аммо аз ин ки инсонҳо маҳз ба дастёбӣ ба сарвату пул ахлоқ ва рафтори ҳудро нисбат ба дигарон аз даст медиҳанд, бад мебинад. Изҳори пушаймонӣ мекунад ва ба ҷунин натиҷа мерасад, ки ҳар гоҳ дӯсте ба ин гуна сарват даст ёбад ва ғуруру сарват ӯро мағлуб намояд, ӯро бояд аз дастрафта донист:

لَمَّا صَدِيقِي صَارَ مِنْ أَهْلِ الْغَنِيِّ أَبْقَنْتُ أَنَّيِّ قَدْ أَضْعَتْ صَدِيقِي [15, 85]

(Тарҷума: он гоҳ, ки дӯстонам ба сарват даст ёфтанд, ман бовар дорам, ки дигар он дӯston табоҳ шудаанд.)

Чунонки мулоҳиза мешавад, инсони комиле, ки шоир дар ашъори ҳуд муаррифӣ менамояд, аз як нигоҳи куллӣ фарди қавиу доноест, ки ба авҳом ва пиндорҳои ботил мубтало намешавад. Ба кори андак қаноат

намекунад, пайваста дар орзуи расидан ба баландист ва дар ин роҳ омода аст, то ҳама гуна мушкилотро пушти сар намояд, то ба шинохти аниқтару дақиқтаре даст ёбад.

Чомеае, ки шоир дар ашъори худ аз он тавсиф меқунад, ҷамъиятест, ки асли онро адолату ҳақиқат ташкил меқунад. Чомеаи мавриди назари ӯ моломол аз муҳаббату садоқат аст. Ин ҷамъият аз ниғоқ, дурӯғ, хиёнат, сарватдӯстӣ, ҷоҳталабӣ ва қинаварзӣ ба дигарон фосилаи зиёд дорад. Инсон ва инсонгароӣ, баҳусус дар девонҳои «Ал-Ҷадовил ва «Ал-Ҳамоил»-и Илё Абумозӣ ба ҳадде ба мушоҳида мерасад, ки гӯё ин шеърҳо руҳи инсониро дар тамоми аҷзои худ ба намоиш мегузоранд.

Хушдорҳои сарзанишомези Абумозӣ ба мардум, дарвоҷеъ бозтобе аз ҳашми ӯ, аз ғарbzадагӣ ва ғафлати умумии ҷомеа аст. Шоир дар қасидаи «Ила-ш-шабоби ал-мутаффариҷин» ин масъаларо чунин матраҳ менамояд:

الْقَوْمُ الَّذِينَ شَدَّدُتْ أَزْرَكُ فِيهِمْ	يَا أَيُّهَا الشَّرْقُ التَّعَيَّسُ اُنْظُرْ إِلَى
يَحِيِّ الظَّلَامَ وَ هُمْ هَجَوْدُ نُومًّا	مَا زَلَّتْ تَكَلَّهُمْ بِطَرْفِ سَاهِرٍ
أَجَادَهُمْ وَ يُؤْدُ لَوْلَمْ يَنْعُمُوا [20, 425]	وَ الْغَربُ يَرْنُو خَائِفًا أَنْ يَخْلُفُوا

(Тарҷума: эй Шарқи тобон, назар кун, ба чӣ қасоне эътимод кардаӣ ва дар миёни онон камар ба хидмат бастай.

Ту пайваста ба ҷаҳони бедор, ки торикиро равшан меқунанд, мардуми Шарқро зери назар дорӣ, дар ҳоле ки онҳо дар хобанд.

Ғарбиёни нигарон ҷаҳон дӯхтаанд, то ҷоншиини ниёғони худ шаванд ва орзу меқунанд, ки шарқиён ба неъмат даст наёбанд.)

Шоир бо дарки таҳавулоти сиёсии ҷомеаи худ ба шеъри иҷтимоӣ рӯй овард ва ба унвони як шоири иҷтимоӣ рисолати худро ба хубӣ анҷом додааст. Ӯ на танҳо як шоири иҷтимоист, ки бо мардуми ҷомеаи худ иртибот дорад ва дар ғаму шодии онҳо шарик аст, ҳамчунин масоили иҷтимоиро бо нигоҳи амиқ мавриди баррасӣ қарор медиҳад ва бо осонӣ онҳоро пушти сар намекунад. Ҷомеае, ки шоир дар ашъори худ бунёд

гузоштааст, танҳо он маҳалле нест, ки дар он зиндагӣ ва фаъолият намояд, балки ба таври қуллӣ ҳар инсони озод ва ҳақиқатҷӯй ҳамватани ўст ва дар сурати зарурӣ аз ҳуқуқи онҳо дифоъ мекунад ва тамоми ранҷу сахтиҳоро паси сар мекунад ва бар марҳалаи нави зиндагӣ мерасад.

Аз ҷумлаи мавзуоти иҷтимоиे, ки нигоҳи шоирро ба худ ҷалб кардааст, масъалаи фақр аст, ки гоҳ ба сурати рамзи барои он ишора мекунад, гоҳи дигар ошкор. Ҷомеае, ки шоир дар он ҳаёт ба сар мебарад, табақотист, гурӯҳеро ҳар рӯз сарватмандтар ва гурӯҳи дигарро фақиртар месозад. Ҷавхари асосии қасидаи «Куллу вашрабу» («Ҳамагон бинӯшед») ҳаллу фасли масъалаи нодорӣ дар ҷомеа буда, шоир роҳҳои ҳалли онро мечӯяд. Ӯ фақиру ғаниро дар муқобили ҳам мегузорад ва ба сарватмандон ҳушдор медиҳад:

و إن ملأ السكك الجائعون	كولوا و اشربوا أيها الأغنياء
و إن ليس الخرق البائسون	ولا تلبسو الخرث إلا جديداً
و حوطوا رجالكم بالحصون	و حوطوا قصوركم بالرجال
و أز عجكم أنهم يعولون	و إن ساءكم أنهم في الوجود
تعلمهم كيف فتك المنون	موروا فتصول الجنود عليهم
و هم مقلقون و هم ثايرون	فهم معتدلون و هم مجرمون

[19, 344]

(Тарҷума: бихӯред ва биошомед, ай сарватмандон! Ҳарчанд фақирону гуруснагон ба дари хонаҳои шумо ҷамъ шуда бошанд.

Либосе ҷуз либоси зебо ва нав бар тан накунед, ҷаро ки фақирон ҷомаҳои кӯҳна бар тан доранд.

Аз худ муҳофизат қунед ва ба ҳаёли қурбониёни гуруснаву фақр бошед.

Агар вучуди онҳо шуморо нороҳат ва нолаю фарёдашон нигарон месозад, ба лашкариёнатон дастур дихед, то ба онҳо ҳамла қунанд ва маргро ба онҳо ниишон диханд).

Ба андешаи мо, шеъри иҷтимоии Илё Абумозӣ саршор аз ғаму ғусса, торикиву равшаний ва ноумедиву орзуст. Воқеан, шоир тавонистааст, ки

тамоми ҹанбаҳои зиндагии мардум ва ҷомеаи замони худро сарояд. Аз ашъори иҷтимоии шоир бармеояд, ки ҳудаш қаҳрамони асосии онҳост, зоро бисёр сахтиҳои замонаро дар зиндагии худ эҳсос карда, онҳоро сарбаландона пушти сар кардааст. Ӯ дар шеъри иҷтимоӣ, чи тавре ки ҳудаш баён мекунад, шикояти як шаҳс, як мардум не, балки тамоми ҷомеаи башарро дар назар дорад. Ҳатто метавон гуфт, ки шеъри иҷтимоии шоир дарбаргирандаи ҳодисаи як ҷавони бечора, як пирамарди залил, як факири нодор ва як шаҳси сарватманд мебошад. Ин ҳама мазмунро танҳо аз ашъори Илё Абумозӣ дарёфтан мумкин аст.

БОБИ II
ТАЪСИРИ РУБОИЁТИ УМАРИ ХАЙЁМ БА АДАБИЁТИ
МУОСИРИ АРАБ ВА ЭҶОДИЁТИ ИЛЁ АБУМОЗӢ

2.1. Омӯзиши рубоиёти Умари Хайём дар кишварҳои арабӣ

Адабиёти араб ба адабиёти форсии тоҷикӣ баъд аз футуҳоти аъроб ва интишори дини Ислом дар кишварҳои тасарруфшуда, аз ҷумла дар сарзаминҳои Ҳурӯсону Вароруд ба таври бесобика таъсир гузошт. Ҳусусан бо зуҳури ҷараёнҳои ирфону тасаввуф бисёр маонии шеъру насли адабиёти форсии тоҷикӣ ба худ тобишҳои динӣ гирифт. Бовару эътиқоди мардум дигар шуд. Робитаҳои ҳасанаи адабӣ, фарҳангӣ ва тиҷорӣ падид омад, ки собиқаи беш аз ҳазорсола дорад.

Зикри ин нукта зарур аст, ки дар бештари ҳолат таъсири адабиёти араб ба адабиёти форсии тоҷикӣ ба мушоҳида мерасад, дар асрҳои миёна забони арабӣ забони расмӣ ва коргузорӣ буд ва кор то ин ҷо расид, ки бузургони адаби форсӣ, мисли Ибни Муқаффаъ, Абдулҳамиди Котиб, Абурайҳони Берунӣ, Абунасири Форобӣ, Абуалӣ ибни Сино, Носири Ҳусрав ва садҳо гузаштагони мо асарҳои худро ба арабӣ навиштаанд. Ҳатто аз Умари Хайём ҷаҳор қитъаи арабӣ боқӣ мондааст.

Бо забони арабӣ навиштан дар қаламравҳои тасарруфшудаи Эрон аз ҷониби арабҳо ба расмият даромад ва дар як муддати кӯтоҳ адабиёти арабизабон ба вуҷуд омад, ки раванди чигунагии зуҳури он дар таҳқики арзишманди донишманди тоҷик Низомиддин Зоҳидӣ ба таври муфассал баён шудааст [61].

Мавзуе, ки мо ҳадафи таҳқиқ қарор додаем, камомӯхта буда, таъсиргузории адабиёти форсии тоҷикӣ ба адабиёти арабиро дар мисоли таъсиргузории рубоиёти Умари Хайём ба ашъори шоири лубнонӣ Илӯ Абумозӣ фаро мегирад.

Умари Хайёмро мисли дигар шоирону мутафаккирони тоҷику форс ба монанди Абуалӣ ибни Сино, Ҷалолуддини Балхӣ, Саъдии Шерозӣ,

Хофизи Шерозӣ, Абдурраҳмони Ҷомӣ ва дигарон дар ҷаҳони араб ба наҳви аҳсан мешиносанд ва адабиётшиносони араб перомуни эҷодиёти ин бузургони илму адаби мо - тоҷикон пажӯҳишҳои бунёдӣ анҷом додаанд. Инчунин, аз ҷониби муҳаққиқони тоҷик низ роҷеъ ба таъсири мутақобилаи адабиёти Арабу Аҷам таҳқиқоти зиёд ба сомон расидаанд, ки мо дар муқаддимаи кор ба онҳо ишора кардаем.

Аз ҷумла, дар мавриди таъсирпазирии шоирони араб аз адабиёти форсии тоҷикӣ, маҳсусан Умари Ҳайём ва омӯзиши рубоиёти ў дар кишварҳои арабӣ донишмандони тоҷик Тоҷиддин Мардонӣ ва Файзулло Бобоев таҳқиқот анҷом додаанд.

Арабшиноси варзидаи тоҷик Тоҷиддин Мардонӣ дар китоби худ «Саҳифаҳое аз равобити адабии Арабу Аҷам» [77] перомуни Умари Ҳайём мақолае бо номи «Ҳайём дар Шарқи Араб» дорад, ки шуҳрати шоири нишопуриро дар кишварҳои арабӣ ба таври муфассал баён кардааст.

Ф. Бобоев дар мақолаи худ зери унвони «Шинохти Ҳакими Нишопурӣ андарун ашъори арабии ў» [91] дар бораи интишори рубоиёти Ҳайём ва тарҷумаҳои он ба забони арабӣ мулоҳизаҳои ҷолиб баён медорад.

«Номи олим, мутафаккир ва шоири бузурги забардасти форсу тоҷик Умари Ҳайём, - менависад Т. Мардонӣ, - ҳанӯз дар асрҳои миёна дар доираҳои илмиву адабии арабҳо маъмулу машҳур буд.

Дар асрҳои миёна арабҳо Умари Ҳайёро бештар ҳамчун файласуф ва олими риёзӣ мешинохтанд, аммо дар доираи аҳли адаб ў чун шоир маъруф будааст. Дар он замон бо рубоиёти форсии тоҷикии ў фақат он арабҳое ошно буданд, ки аз забон, адабиёт ва шеъри форсии тоҷикӣ иттилоъ доштанд. Аз ин рӯ, Умари Ҳайём дар ибтидои асри бист аз тарафи оммаи васеи хонандагони араб ҳамчун устоди барҷастаи назми фалсафӣ дувумбора қашғ карда шуд. Ба тавассути тарҷумаҳо рубоиёти форсии тоҷикии Умари Ҳайём дар саросари сарзамини Шарқи Араб соҳиби шуҳрату овозаи тоза гардидааст. Имрӯз дар хонаи ҳар як араби

бомаърифат дар қатори дигар китобҳо, албатта, бо маҷмуаи рубоиёти Умари Хайём воҳӯрдан мумкин аст» [77, с. 115].

Бояд зикр кард, ки рубоиёти Умари Хайём аз ибтидои асри XX сар карда, то имрӯз чӣ хеле ки дар фавқ ишора кардем ба забони арабӣ 90 маротиба тарҷума шудааст. Пешинаи таҳқиқи мавзуи мо беш аз 100 солро фаро гирифтааст.

Дар навбати худ бахши нахустро боз ба чор қисм ҷудо кард:

а) тарҷума аз забони асл; б) тарҷума аз тарҷума; в) тарҷума бо ду равиши муҳталиф; г) тарҷума бо лаҳҷа.

Шояд дар ҷаҳони муосири араб ҳеч шоире ба андозаи Умари Хайём мавриди иноят қарор нағирифта бошад, ҳатто метавон гуфт, ки арабҳои муосир бештар аз шоирони классикии худ мутаваҷҷеҳи Умари Хайём ва рубоиёти ў шудаанд. Арабҳои муосир Умари Хайёмро (Волтери Шарқ) номидаанд ва то имрӯз беш аз 90 тарҷумаи мӯътабарро аз рубоиёти Умари Хайём амалӣ намудаанд. Тарҷумаҳо ҳам ба назму ҳам ба наср рӯйи қоғаз омада, ҳар яке аз қишварҳои арабӣ дар ин самт саҳми худро доранд.

Ҳамчунин зимни зимни таҳқиқ адабиётшиносии муосири араб китобхонаи Умари Хайём зиёда аз 300 асад таълифоту таҳқиқотро дар бораи Умари Хайём ва рубоиёти ў дар бар мегирад, гузашта аз ин садҳо мақолаи илмӣ дар атрофи ин мавзуъ ба нашр расидаанд.

Шарқи Араб бо рубоиёти арабии Хайём тавассути Аҳмад Ҳофиз Аваз - адид ва мутарҷими мисрӣ аввалин маротиба соли 1901 ошно шуда, маҳз тарҷумаи мазкур таваҷҷуҳи арабҳоро ба худ кашида, ба хайёмшиносӣ дар қишварҳои арабӣ асос гузошт. Аҳмад Ҳофиз Аваз бахше аз рубоиёти Умари Хайёмро ба арабӣ тарҷума намудааст. Ў онҳоро дар мақолае бо унвони «Шоир ал-фурс Умар Ал-Хайём» дар маҷаллаи «Мисрия» шумораи 7, соли 1901 мунташир соҳт [164, с. 3].

Муҳаққиқи муосири араб Юсуф Ҳусайн Баккор, ки дар ҳусуси хайёмшиносӣ дар Шарқи Араб таҳқиқоти арзишманд ва ҷомеъ анҷом додааст, ба ин бовар аст, ки тарҷумаҳои арабии рубоиёти Умари Хайём

ба 55 адад мерасад. Аз ин чумла, 16 адад аз англисӣ, 21 адад бевосита аз форсӣ тарҷума шудаанд, 23 тарҷума дар шакли манзум, 15 тарҷума дар шакли мансур сурат гирифтааст. Ин нукта низ ҷолиби диққат мебошад, ки 7 тарҷума дар қолаби шеъри фолклорӣ, 3 тарҷума бо лаҳҷаи ироқӣ, 2 тарҷума бо лаҳҷаи мисрӣ, 1 тарҷума бо лаҳҷаи лубонӣ анҷом дода шудаанд.

Дигар ин ки ҳамаи арабҳо дар қисматҳои гуногуни олами араби муосир, аз Ироқу Баҳрайну Фаластин то Судону Лубону Урдуну Мағрибу Тунис ва Ал-Ҷазоир ба рубоиёти Умари Хайём ҳусни таваҷҷуҳ зоҳир кардаанд.

Умари Хайём имрӯз дар тамоми атрофу акнофи мулки араб машҳуру маҳбуб гаштааст, ба ин далел, ки дар аксари кишварҳои арабӣ номҳои кӯчаву хиёбонҳо ва шаҳрҳои худро ба номи Умари Хайём гузоштаанд. Чунон ки дар ин маврид Т. Мардонӣ менависад: «Ба бисёр кӯчаҳову майдонҳо, боғҳову гулгаштҳо, кинохонаву меҳмонхонаҳои пойтҳат ва шаҳрҳои калони мамлакатҳои араб ба номи ин шоири бузург гузошта шудааст. Наққошону хаттотони араб мисраъҳо ва байтҳои рубоиёти Умари Хайём ва фикрҳои ҳакимонаи ӯро басе зебо қашида, бо онҳо дохил ва беруни биноҳову манзилҳоро ороиш медиҳанд» [77, с. 15].

Чуноне ки ишора шуд, адибону фарҳангии муосири араб аввалин бор бо мероси адабии Умари Хайём аз тариқи тарҷумаи рубоиёти ӯ аз англисӣ ба забони арабӣ ошно шудаанд. Тоҳо Ҳусайн, адиби муосири мисрӣ, мегӯяд: «Мо адабиёти форсиро камтар мешиноҳтем ва дар асри ҷадид бештар ошноии мо аз тариқи тарҷумаи осори гарбиҳост, ки аксаран ба забонҳои англисӣ, фаронсавӣ ва олмонӣ ҳастанд. Аз ҷумла, ошноии мо бо рубоиёти Умари Хайём» [136, с. 17]. Дар адабиётшиносии давраи нави араб номи Умари Хайёмо нахустин маротиба нависанд, муаррих ва адабиётшиноси маъруфи араб Ҷурҷӣ Зайдон (1860-1916) дар тазкираи худ «Таъриҳ одоб ал-лугат ал-арабия»зикр карда, аксари сарчашмаву тадқиқоти форсӣ, арабӣ ва аврупоиро номбар мекунад, ки дар онҳо оид ба Умари Хайём сухан меравад.

Бо вуҷуди ин ҳама ёдовар мешавем, ки Умари Хайём на дар ҳамаи ғӯшаҳои Арабистон баробар мавриди таҳқиқ ва омӯзиш қарор гирифтааст. Дар баъзе кишварҳои арабии Осиё ва Африқо осори Умари Хайём дар онҳо ба таври муқаммал ба риштаи таҳқиқ қашида шудааст. Таҳлили тарҷумаҳо ва пажӯҳишҳои анҷомёфта роҷеъ ба осори Умари Хайём шоҳиди он аст, ки дар ин кишварҳо Умари Хайём ва хайёминосӣ мақому манзalati хоссае қасб карда, ба як самти мустақили таҳқиқотҳои адабиётшиносӣ табдил ёфтааст. Муҳаққиқон ба омӯзиши Умари Хайём иктиро накарда, гузашта аз ин маҷмуаҳои рубоиёти Умари Хайёмро аз забонҳои англисӣ, фаронсавӣ, олмонӣ ва форсӣ дар шакли назму наср ба забони арабӣ тарҷума кардаанд.

Тарҷума аз забони асл. Муҳимтарин шарти асосии ин гуна тарҷумаҳо мутобиқати муҳтавои тарҷума бо асл мебошад.

Нахустин тарҷумаи рубоиёти Хайём аз забони асл, яъне форсии тоҷикӣ тавассути Аҳмад Ромӣ, ки аз шоирони муъруфи лирики мисрӣ ва донандаи забони форсӣ мебошад, соли 1924 сурат гирифтааст.

Ӯ як муддат дар Фаронса зиндагӣ кардааст, бо тарҷумаҳои фаронсавии Николас аз рубоиёти Хайём ошно шуд. Ӯ ҳамзамон бо тарҷумаҳои Фитсчералд низ ошно гардид ва ин ошнӣ замоне буд, ки хабари марги бародарашро ба Ӯ расониданд. Ғаму андуҳи зиёд ва дард ба афкори шоиронаи Ӯ таъсири фаровоне ниҳоду дар натиҷа тарҷумаи манзуми Ӯ аз рубоиёти Умари Хайём тарҷумаи бисёр зебо ва отиф, саршор аз эҳсоси шоирона гардид. Ҳуди тарҷумон мегӯяд: «Ман тарҷумаҳои рубоиёти Умари Хайёмро дар Париж соли 1923 шурӯъ кардам ва ҳамон вақт хабари марги бародарамро дарёфтам. Дар ғурбат онро бо тамоми вуҷуд ҳамон мекардам, бо ин дарду ранҷҳо ман ба дардҳои Умари Хайём дуруст сарфаҳм рафтам, ба асари он ман бо тамоми вуҷудам ботил будани зиндагӣ ва дунёро, ки Умари Хайём дар рубоиёти худ аз он хабар дода буд, ҳис мекардам. Аҳмад Ромӣ ҳамчун муҳлиси вафодори адабиёти классикии форсу тоҷик ва дӯстдору донандаи эҷодиёти Умари Хайём эътирофу шуҳрат ёфтааст. Маҳз ҳамин

мехру муҳаббат нисбат ба Умари Хайём боиси он шуд, ки Аҳмад Ромӣ барои омӯхтани забону фарҳанги қадимаи тоҷику форс дар Париж ба мактаби забонҳои шарқӣ доҳил шуда, онро бомуваффақият ба итном расонд. Рубоиёти Умари Хайём дар тарҷумаи Аҳмад Ромӣ аз тарафи оҳангсоз ас-Сумботӣ ба оҳанг дароварда шуд ва онро мутрибаи машҳури олами араб Умми Кулсум месароид.

Яке аз корҳои шоёни ин мутарҷим дар он аст, ки ӯ соҳтори рубоӣ, яъне тарзи қофиябандии онро, чунон ки дар форсии тоҷикӣ ҳаст, нигаҳ доштааст. Мутарҷим кӯшиш кардааст, ки мазмуну моҳияти рубоиёти Хайёмро ба арабӣ интиқол дихад. Маҳз ба ин хотир, тарҷумаи мазкур ба ҷоизаи олии давлатии Миср сазовор шудааст.

Як зумра аз шоирони араб саъӣ кардаанд, то тарҷумаҳои манзум ва мансури худро ба гунае анҷом диханд, ки ба завқи арабӣ наздиктар бошанд. Тарҷумаҳои Аҳмад Ромӣ ва Аҳмад Софӣ Ан-Наҷафӣ аз ин қабил ҳастанд. Ҳамчунин Муҳаммад Сабоӣ, шоири мисрӣ, соли 1917 рубоиёти Умари Хайёмро аз нав ба назми арабӣ даровард, ҳарчанд тарҷумаи ӯ қадре вазнин менамояд. Ӯ Умари Хайёмро ба унвони як шаробҳори сӯфимашраб муаррифӣ менамояд.

Мирзо Муҳаммади Қазвинӣ дар мавриди тарҷума ва мутобиқати он бо асл мулоҳизаи ҷолиберо вобаста ба тарҷумаи ас-Сибоӣ пеш меронад, ки чунин арзёбӣ барои қиёси тарҷума бо асли рубоиёти Хайём муҳим мебошад. «Вале аз ҳайси мутобиқати тарҷума бо асл, - менависад аллома Қазвинӣ, - аз рӯйи ҳақиқату инсоф бояд гуфт, ки Шумо хеле ва хеле муваффақ шудаед ва ҳатто гуфтан мумкин аст, ки тарҷумаи Шумо аз тамоми тарҷумаҳои шоиронаи рубоиёти Хайём бидуни истисно амиқтар ва дақиқтар мебошад» [154, с. 119].

Адабиётшиноси машҳури араб Муҳаммад Ғунаймӣ Ҳилол дар китоби «Муҳторот мин аш-шеър ал-форсӣ» шаш рубоии Хайёмро дар қолаби наср аз асл тарҷума кардааст.

Аз тарчумаҳои дигари машхури рубоиёти Хайём аз забони асл тарчумай Абдулҳақ Фозил мебошад. Ин адабиётшиноси мусосири араб ва мутарҷим 375 рубоии шоирро ба арабӣ тарчума кардааст.

Тарчума аз тарчума.

Дар ин ҷода гӯйи сабқатро аз дигарон адабиётшиносони Миср рабудаанд. Соли 1904 Исо Искандар Маълуф 6 рубоиро аз англисӣ шеъран ба арабӣ гардонид, ки соли 1910 зимни мақолае таҳти унвони «Умар Ал-Хайём мо арафаҳу-л-арабу анҳу» дар маҷаллаи «Ал-Ҳилол» (№18, ҷилди 6, соли 1910) ҷоп шудааст. Аслан Исо Искандар Маълуф ҳамон тарчумаҳои насрини Аҳмад Ҳофиз Авазро ба назм даровардааст.

Шоири машхури араб Вадиъ ал-Бустонӣ нахустин қасест, ки соли 1912 рубоиёти Хайёмро ба арабҳо ошно соҳт. Тарчумай ўз аз забонҳои фаронсавӣ ва англисӣ ба арабӣ сурат гирифтааст. Вале мутарҷим онро на дар қолаби рубоӣ, ки аз анвои ғайримутадовили шеъри араб мебошад, тарчума кардааст, балки андешаҳои Хайёмро дар ҳафт мисраъ гунҷоиш дода, онро «субоиёт» (яъне шеъре, ки аз ҳафт мисраъ иборат аст) номидааст. Ал-Бустонӣ аз рубоиёти Хайём танҳо 80 рубоиро ба арабӣ баргардон ва дар навбати худ ин китобро ба ду баҳш - «нашиди якум» ва «нашиди дуюм» ҷудо кардааст. Аз рӯйи муҳтаво ба ҳар субоӣ ном ё сарлавҳа гузоштааст. Як фарқи тарчумай ал-Бустонӣ аз дигар тарчумаҳои арабии рубоиёти Хайём дар он аст, ки ўз рубоиёти Хайёмро ҳар қадомаш мустақил ва ҷудогона аст, ба ҳамдигар пайванд додааст. Ба ин маънӣ, ки се мисраи аввали субоӣ қоғияи яқсон ва ду мисраи сонӣ бо қоғияи дигар ва мисраи охир бо субоии оянда ҳамқоғия шудаанд. Маҳз ҳамин тарчума диққати дилбаstagони шеъри Хайём дар кишварҳои арабро ба худ ҷалб намуда, барои ба вуҷуд омадани тарчумаҳои дигар замина гузошт.

Аҳмад Закӣ Абу Шодӣ рубоиёти Хайёмро аз рӯйи тарчумай англисӣ ба арабӣ баргардон карда, соли 1925 дар нашрияи Анҷумани адабии Миср «Аполлон» ба табъ расонида, бино ба гуфтаи донишманди арабшиноси тоҷик Т. Мардонӣ ин «тарҷима мазмун ва ғояҳои аслии

рубоиёти Хайёмо дуруст ва пурра ифода намекунад» [77, с. 117]. Дар мавриди ин гуна тарчумаҳо мо ин фикри аллома Қазвиро ҷонибдорӣ мекунем: «.. онҳо (чунин тарчумаҳо) аз асл дур меистанд, зоро тарчума аз тарчума мебошанд» [77, с. 119].

Ҳамчунон тарчумай манзуми рубоиёт аз ҷониби Абдураҳмон Шукрӣ ва Омир Биҳайрии Мисрӣ низ маълум аст.

Мисриҳо дар тарчумай рубоиёти Умари Хайём ва таблиги андешаҳои ў дар ҷаҳони араб пештоз будаанд, илова бар афроди зикршуда пажӯҳишгарони мисрии дигар ҳам ба тарчумаҳои рубоиёт ва ё навиштани китобу мақола дар бораи ў иқдом намудаанд. Аз сарчашмаҳои номбурда ба хулосае омадан мумкин аст, ки мисриҳо дар омӯзиши Умари Хайём ва тарчумаҳои рубоиёти ў дар ҷаҳони муосири араб навовар будаанд. Метавон баъзе паҳлуҳоро дар хайёминосии мисриҳо ишора кард, ки ҳатто дар адабиётшиносии Аврупо омӯхта нашудаанд. Шоирони муосири Миср ба рубоиёти Умари Хайём чунон дилбохта шудаанд, ки аз завқи зиёд байни оммаи мардум онро паҳн намуданд. Ҷанд шоири дигарро низ ном бурдан мумкин аст, ки дар хайёминосии Миср саҳми арзандае гузоштанд, аз ҷумла, Мазлум Риёз, Тоҳо Водӣ, Камол Ал-Маллоҳи Мисрӣ ва Аҳмад Сулаймон Ҳичоб ва гайра.

Тарчума бо ду равиши муҳталиф. Таваҷҷухи адабиётшиносони Ироқ низ ба Умари Хайём ва рубоиёти ў кам нест. Ҷамил Сидқӣ аз-Заҳовӣ дар маҷмуъ 130 рубоиёти Хайёмо ба арабӣ тарчума кардааст. Мо ин гуна тарчумаҳоро шартан тарчума бо ду равиши муҳталиф номидем. Зоро шоири ироқӣ аз-Заҳовӣ бахше аз онҳоро ба назм ва бахши дигарро бо наср анҷом додааст. Афкори фалсафии худи шоир таҳти таъсири амиқи Умари Хайём ва Абулъало Ал-Мааррӣ будааст.

Тарчумай дигари рубоиёти Хайём, ки бо наср анҷом дода шудааст, ба қалами Аҳмад Ҳомид мебошад. Қисми аввали рисолаи ў ба бахши таҳқиқи рубоиёти Хайём даҳл дорад.

Дар миёни тарчумаҳои арабии рубоиёти Хайём тарчумай Тавфиқ Муфарраҷ бо ин нуктааш фарқ дорад, ки бо насли мусаҷҷаъ анҷом дода шуда, ба назари мо, бештар ба мақомот монанд аст. Ӯ дар кори худ саъӣ ба он доштааст, ки маънни асл ҳифз карда шавад.

Тарчума бо лаҳҷа. Дар миёни тарчумаҳои арабии рубоиёти Хайём ду тарчумай машҳуре мавҷуданд, ки ба забони лаҳҷа омода шудаанд. Нахуст тарчумай Ҳусайн Мазлум Риёз, ки ба лаҳҷаи мисрӣ ва дувум тарчумай Артур Зу ба лаҳҷаи лубонӣ сурат гирифта, ки ба ин васила хостаанд, то ашъори оламгири Хайём дар батни кишварҳои арабӣ ҷой шавад.

Аҳмад Соғӣ ан-Наҷағӣ - шоир ва муҳаққики ироқӣ бо номи «Рубоиёти Умари Хайём» таҳқиқи доманадоре анҷом дода, ки дорои арзиши илмӣ мебошад. Таҳқиқоти мазкур аз ду қисм иборат буда, бахши аввал тарчумаҳои рубоиёти Хайём ва бахши дувум «Шеъри Хайём ва фалсафаи ӯ» ном доранд. Хайёмшиносони араб тарчумай рубоиёти Аҳмад Соғӣ ан-Наҷағиро аз ҷумлаи беҳтарин тарчумаҳои арабии шоир арзёбӣ кардаанд. Ин тарчума соли 1931 дар Бейрут ба табъ расида мавриди таваҷҷуҳи зиёди хонандагони араб қарор гирифт. Дар ин замина арабҳо Соғӣ Ан-Наҷағиро «Хайём-ул-араб» ном ниҳоданд. Мунаққидони муосири араб тарчумай рубоиёти Умари Хайёмро аз ҷониби шоири ироқӣ Ан-Наҷағӣ беҳтарин тарчума мешиносанд. Аҳмад Соғӣ Ан-Наҷағӣ худ муҳаққики адабиёти асримиёнагии форсу тоҷик аст. Асари ӯ «Рубоиёти Умари Хайём» қисми тадқиқотиро низ зери унвони «Шеъри Умари Хайём ва фалсафаи ӯ» дар бар мегирад. Бояд қайд кард, ки мутарҷим қариб ҳашт сол дар Техрон зиндагӣ карда, тамоми ин муддат саъю қӯшиши худро ба омӯхтани забони форсӣ ва адабиёти асримиёнагии форсу тоҷик равона намуда, дар ин соҳа муваффақиятҳои зиёде ба даст овардааст. Омили муҳимме, ки боиси ин ҷустуҷӯҳо гардидааст, шиносои ӯ бо рубоиёти Умари Хайём дар тарчумаҳои Вадиъ Ал-Бустонӣ будааст, ки дар дилу ёди ӯ нақши абадӣ боқӣ гузоштааст.

Ба андешаи Малиқушшуаро Баҳор яке аз мазиятҳои ин тарҷума дар он аст, ки: «Ба назари ман чунин менамояд, ки гӯёй Хайём рубоиёти худро ба ду забон - форсӣ ва арабӣ навишта бошад, вале арабияш мафкуд гашта ва ту акнун онро ёфта ба худ нисбат медиҳӣ» [77, 119].

Шоистаи зикр аст, ки рубоиёти Умари Хайёмро ироқиҳо чунон бо маҳорати баланд тарҷума кардаанд, ки хонанда фикр ҳам намекунад, ки ин рубоиёти Умари Хайём аз забони форсӣ ба забони арабӣ тарҷума шудаанд.

Рубоиёти Хайём дар мамолики арабӣ шуҳрати ниҳоят зиёд дошта, дар ин замина корҳои муҳим ва арзишманди илмӣ анҷом дода шудааст. Метавон дар ин замина аз пажӯҳишҳои жарф ва густарда, чун «Саврат ал-Хайём»-и Абдулҳақ Фозил, «Кашф ал-лисом ан рубоиёт ал-Хайём»-и Мубашири ат-Тарозӣ, «Умари Хайём: ҳаёт, илм ва рубоиёти ў», «Ақоиди фалсафии Умари Хайём аз рӯйи рубоиёти ў»-и Аҳмад Шантановӣ ва «Умари Хайём: ҳаёт, фалсафа ва рубоиёти ў» ном бурд, ки паҳлуҳои гуногуни аҳволу осори Умари Хайём мавриди таҳлилу баррасиҳои ҷиддӣ қарор гирифтааст.

Тарҷума ва таълифи асарҳои бадеӣ дар бораи Хайём як баҳши дигари хайёминосӣ дар кишварҳои арабӣ мебошад.

Муҳаммад Тавфиқ Мустафо «Қиссаи зиндагии Хайём»-ро, ки ба қалами Гарольд Лемм аз англисӣ ба арабӣ тарҷума намудааст, ки дар бораи ҳаёт ва эҷодиёти шоири нишопурӣ ҳикоят меқунад.

Намоишномаи «Фаром Умар ал-Хайём» (Ишқи Умари Хайём) ба қалами драманависи машҳури мисрӣ Ҳомид Исмоил тааллук дорад, ки борҳо дар театрҳои Миср ба намоиш гузошта шудааст.

Таъсири Умари Хайём ва рубоиёти ў ба эҷодиёту афкори Абдулваҳҳоб Ал-Баётӣ, шоири бузурги ироқӣ ва ҷаҳони муосири араб, хеле назаррас аст. Ў дар эҷоди ду асарааш «Аллазӣ-ла-яъти ва-ла-яъти ва-л-мавту фи-ал-ҳаётӣ» ва ҳамчунин намоишномаи мансури худ бо унвони «Муҳокима дар Нишопур» таҳти таъсири амиқи Умари Хайём мондааст.

Донишманди дигари лубнонӣ Амин Райҳонӣ низ китобе дар робита бо Умари Хайём ва Абулъало бо унвони «Ал-Ароу-л-фалсафияту инда Абильало Ал-Мааррӣ ва Умар Ал-Хайём» таълиф намудааст. Умуман, лубнониҳо панҷ тарҷумаи гуногун аз рубоиёти Умари Хайёмро анҷом додаанд. Аммо он чи дар ин миён аҳаммияти бештар дорад, таъсирпазири шоирон ва нависандагони бузурги муосири Лубнон аз Умари Хайём ва рубоиёти ўст, ки дар ин миён метавон аз Амин Маълуф, нависандай бузурги лубнонӣ, ном бурд, ки романи «Самарқанд»-и худро таҳти таъсири Умари Хайём таълиф кардааст. Дар ин робита шоири бузурги лубнонӣ Илё Абумозӣ, ки ашъори худро таҳти таъсири рубоиёти Умари Хайём сурудааст, хеле ҷолиб аст. Илё Абумозӣ дар сурудани ашъораш ҳамон назари фалсафии Умари Хайёмро нигоҳ доштааст.

Нуктаи ҷолиб ин аст, ки баъзе аз донишмандон ба ин назаранд, ки Умари Хайём ба арабӣ ҳам шеър эҷод кардааст. Аз ҷумла, донишмандони эронӣ дуктур Беҳҷат ас-Содоти Ҳичзорӣ ва Фоиза Раҳмӣ таъкид кардаанд, ки: «Аз Умари Хайём ҳудуди 17 то 25 байт шеъри арабӣ боқӣ мондааст» [124, с. 48].

Ф. Бобоев дар бораи Умари Хайём ва шеъри арабии ў навиштааст: «Нахустин бор Умари Хайём ҳамчун шоир дар «Харидат-ул-қаср»-и Имомуддин Котиби Қазвинӣ, «Нузҳат-ул-аравоҳ»-и Муҳаммади Шаҳразурӣ, «Таърих-ул-ҳукамо» ва «Осор-ул-билод ва ахбор-ул-ибод»-и Ибни Қифтӣ ва таърихномаи камомӯҳташудаи «Фирдавс-ут-таворих»-и Закариёи Қазвинӣ муаррифӣ шудааст [91]. Дар мавзуи ашъори арабии Умари Хайём ҳоваршиноси рус В. Жуковский, донишмандони эронӣ Забеҳуллоҳи Сафо ва Алии Даштӣ, ҳоваршиноси турк Ҳ. Дониш, ҳоваршиноси араб В. Бустонӣ ва А. Ас-Сафӣ, ҳоваршиноси ҳинд Г. Тиртҳа ва дигарон ибрози назар кардаанд. Ҳамагон бар онанд, ки Умари Хайём ҷаҳор қитъаи арабӣ сурудааст. Ҳушбахтона, қитъаҳои арабӣ дар давраҳои бâъдина миқдоран ва ҳаҷман каму беш нашудаанд. Дар маъхазҳои фавқуззикр гузориши ба Умари Хайём баҳшидашуда тақрибан бо як вожаи ҳаммонанд «лаҳу ашъорун ҳасанатун би-л-рабияти

ва-л-форсийях»-«варо ашъорест некӯ ба (забони) арабӣ ва форсӣ») ва забти чанд шеъри арабӣ ва як рубоии форсӣ анҷом мепазирад. Дар нусхай «Нузҳат-ул-арвоҳ»-и Муҳаммади Шаҳразурӣ, ки дар китобхонаи Берлин маҳфуз асту Жуковский аз он истифода кардааст, Ҳакими Нишопурӣ се бор бо лақаби Ал-Хайём ёд мешавад. Акнун ба таҳияи матни аслии қитъаҳо ва тарҷумаҳояшон рӯ меварем.

Қитъаи якум:

تدر لی الدنيا بل السبعة العلی
بل الفلك الأعلی إذا جاش خاطری
أصوم عن الفحشاء جهرا و خفیة
عفافا و إفطاری بتقدیس فاطری
و کم عصبة ضلت عن الحق فاهتدت
بطرق الهدی من فيضی المتقاطر
فإن صراطی المستقیم يصائر
تصبن على وادي العمى كالقناطر

[98, 48]

(Тарҷума: *агарчи андешаҳо дар дили ман барангехта шавад, ин ҷаҳону осмони ҳафтгона, балки уғуқи аъло барои ман гардон аст.*

Ман ошкорову пинҳон ва бо порсӣ аз ношиистагӣ (расвой) рӯза медорам ва ифторам ниёшии Офариҷори ман аст.

Чанд гурӯҳ дар ҷустуҷӯйи зоти Ҳудованд гумроҳ гаштанду боз аз файзи борони раҳмати илоҳӣ роҳи ҳидоятро дарёфтанд.

Ба дурустӣ, ки роҳи рости ман биноии яқин аст, ки чун пулҳо дар водии гумбӯдагон ва кӯрдилон гузошта мешавад.)

Қитъаи дуюм:

اذا قنعت النفسي بميسور بلغة
يحصلها بالقدّ كفٍ و ساعدي
اسم ان الفحشاء جهرا و خفیتا
فکن يا زمانی معدّی او مساعدی
و لي فوق حام النرين منازل

و فوق منات الفرقدین مساعدی
الیس قطا الرحمان فی حممه بان
يعید الی نحسِ جمیع المصاعد
منا ما دنت دنیاک کانت مصیبتنا
فوا اجبا من ذالقریب المباعد
اذا كان محصول الحیات منیة
فالصیان حالا کلّ صاعٍ و قاعد
فیا نفسی صبرا فی مقیلک انما

تخر زراه بالنقاپن القواعد [49, 98]

(Тарчума: *агар нафси ман ба осонӣ аз кифояти маош ором гирифта бошад, ки онро дасту бозуи ман ба ранҷу сахтӣ ҳосил карданд.*

Пас ман аз ҳамаи гардишиҳои рӯзгор эмин ҳастам. Ва эй замони ман, ту паймондех ва ёвари ман бош!

Чойгоҳу худро болотар аз Мөхү Хүршиеду ситорагон медонам.

Ва мақоми ман баландтар аз ситораҳои ал-Фарқадайн аст.

Оё Худованد дар қазои худ ҳукм накардааст, ки ҳамаи хушибахтиҳоро ба бадбахтӣ бозгардонаад.

Ҳар гоҳ ки ин ҷаҳони ту ба поён расад, мусибате бошад. Пас, ачаб бошад, ки шаҳси пайванди хешӣ дошта дурӣ ҷӯяд.

Агар ҳосили зиндагы марг бошад, пас ҳоли ҳар каси саъйкунанда ва як қо нишаста баробар аст.

Эй нафси ман, дар осоишгоҳи худ шикобе бош, зоро ҳар чиро бунёдаи футур равад, болояш фурӯ мерезад.)

Китъи сеюм:

زجيت دهرا طويلا في التماس أخ

پر عی ودادی إذا ذو خلة خانا

فكم ألهت وكم آخيت غير أخ

وَكُمْ تَبَدَّلْتِ بِالْإِخْرَانِ إِخْرَانًا

وَ قَلْتُ لِنَفْسِي لَمَا عَزَّ مَطْلُوبًا
بِاللَّهِ لَا تَأْلُفِي مَا عَشْتَ إِنْسَانًا [98, 50]

(Тарчума: *ман басо рӯзгоре дар ҷустуҷӯйи бародар ба сар бурдам, ки то дӯсте хиёнат кунад, оини дӯстии бародариро нигоҳ дорад.*

Басо бо гайри бародар ҳӯ гирифтаму аҳди бародарӣ бастам ва басо бародаронро ба бародарон иваз кардам.

Пас, ба нафси худ, чун матлаби ӯ ноёб шуд, гуфтам:

Қасам ба Худо, ки то зинда бошӣ, инсонеро дӯст магир!.)

Қитъаи чаҳорум:

العقل يعجب في تصرفه
ممن على الأيام يتکل
فنوالها كالریح منقلب
و نعيمها كالظل منتقل [98, 49]

(Тарчума: *ақл дар гирудори худ аз қасе, ки ба рӯзгор эътимод дорад, басо дар аҷаб аст.*

Зоро атои рӯзгор ба мисли бод тағиیرёбанда ва созу баргаш чун соя гузаранда аст).

Мо ин қитъаҳоро барои тақвият бахшидан бар суханҳои дар боло гуфтаамон овардем, ки дар ҳақиқат, Умари Хайём бо забони арабӣ эҷод кардааст, аммо на ба андозае, ки тамоми эҷодиёташро бо арабӣ суруда бошад. Инчунин, Абулҳақ Ал-Фозил дар китобаш бо номи «Сарват-ул-Хайём» [98] инро таъкид менамояд, ки Хайём танҳо чанд қитъа ба забони арабӣ эҷод намудааст.

Инчунин дар китоби дигаре «Рубоиёти Умари Хайём (ба чор забон: тоҷикӣ-форсӣ, русӣ, ӯзбекӣ, англisisӣ) бо таҳияи Усмон Назир дар бораи ашъори арабии Умари Хайём гуфта шудааст: «Ашъори арабӣ. Рисолае ба арабӣ дар 5 варақ дар ҳалли як масъалаи ҷабрӣ бо номи «Ҳаза рисолата ло бӣ-Абулфатҳ Умар ибни Иброҳим Ал-Хайёми (дар мавзуи риёзӣ), рисола дар баёни зичи мушкилоте, ки шайх Абдулвоҳид дар шарҳи се фасл эҷод кардааст, ки рисола дар се масъала аз ҳикмат, «Зиё-

ул ақл»- марбут ба илми кул, рисолаи «Дар сурати тазод дар ҷавоби қас», рисола оид ба низоми мулк («Рисолат низом-ул-мулк») як мақола дар «Равзат-ул-қулуб» ва ҷанди дигарро низ метавон эҷоди Умари Ҳайём номид» [3, с. 15].

Аз ин ҷо бармеояд, ки Умари Ҳайём ҳеле кам ба забони арабӣ шеър эҷод кардааст. Аз ин рӯ, ҳулоса кардан мумкин аст, ки аксарият рубоиёти ӯро ҳеле бо маҳорати баланд аз забонҳои англисӣ, фаронсавӣ ва форсӣ ба забони арабӣ тарҷума кардаанд ва ба андешаи қасе намеояд, ки ин рубоиёт аз забони форсӣ ба забони арабӣ тарҷума шудаанд.

Таъсири Умари Ҳайём ва рубоиёти ӯ ба эҷодиёту афкори Абдулваҳоб Ал-Баётӣ, шоири бузурги ироқӣ ва ҷаҳони муосири араб, ҳеле назаррас аст. Ӯ дар ду асараш «Аллазӣ ла яъти ва ла яъти валмавту фи ал-ҳаётӣ» ва ҳамчунин намоишномаи мансури худ бо унвони «Муҳокима дар Нишопур» таҳти таъсири амиқи Умари Ҳайём мондааст [172, с. 271].

Дар ин робита шоири бузурги лубонӣ Илё Абумозӣ «Талосим»-и ҳудро таҳти таъсири рубоиёти Умари Ҳайём сурудааст. «Талосим»-и Илё Абумозӣ тӯфони адабие дар фалсафаи ҷаҳони араб барпо намуд ва тақрибан ҳама шуҳрати Илё Абумозӣ мадюни ҳамин «Талосим»-и ӯст, ки бештар таҳти таъсири Умари Ҳайём ва рубоиёти ӯ будааст. Илё Абумозӣ дар сурудани «Талосим» ҳамон нигоҳи фалсафии Умари Ҳайёмро нигоҳ медорад.

Ба андешаи муҳаққиқони лубонӣ, таъсирпазирии қасидаи «Талосим» -и Илё Абумозӣ аз Умари Ҳайём далели умда мебошад. Таъсирпазирии Илё Абумозӣ аз Умари Ҳайём ба ҳадде аст, ки ӯ соли 1930 мақолае таҳти унвони «Ҳаёт Умар Ал-Ҳайём»-ро менависад ва дар он муфассал перомуни афкору ақоиди фалсафии Умари Ҳайём таваққуф менамояд. Дар бораи қасидаи «Талосим» ва мутаассир гаштани шоир дар ин қасида аз Умари Ҳайём дар зерфасли боби сеюм маълумот пешниҳод карда мешавад.

Дар кишвари Урдун бошад, Мустафо Ваҳабӣ Ат-Тил, шоири намоёни урдунӣ, мулаққаб ба «Аррор» дар муаррифии Умари Хайём ва рубоиёти ў ба урдуниҳо ва ҳатто ҷаҳони араб хидмати азиме анҷом додааст. Тарҷумаи Ваҳабӣ Ат-Тил ба шеъри нав яке аз тарҷумаҳои бисёр хуб ва шоирона аз рубоиёти Умари Хайём аст. Албатта, ў ба таври комил монанд ба асл набуда, дар он каму беш даҳлу тасрифоте анҷом дода шудааст. Вале муҳимтар аз ҳама ин ки Ваҳабӣ Ат-Тил фалсафаи шеърий ва шуҳрати худро мадюни афкору андешаҳои Умари Хайём медонад. Ҳамчунин шоири дигар Тайсир Ас-Субул шоири урдунӣ рубоиётро ба сурати шеъри озод тарҷума намудааст. Юсуф Ҳусайн Ал-Баккор, низ яке аз шоирони машҳури Урдун ба шумор меравад, ки худ солҳо дар Эрон тадрис карда, форсиро бо ғояти некӯ медонад ва адабиёти форсиро ба хубӣ мешинохт, ў китобҳои зиёде дар заминаи Умари Хайём ва нуфузи ў дар адабиёти араб таълиф намудааст.

Дар Сурия Муҳаммад Ал-Фурӯтӣ, шоири муосири суриягӣ ва Навил Абдулаҳад аз мутарҷимони шинохтаи рубоиёти Умари Хайём ба шумор мераванд. Шоирони мазкур рубоиёти Умари Хайёмро чи ба назм ва чи ба наср ба арабӣ гардонида, ҷандин мақолаҳо низ ба табъ расонидаанд. Ҳусайн Ҷумъаи Сурӣ китобе таҳти унвони «Мароя лилилтиқои ва-л-иртиқои байна-л-адабайни-л-арабӣ ва-л-форисӣ» таълиф намуда ва дар он баҳси муфиде дар бораи адабиёти форсӣ ва арабӣ, ба ҳусус, Умари Хайём ва рубоиёти ў анҷом додааст[164, с. 3]. Шоирони баҳрайнӣ низ дар пажӯҳиши Умари Хайём саҳми арзандае доранд. Иброҳим Ал-Ариз ва Маккӣ Ал-Баҳронӣ шоироне ҳастанд, ки рубоиёти Умари Хайёмро тарҷума кардаанд. Тарҷумаҳои эшон аз ҷумлаи беҳтарин тарҷумаҳо ба ҳисоб мераванд. Дар Фаластин низ шоире бо номи Қадрӣ Ҳофиз Туқон рубоиёти Умари Хайёмро ба назми арабӣ даровардааст. Аз Судон ва Мағриби арабӣ ҳам метавон ҷанд мисол барои тарҷумаҳои рубоиёти Умари Хайём овард. Шоири судонӣ Муҳаммад Ӯсмон Каҷрӣ рубоиёти Умари Хайёмро ба назм даровардааст. Шоири ал-ҷазоирӣ Ироҳим Машора соли 2002 дар Ал-Ҷазоир мақолае таҳти унвони «Рубоиёт-ул-

Хайём равъат-ул-интишои ва лавъату-л- финои». ва Мухаммад Билқосим Аш-Шоиб соли 2004 китобе бо унвони «Рубоиёт-ул-Хайём сиёғат-ул-уло ила-ш-шаъби-л-чазоирӣ» навиштаанд.

Гуфтаҳои боло шоҳиди онанд, ки дар ҷаҳони муосири араб пажӯҳишгар ва адibe вонамехӯрад, ки дар бораи Умари Хайём ва рубоиёти ў маълумот надошта бошад. Имрӯз байни мардуми араб рубоиёти Умари Хайём шуҳрати зиёд пайдо кардааст. Ҳусусан, тӯли 100 соли охир таъсири рубоиёти Умари Хайём ба эҷодиёти адібони араб ба маротиб афзуд. Илё Абумозӣ, Маъруф Русоғӣ, Ҷамил Садакӣ Аз-Заҳавӣ, Искандар Маълуф, Амин Маълуф аз ҷумлаи онон ба шумор мераванд, ки аз Умари Хайём таъсирпазир гаштаанд. Чи хеле, ки дар боло зикр гашт дар қишварҳои арабӣ корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ дар бораи ин шоири забардасти форсу тоҷик хеле зиёд аст.

2.2. Қасидаи «Талосим»-и Илё Абумозӣ - инъикосгари маонии рубоиёти Умари Хайём

Дар ин фасл қасидаи «Талосим»-и Илё Абумозӣ, ки инъикосгари маонии рубоиёти Умари Хайём аст, мавриди таҳқиқ қарор дода мешавад. Дар фасли мазкур чанд пораero аз қасидаи «Талосим» меорем, ки баёнгари маонии рубоиёти Умари Хайём мебошанд. Илё Абумозӣ дар масъалаҳои маргу зиндагӣ, муаммои ҳастӣ, лаззат бурдан аз зиндагӣ, хушбинӣ ва хушгузарони умр, ки дар ашъораш ба мушохиде мерасанд, ба рубоиёти Умари Хайём пайравӣ кардааст. Зикр бояд кард, ки таъсирпазирии Илё Абумозӣ тавассути тарҷума сурат гирифта, гайримустақим мебошад.

Умари Хайём ва Илё Абумозӣ дар мавзуъҳои шакку ҳайрат, маргу нестӣ, зиндагии пучу зудгузар, ғанимат шумурдани ҳар дам аз зиндагиву умр ва бознагаштани дубора ба ин дунё муштарак буда, дувумӣ аз аввалий таъсир пазируфтааст. Яке аз василаҳои муҳимми шуҳрат ва маҳбубияти ин шоирон дар он аст, ки онҳо ба тарҳи масоил ва мавзуте мепардозанд, ки ҳамвора мавриди суоли зеҳни башарӣ ва як муаммои сарбаста ва номаълум дар андешаи инсон будааст. Суоли матраҳ ин аст: Аз кучо меоем? Ба кучо меравем? Барои чӣ омадаем?

Илё Абумозӣ дар ашъораш ба асрори вучуди инсон ва чигунагии оғариниши ў ишораҳои сарех дорад ва илали оғарида шудан ва мурданро зери суол қарор додааст. Ин гуна мазмунҳо қаблан дар рубоиёти Умари Хайём вучуд доштанд. Мо саъӣ ба он доштем, ки чигунагии таъсири рубоиёти Умари Хайёмро ба ашъори Илё Абумозӣ дар муқоиса нишон диҳем.

Маълум аст, ки аксари рубоиёти Умари Хайём фалсафист ва яке аз мавзуъҳои асосии онро фалсафаи ҳастиву нестӣ ташкил медиҳад. Умари Хайём дар шарҳу баёни мантиқу фалсафаи ҳастиву нестӣ на аз роҳи озмудаи дигарон, балки аз равзанаи диду дарки фардӣ часурона ворид шуда, дар танҳоӣ ба баёни рози ниҳоне қӯшидааст, ки ифшояш то ба ў

вучуд надоштааст. Дар ин чаҳони пӯшидаи асрор бо пурсишҳои бидуни посуҳи бештаре рӯ ба рӯ шуда, бо вучуди саргумӣ, боз ҳам ҷуръати бардоштани пардаи пардаҳо ва ба олами оламҳо нигаристанро кардааст. Чунонки Умари Хайём мегӯяд:

Гар омаданам ба ман будӣ, н-омадаме,
В-ар низ шудан ба будӣ, кай шудаме?
Беҳ з-он набудӣ, ки андар ин дайри ҳароб,
На омадаме, на будаме, на шудаме? [3, с. 79]

Илё Абумозӣ ин маъниро дар пайравии шоири нишопурӣ чунин баён кардааст:

«طلسم»
جئت لا أعلم من أين ولكنني أتيت
ولقد أبصرت قدامي طريقاً فمشيت
وسأبقي سائراً إن شئت هذا أم ابيت
كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقى؟
لست أدرى [19, 8]

(Тарҷума: *омадам намедонам аз кӯҷо, vale омадам.*

Пешравии хешро нигаристам ва роҳе ёфтам, пас ҳаракат кардам.

Пайваста ҳаракат ҳоҳам кард.

Чӣ бихоҳам чӣ наҳоҳам.

Чӣ гуна омадам? Чӣ гуна роҳамро ёфтам.

Намедонам!.)

Илё Абумозӣ чӣ гуна оғарида шудан ва омадани худ ба ин дунё ва ҷӣ гуна интиҳоби роҳу ҳаракат дар масири зиндагиро мавриди суол қарор дода, сипас мегӯяд: «Намедонам».

Рубоиёти Умари Хайём баёнгари ҳамин маънист, ки бо тарзи дигар адо шудааст. Он ҷо, ки омаданашро иҷборӣ ва ғайриирида донист ва сабаби рафтани худро чунин мепиндорад. Пеши худ чунин тасвири мекунад, ки омаданаш барои касе суде надошта, касе ҳам ба ӯ нагуфтааст, ки омадану рафтани ӯ барои чӣ будааст.

Хайём дар идомаи ин омадан ба ин чаҳон ва рафтан аз онро чунин тасвир меқунад:

Дар доирае к-омадану рафтани мост,
Ӯро на бидоят, на ниҳоят пайдост.
Кас меназанад даме дар ин маънӣ рост,
К-ин омадан аз кучою рафтан ба кучост [105, с. 377]

Рубоии Умари Хайём инъикоси дардест, ки зиндагӣ бар ӯ таҳмил карда, ҳамчун бозича қарор гирифтааст. Ӯ дар рубоиёти худ чун мусофири ҳайрону саргашта дар ин дунёст, ки намедонад ба чӣ манзур ба дунё омада ва ба чӣ мақсад бояд аз дунё биравад. Мусофири, ки ҳатто риштаи ихтиёри сафар дар омадану рафтан ба дasti ӯ нест ва ҳамин амр ӯро бештар шигифтзадаю мутаҳаййир меқунад ва сар аз розу рамз ва асрори оварениш дарнамеоварад. Ӯ муътақид аст, ки дар ин дунё то зинда ҳастем, ба беҳтарин нахӯ зиндагӣ бояд кунем, аз тамоми лаҳзаҳои зиндагӣ лаззат бибарам ва дар ин роҳ хоб низ ба ҷашмонамон набояд роҳ ёбад, зоро баъд аз марг барои ҳамеша зери хок ҳоҳем хуфт.

Ин нукта низ дар шеъри Илё Абумозӣ таҷассум меёбад, ки ман дар ин чаҳон навам ё қадимӣ, озодии мутлак дорам, ё дар банд асирам, оё ман роҳбари нафси худ ҳастам, ё касе маро ба ин чиз маҷбур меқунад. Умари Хайём ба ҷовид набудани умр ва даргузар будани он ишора карда, таъкид ба он дорад, ки инсон дар умри ҷандӯзай худ аз ҳаёт боястӣ лаззат бибарад:

Ҷовид наем, чун андар ин даҳр муқим ,
Пас, бе маю маъшуқ ҳатоест азим.
То кай зи қадиму муҳдас, эй марди салим,
Рафтем, чу мо чаҳон чи муҳдас, чи қадим [3, с. 228]

Илё Абумозӣ худашро ба нодонӣ мезанад, яъне аз санъати «таҷоҳули ориф» истифода бурда, мегӯяд ки меҳоҳам бидонам, вале намедонам.:

و طریقی ما طریقی ؟ اطویل ام قصیر ؟
هل انا اصعد ام اهبَطْ فیه و اغُور ؟

أَنَا السَّائِرُ فِي الدَّرْبِ أَمْ الدَّرْبُ يَسِيرُ؟

أَمْ كَلَانَا وَاقِفٌ وَالدَّهْرُ يَمْشِي؟

لَسْتُ أَدْرِي ! [19, 8]

(Тарчума: *роҳи ман чист? Оё дароз аст ё кӯтоҳ?*

Оё ман ба боло мебароям, ё ба поён меафтам, дар ин роҳ фурӯҳ меравам?

Оё ман дар роҳ ҳаракат мекунам, ё роҳ аст, ки ҳаракат мекунад?

Ё ҳар дуи мо истодаему рӯзгор ҳаракат мекунад? Намедонам.)

Аз муҳтавои ин ду пора шеър чунин маънӣ бармеояд, ки ҳар ду шоир бар онанд, ки дар ин дунё ҷовид нестанд ва аз ин ҷо ба макони дигаре мунтақил мешаванд ва барои худ донистани инро нофез мешуморанд, ки ин ҷаҳон қадим аст ё муҳдас. Дар рубоии Умари Хайём фалсафаи ваҳдати вучуд чунин маънӣ пайдо кардааст, ки гӯиё медонад, вале намехоҳад баён созад. Яъне, баёни шоир саҳлу мумтанеъ аст, вале дар пораи Илё Абумозӣ санъати суолу ҷавоб корбаст шудааст.

Илё Абумозӣ омадан аз макони ғайри ин ҷаҳонро зикр намуда, роҳу ҳаракат ба сӯйи камолотро бовар дорад. Умари Хайём низ онро бовар дорад, вале онро ҷузъи асрори илоҳӣ медонад, ки ҷавҳари фалсафаи муаммои вучуд ифода месозад. Ва ў мегӯяд:

Дар пардаи асрор қасеро раҳ нест,

З-ин таъбия ҷони ҳеч кас оғаҳ нест.

Ҷуз дар дили хоки тира манзилгаҳ нест,

Май ҳӯр, ки чунин фасонаҳо кӯтаҳ нест [3, с. 188]

Аmmo Илё Абумозӣ масъалаи гавҳари оғариниши инсонро, ки аз ҳок сунъ шудааст, дигаргуна тафсир мекунад ва ба ин шакку ҳайрат дорад, ки оё инсон аз дарё ҳалқ шудааст:

قد سألهُ البحَرُ يَوْمًا : هَلْ أَنَا يَا بَحْرُ مِنْكَا؟

أَصْحَيْحُ مَا رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنِي وَ عَنْكَا؟

أَمْ ثُرِيَ مَا زَعْمَوا زُورًا وَ بُهْتَانًا وَ إِفْكًا؟

ضَحَّكَتْ امْوَاجُهُ مُنْتَى وَ قَالَتْ :

لستُ أدرى ! [19, 9]

(Тарчума: *rūze az darë purcidam, oë man az tu xalq shudaam?*

Oë saxex ast on chi bażżeħo dar boraġ manu tu megħyan?

Oë għumon dorī, ki on chi kipindoo iċċa durbug, ē buxton budaast.

Mawċxojja ba man xandida għuftan, namedonem.)

Аз муқоисαι осори ин ду шоир чунин натица бармеояд, ки агар тобу итебi дарки фалсафаи ҳаёту мамот, аниқтараш агар қुшиши шарху эзохи тazzodi будану набудан намебud, зinxor dast sūji қalami alamnamovu rozku nsejha namburdan. Xar chi dar shohragi xiradu xomai in shoiron metapad, in hoku aflat, marġu zindagħi, bādu nek, nru zulmat, shabu rūz, garmu sarġ, omadanu raftan wa għajnejha mēbošad.

Ба назари мо Илё Абумозӣ nisbat ba ruboii болои Умари Хайём, beshtar az ruboii zer ta'jsir pazi ruftaast:

Як қatrai ob bud bo darë shud,

Як zarrai hok bo zamin jaqtu shud.

Оmadshudani tu andar in olam chist?

Оmad magasē padidu nopalido shud [3, c. 138]

Янье, инсон az obu hok ast wa vakte murd, ҷuzxhoi bädanash parokanda wa buxor shuda, sипас ба darë mepajwanad wa hok ҳam bo hokħoi digar ҳamofu mewħad. Dar ҳakiqat, in darë vucudu odamħost wa kase az bain narafthaast, ammo dar ja k mador wa charħae, ki charħai tabiat nom dorad, davr mezanad. In masjalaro gurūħe metavonand, darr kunnand wa gurūħi digar az darrka għoffiland. Illo Abumozī darr boraġ aṣ-ṣorri vucjud چunin akida dorad:

قيل ادرى الناس بالا سرار سكان الصوامع

فُلْتُ إِنْ صَحَّ الْذِي قَالُوا فَانَّ السَّرْ شَايْعَ

عجباً كيف ترى الشمس عيون فى براقع در

وَ الَّتِي لَمْ تَتَبَرَّقَ لَا تَرَاهَا ؟

لست ادرى ! [19, 11]

(Тарчума: *гүфта шудааст, ки донотарин мардум ба асрори ҳастӣ роҳибон ҳастанд. Гуфтам, агар чунин, аст он чи ки гуфтаанд, пас розе вуҷуд надорад ва он овоза аст.*

Дар ҳайратам чӣ гуна Хуршедро мебинанд ҷашмоне, ки дар ниқобанд. Ва касе ниқоб ва пӯшиши надорад, онро намебинад? намедонам!.)

Шоир дар ин байтҳо баъзе аз роҳибонеро, ки дар маъбадҳо худро донои асрори ҳастӣ медонанд, зери суол бурда, он гоҳ лавозиме, ки ҳамроҳи онҳост, аз қабили ниқоб қиноя аз нодонии онҳо овардааст. Умари Ҳайём низ баъзе аз фатводиҳандагонро, ки бедарду бетадбир тибқи қонуни илоҳӣ ҳукм намекунанд, ба ҳайрат омада, чунин мегӯяд:

Эй муфтии шаръ, аз ту пуркортарем,
Бо ин ҳама масти зи ту ҳушӯртарем,
Ту хуни касон хурию мо хуни разон.
Инсоф бидех, кадом хунхортарем? [178, с. 209]

Он гоҳ худашро бегуноҳ ҳисобида, мегӯяд: ман май ҳӯрам, шодам, аз қуфру дин фориғ. Чаро ки ҳар чи аз ин марҳалаҳо дуртар бошӣ, зиндагиат роҳаттар ва ранҷат камтар аст.

Май ҳӯрдану шод будан ойини ман аст,
Фориғ будан аз қуфру дин, дини ман аст.
Гуфтам ба аруси даҳр қобини ту чист?
Гуфто дили ҳуррами ту қобини ман аст [178, с. 220]

Шахсиятҳое ба монанди Умари Ҳайём ҳар лаҳзаи умрро шумор ҳоҳанд кард. Аз ашъори шоирони мазкур бармеояд, ки онҳо на танҳо лаҳзашумории ҳаёт, балки барномаи ҷандинсолаи зистанро барои худу дигарон дар қолаби сухан тарҳрезӣ кардаанд. Ҳарчанд пеши худ маҳзунона қоил аст, ки як қарн ё як лаҳза будан, аз пайи нафс давидан, ё як ҷо нишастанд, поёни корро интизор шудан зинҳор дар ихтиёраш наҳоҳад буд.

Андешаи умр беш беҳ аз шаст манех,
Ҳар ҷо, ки қадам ниҳӣ, ба ҷуз маст манех.
З-он пеш, ки косаи сарат қӯза кунанд,

Ту кӯза зи дӯшу коса аз даст манех [12, с. 43]

Чунон ки медонем, Умари Хайём хеле бештар аз шаст сол заҳру позаҳри буданро ҷашидаву нафасшуморӣ кардааст.

Илё Абумозӣ дар бораи ҷавонӣ ва наврасӣ гуфта ва аз ҳуд мепурсад, ки гиряи қӯдакиам кучо шуд, ҷавониву зебоиям кучо рафт? Ин ҳама зоеъ шуд, аммо ман намедонам. Ин ҳамон мазмунест, ки Умари Хайём мегӯяд:

أين ضحکی و بكائی و أنا طفل صغير
اين جهلى و مزاحی و أنا غض عزيز
اين احلامی و كانت كیفما سرت تسیر
كلها ضاعت و لكن کیف ضاعت ؟

[19, 92] لست ادری !

(Тарҷума: *ханда ва гиряи ман кучо рафт, дар ҳоле ки ман тифли ҳурде будам.*

Ҷаҳлу шухии ман кучо рафт, дар ҳоле ки ман шодобу навҷавон будам.

Рӯъёҳои ман кучо рафт ва чӣ гуна онҳо ҳамроҳи ҳаракати ман ҳаракат карданд.

Ҳамагӣ зоеъ шуд, vale чӣ гуна зоеъ шуд? Намедонам!.)

Чунон ки мулоҳиза мешавад, шоири араб аз ин рубоии Умари Хайём таъсир пазируфтааст:

Афсӯс, ки навбати ҷавонӣ тай шуд,
В-он тозабаҳори зиндагонӣ дай шуд.
Он мурғи тараб, ки номи ӯ буд шабоб,
Афсӯс надонам, ки кай омад, кай шуд[12, с. 44]

Умари Хайём дар ин рубоӣ аз омадану чӣ хел гузаштани ҷавонии ҳуд афсус ҳӯрда, боз ҳамон «надонам»-ро истифода мекунад, ки ҷавҳари шеъри Илё Абумозирон низ маҳз ҳамин «надонам» ифода кардааст.

Дар ин ҳаракат ба сӯйи ҳадафи номаълум аз дидгоҳи шоирон баъзе масъалаҳое, ки барои онҳо рӯҳ дода ва аз байн рафтаанд, ҳамчун гиря,

ханда, чаҳл ва ҷавониро баршумурда ва сабаби зоёй шудани онҳоро намедонанд.

Шоир омадану рафтанро ба мисли чистоне мешуморад, ки ҷавобашро намедонад. Инчунин мегӯяд, ки аз зиндагии гузаштаам ҷизеро намедонам ва аз зиндагии ояндаи худ низ ҷизеро намедонам. Ман ҷавҳаре дорам, лекин намедонам он чист? Дар охир мегӯяд, ки ман кай ва қадом вақт зотамро мешиносам, намедонам. Дар ин мисраъҳо Абумозӣ худро ба як инсоне, ки аз ҳеч асрор огоҳӣ надорад, ташбех мекунад ва чун Умари Ҳайём талош мекунад, ки бо он посух гӯяд. Вале, мутаассифона ҷавоби онро намедонад:

انى حىت و أمىسى و أنا لا أعلم
أنا لغز و ذهابي كمجى طلس
والذى أوجد هذا اللغز لغز مبهم
لا تجادل . . . ذوالجھى من قال انى :
لست أدرى ! [19, 18]

(Тарҷума: *ман омадаам, меравам, дар ҳоле ки намедонам.*

Ман як муаммое ҳастам ва рафтани ман монанди омадани тилисмест. Касе, ки ин муамморо ба вуҷуд оварад, худаш муаммои бузург аст. Муҷодила макун, мутафаккир ва хирадманд қасест, ки гуфт: Намедонам?.)

Ин ёз як порчаи қасидаи «Талосим»-ро меорем, ки дар зери таъсири афкори Умари Ҳайём ба вуҷуд омадааст:

قد دخلت الدير عندالفجر كالفجر الظروب
و تركت الدير عندالليل كالليل الغضوب
كان في نفسي كربٌ صار في نفسي كروب
أمن الدير أم الليل أكتئابي ؟
لست أدرى [19, 11]

(Тарҷума: *ман ҳангоми субҳ ҳам монанди субҳи шодоб вориди дайр шудам. Ва шаб монанди шаби хаимгин дайрро тарк гуфтам.*

Даруни ман гаме буд, табдил ба гамҳо шуд.

Оё ин гам ва гирифтории ман аз дайр буд, ё аз шаб?

Намедонам?).

عجبًا للناسك القانت و هو اللو دعى
هجر الناس و فيهم كل حسن المبدع
و مضى يبحث عنه في المكان البلقع
أرأى في الفقر ماءً أم سرابا؟

[19, 11] لست ادری!

(Тарчума: *дар шигифтам аз зоҳиди хозеъ, ки бисёр сангдил аст* (*бисёр боҳуши аст*), *аз мардум канора гирифта, дар ҳоле ки тамоми хубиҳои пешина миёни онҳо вуҷуд дорад ва дунболи ин зебоӣ мегардад, дар макони хушк ва беобу алаф, оё дар саҳрои хушк обе диддааст, ё саробе?* *Намедонам!.*)

Хайём низ чи зебо ба тавсиф мекӯшад ва ин масъаларо чунин шарҳу маънидод мекунад:

Чуз роҳи қаландар ба ҳаробот мапӯй,
Чуз бода ва ҷуз симо ва ҷуз ёр мачӯй.
Пур кун қадаҳи шаробу дар пеш басӯй,
Май нӯш кун, эй нигор, бехуда магӯй [178, с. 212]

Абумозӣ дар пораи шеърии зер ба худ суол медиҳад, ки оё баъди мурдан растоҳезе ҳаст ва ё умуман, мурдан нест, ё ҳаст, баъзеҳо медонанду ман намедонам? Ин ҳамон фалсафаи ҳастии дини Исломро ифода мекунад: «Зиндагардонидани пас марг ҳақ аст». Шоири араб онро чунин ба силки тасвир кашидааст:

أوراء القبر بعد الموت بعثٌ و نشور
فحياه فخود ام فناء فدثور
أكلام الناس صدقٌ ام كلام الناس زور
أصحيحٌ ان بعض الناس يدرى ؟
لست ادری! [19, 13]

(Тарчума: *оё пас аз қабр баъд аз мурдан биъсате ва растохезе ҳаст?*
Оё зиндашудан, ё ҷовидонӣ, ё фаноӣ ва нобудӣ вуҷуд дорад?
Оё сухани мардум рост ё дурӯг аст?
Оё саҳех аст, ки баъзе аз мардум медонанд?
Намедонам?.)

Ба назари мо, шоири араб дар пораи боло аз ин рубоиҳои Умари Хайём таъсир пазируфтааст:

Эй он, ки натиҷаи чаҳору ҳафтӣ
В-аз ҳафту чаҳор доим андар тафтӣ.
Май хур, ки ҳазор бор бешат гуфтам,
Боз омаданат нест чу рафтӣ, рафтӣ [105, с. 274]

Ё:

Гӯянд, ки Фирдавс барин ҳоҳад буд,
Он ҷо майи нобу ҳуру ин ҳоҳад буд.
Гар мо маю маъшуқ гузидем, чӣ бок,
Чун оқибати кор чунин ҳоҳад буд [105, с. 283]

Аз мулоҳизаҳои дар боло овардашуда метавон, чунин хулоса намуд, ки метавон ин ду шоирро тавсифгарони фалсафаи ҳастигу нестӣ манидод кард. Дар аксари пораҳои шеърии боло Илё Абумозӣ маъни рубоиёти Хайёмро ба гуна ва сабки дигар дар ашъори худ интиқол дода, дар пайравии шоири бузурги нишопурӣ ашъори зебо сурудааст.

Гуфтан ба маврид аст, ки дар бисёр ҷанбаҳои эҷодиёт ва мазмуни шеъру қасидаҳояш Илё Абумозӣ аз Умари Хайём таъсир бардоштааст, ки дар адабиёт онро таворуди адабӣ меноманд. Масъалаҳое, ки шоири араб дар мавриди муаммои ҳастигу нестӣ ва маю маъшуқа, бевафоии дунё, омадану рафтан, ҷавонию лаззати зиндагӣ, озодандешӣ ва ғайра дар шеъри худ матраҳ кардааст, сарчашмааш рубоиёти Умари Хайём мебошад. Ба таъбири дигар, обишҳӯри шеъри Илё Абумозӣ рубоиёти шоири нишопурӣ будааст. Табиист, ки баъзе вожагону истилоҳоти шеъри Хайём дар ашъори Илё Абумозӣ мавриди корбаст қарор гирифтааст. Аз қабили май, шароб, бода, коса, соқӣ, паймона, соғар,

финчон, кӯза, дунё, хок, шодмонӣ, лаззат, ғанимат ва ғ. дар ашъори Илё Абумозӣ хеле зиёд ба мушоҳида мерасад ва ин ҳам навъе таассурро ифода месозад.

Дар күшудани рози муаммои вучуд афкори Хайём ва Абумозӣ муштаракоти зиёд ба назар мерасад.

Баъзе аз муҳаққикон бар ин боваранд, ки Абумозӣ бисёр маъниҳоеро аз шеъри Умари Хайём сирқат карда, ба гунаи дигар баён дошта бошад. Лекин дар адабиёт истилоҳи «ворисият» вучуд дорад, интиқоли як маънӣ ба шеъри шоири дигар падидай маъмул буда, шоири дувум низ ҳақ ва ихтиёр дорад, ки аз онҳо истифода барад. Ин таъсирпазирӣ, ба андешаи мо, заъфи Илё Абумозӣ нест, балки бузургии ин шоирро нишон медиҳад, ки аз Умари Хайём барин шоиру файласуфи бузург таъсир пазируфта, дар пайравии ӯ шеър гуфтааст.

БОБИ III

ТАҲЛИЛИ МУҶОИСАВИИ АНДЕШАҲОИ УМАРИ ХАЙЁМ ВА ИЛЁ АБУМОЗӢ

3.1. Муаммои ҳастӣ дар рубоиёти Умари Хайём ва ашъори Илё Абумозӣ

Адабиёти татбиқӣ дар адабиётшиносии мусир, аз ҷумла адабиётшиносии тоҷик ҷойгоҳи хос дошта, барои арзёбии муштаракот ва тафовути асарҳои адибони гуногуни ҷаҳон, ки дар мавзуи умумӣ оғарида шудаанд, бисёр муҳим мебошад.

Дар раванди таҳқиқи адабиёти татбиқӣ масъалаи таъсиргузориву таъсирпазирӣ аз ҷумлаи масъалаҳои калидӣ ба ҳисоб меравад.

Моҳияти фалсафаи ҳастиву вучуди инсон дар таърихи башар мавриди баҳси файласуфон, мутафаккирон, шуарову равшанфирони шинохта қарор гирифтааст. Аввалин намунаҳо ва дар айни ҳол нахустин посухҳои башар ба мавзуи ҳastiшиносӣ, бешубҳа, асотиру динҳои бостонӣ ба шумор мераванд.

Бо вучуди таҳқиқоти дар ин самт, ҳусусан дар соҳаи адабиёт анҷомшуда, ҳанӯз масъалаҳое вучуд доранд, ки камомӯхта мебошанд ва зарурати омӯхтан ва таҳқики онҳо дар замони истиқлоли Тоҷикистон ба миён омадааст. Адабиёти татбиқӣ ба ин замина фароҳам меоварад. Ҳамин гуна мавзӯъҳои муҷоисашаванд дар рубоиёти Умари Хайём ва ашъори Илё Абумозӣ вучуд доранд, ки аз зовияи нав ба масъала нигариста шаванд.

Вақте куллан ашъори ду шоири мавриди назарро баррасӣ мекунем, дар баъзе лаҳзаҳо шабоҳатҳое дармеёбем, ки дар ҳаёти онҳо иттифоқ афтодааст.

Яке аз ин омилҳо баҳри дарёфти ҳақиқат рӯ ба сафар ниҳодани онҳо мебошад. Шароити иҷтимоӣ, сиёсӣ ва иқтисодии замони Хайёму Илё тақозо намуд, ки барои раҳӣ аз бархе фишорҳои иҷтимоию сиёсӣ ва иқтисодӣ ба маконҳои гуногун сафар кунанд. Яъне, метавон ба чунин

хулоса расид, ки ба сафар раҳсипор шудани ин ду шоир на ба хотири шавқу рағбат буда, балки он тақозои замон ба шумор мерафт.

Хайём дар даврони зиндагии худ ба шаҳрҳои Исфаҳон, Балх, Бухоро, Макка ва Ироқ сафар кардааст. Бидуни тардид дар ин сафарҳо бо ақоиду андешаҳои гуногун ошно шуда, ба васеъ шудани ҷаҳонбинии ӯ имкон фароҳам овардааст.

Илё Абумозӣ низ дар даврони зиндагии хеш ба қишварҳои Миср, Амрико ва Сурия сафар кард ва заминаи ошноии ӯ бо расму ойин, эътиқоду андешаҳои гуногун ба миён омад, муҳимтар аз ҳама, ӯ чун шоири пешқадам ва озодандеши замони худ шинохта шуд.

Тафовути сафарҳои Умари Хайём дар он аст, ки ӯ дар зодгоҳи худ Нишопур улуми муқаддимотиро омӯхта, ҳамчун шоир, файласуф ва риёзидон машҳур гашт. Ҳусусан, ба фалсафаи арастуй ва навафлотунӣ, ки ба арабӣ тарҷума шуда буданд, инчунин ҳузури ақоид, боварҳову андешаҳои мутаноқизу муттазод, шароити хоси иҷтимоӣ ва сиёсии он рӯзгор огоҳии комил пайдо кард ва дар шаклгирии андешаҳои Умари Хайём дар бораи вахдати вучуд ва муаммои он нақши барҷаста гузошт. Албатта, дар вусъати ҷаҳонбинии шоири бузурги форсии тоҷикӣ таъсири сафарҳояш ба мушоҳида мерасанд.

Чунин шинохти фалсафири Илё Абумозӣ каме дар Миср ва бештар дар Амрико, вақте ки бо ҷараёнҳои гуногун ва дар навбати худ пешқадами Ғарб ошно шуд, ба даст овард.

Алии Даշтӣ ба ин бовар аст, ки: «Вазъи иҷтимоии замонаи мазбур метавонист Умари Хайёмро ба навъи изтироби рӯҳӣ бикашонад ва шояд ба ҳамин далоил аст, ки бархе муҳаққикини осори Хайём ба ин натиҷа расидаанд, ки ӯ дар нисбати баъзе сифати бухлу ҳасадро дар рубоиёти худ бозтоб додааст» [105, с. 45-54].

Чунин муштаракот дар марҳалаи навҷавонии Илё Абумозӣ низ ба мушоҳида мерасад, ки бинобар факру нодорӣ ба изтиробу иғтишоши рӯҳӣ гирифткор шуда, зодгоҳи хешро, ки падару модараш дар онҷо зиндагӣ мекарданд, ба таври иҷборӣ тарк карда, бо даъвати бародараш

Мурод барои тиҷорат ба Миср омад ва пас аз ба корҳои адабӣ ва сиёсӣ машғул шудан, ӯро зимомдорони англиси Миср таъқиб карданд, то ба зиндон андозанд. Вале ӯ бо ёрии дӯстонаш Мисрро тарқ карда, ба Амрико ҳичрат намуд. Албатта, ин замони пуртуғёни сиёсӣ ва даврони истиқлолталаӣ, ки намояндагони адабиёти «Маҳҷар» ҳар кадоме мавриди таъқиб қарор мегирифтанд, рӯҳияи онҳо изтиробу эҳтироси зиёде дошт, ки Илӯ Абумозӣ аз он истисно нест. Ва ҳамин рӯҳия дар ашъори ӯ инъикос ёфта, муборизаи шоирро ба тарзҳои гуногун ба забони шеър баён месозад.

Тавофути дигар он аст, ки Умари Хайём ба табақоти ашроф мансуб аст, аммо Илӯ Абумозӣ дар хонаводаи фақире ба дунё омадааст, ки аз лиҳози дигаргуна будани муҳит ва шароити омӯзишу зиндагӣ бардоштҳои онҳо бо ҳам муқоисанашаванда аст.

Муҳимтарин вижагиҳои фалсафии Умари Хайём дар шеъри ӯ андеша дар бораи муаммои вучуд аст.

Зеҳни пурсишгар ва ҷӯяндаи Хайём дар он шароити иҷтимоӣ ва сиёсии асри XII ба ҳама масъала бо шакку шубҳа менигарад, ки мабнои илмро ташкил медиҳад. Умари Хайём дар ин рубоиёт аз пайи шунидани посух нест, балки меҳоҳад бо ин шеваи шигифтзадагӣ вучуди сарбаста ва асрорангези худро боз ҷӯяд ва ба ин васила андаке оташи даруниашро фурӯ нишонад. Ӯ меҳоҳад бигӯяд, ки дар паси ин пурсишҳо ва посухҳо ҳам розҳои нуҳуфта аст, ки ҳамагон аз онҳо бехабаранд. Барои намуна ба бархе аз ин гуна рубоиёти Умари Хайём рӯ меоварем:

Ин баҳри вучуд омада берун зи нуҳуфт,
Кас нест, ки ин гавҳари таҳқиқ бисуфт.
Ҳар кас сухане аз сари савдо гуфтанд,
З-он рӯй, ки ҳаст, кас намедонад гуфт [3, с. 356]

Ё:

Дар доирае к-омадану рафтани мост,
Ӯро на бидоят, на ниҳоят пайдост.
Кас меназанад даме дар ин маънӣ рост,

К-ин омадан аз кучою рафтан ба кучост? [3, с. 221]

Чун дарду марг ва нуқсону нестии навъи башарро Умари Хайём бо чашмони худ жарф мебинад ва аз зовияи нам ба таърихи гузаштаи дур менигарад ва асаре аз шикваю азамати амирон ва шоҳони гузаштаву зеборӯён ва гулрухони пешинро ҷуз дар хоку хишт намебинад. Ҳасрати дарднок тамоми ҳастиву вучудашро фаро мегирад ва талхии ин ҳасратро дар қолаби вожаҳо мерезад, то ояндагонро низ ҳушдор созад. Дар рубоиёте, ки чунин муҳтаво доранд, ҳарчанд Умари Хайём мустақиман дар бораи ғанимат шумурдани умр ва чигунагии истифода аз он сухан намегӯяд.

Маҳдӣ Муҳаммад Фулодванд донишманди эронӣ дар мавриди ин даста рубоиёт чунин изҳори андеша мекунад: «Кушторҳои паёпай ва таҳаммули мардум, эҳсоси сарнавишти гузаштагони азиз нақши мусалламе дар сурудани ин даста аз ашъор дошт, зоро ба хубӣ мебинем, ки рубоиёти қӯтоҳ ва тарҷумаи ҳоли зарраҳои саргардону зиндагонии дирӯза аст, ки имрӯз дар қолаби қӯза ва қадаҳу хишту кунгура дар ин хомӯшӣ ба мо сухан мегӯянд»[155, с. 82].

Чунонки Хайём мефармояд:

Дар коргахи қӯзагаре рафтам дӯш,

Дидам ду ҳазор қӯза гӯёву ҳамӯш.

Ногоҳ яке қӯза баровард ҳурӯш:

«Қу қӯзагару қӯзахару қӯзафурӯш?!» [3, с. 184]

Дар рубоии мазкур Умари Хайём танҳо ҳасрату дард ва масъалаи оваринишро баён кардааст. Агар аз миёни рубоиёти Умари Хайём ҳамин гуна рубоиёт баррасӣ шаванд, миёни андешаҳои Умари Хайём, Абульло Ал-Мааррӣ ва Шопенгауэр муштаракоти маъноии фаровон ба назар мерасад. Аммо масъала ин ҷост, ки Умари Хайём дар баробари ин рубоиёти дигаре низ дорад, ки дар онҳо пас аз баёни муқаддимаи қӯтоҳ дар байти дувум натиҷагирий мекунад, Чораи хирадмандона ин аст, ки фурсатро ғанимат бишуморем ва шодиро аз даст надиҳем.

Аз тарафи дигар, шабоҳатҳои маънӣ миёни рубоиёти Умари Хайём ва ашъори Абулъало Ал-Мааррӣ низ вуҷуд дорад, ки онро донишманди барҷастаи араб Умар Фарруҳ чунин баён мекунад: «Ҳатто, агар он дуро баррасӣ кунем, хоҳем дид, ки мактаби фалсафаи онҳо дар мавриди зиндагӣ бар як поя устувор аст. Мактабе, ки ҳакими арабӣ аз он ба инзиво ва хонанишинӣ таъбир кардааст. Ҳакими форсӣ ба қӯшиш барои ба даст овардани лаззату хушиҳо аз роҳи шаробу айш таваҷҷӯҳ намудаст» [175, с. 285-284].

Пас, равшан мегардад, ки масъалаи муаммои вуҷуд дар афкори фалсафии Умари Хайём муҳим буда, чунин ба назар мерасад, ки Умари Хайём дар бархе рубоиёт дунёро тираву ғамгин тафсир карда, латоифу хушиҳо ва зебоиҳои ҷаҳони фониро нопойдор медонад. Аммо Маъаррӣ бар хилофи вай шодиҳои зебоиҳои ҷаҳонро на фаромӯш мекунад ва на аз даст медиҳад. Андешаи фурсатҷӯй ва дами ғанимат низ дар назди ӯ аз ҳамин ҷо сарчашма мегирад.

Шакку тардид ва шубҳаю ҳайрат аз ҷумлаи мавзуотест, ки дар миёни шоирони «Маҳҷар» ба таври куллӣ ва ба вижа дар ашъори Илё Абумозӣ ба таври ҷузъӣ дидо мешавад. Пайдоиши ин пурсиш дар миёни шоирон решо дар масоили иҷтимоӣ ва сиёсию иқтисодӣ дорад, ки дар саҳифаҳои пешин ишороте рафт. Илё Абумозӣ дар мавриҷое шубҳа кардааст, ки чӣ гуна роҳи ҳалли онро пешниҳод кунад. Шоир аз даврони ҷавонӣ дар Миср нафси худро чунон парвариш карда буд, ки ҳар ҷи барои ӯ арза мешуд, аввал биандешаду таҳаммул кунад ва ба худ иҷоза намедод, ки түғён кунад, эҳсосоти хешро пароканда намояд.

Дар робита ба ин, метавон чунин гуфт, ки шеъри Илё Абумозӣ ҳосили зеҳни шоир буда, дар марҳалаҳои муайян ба ҳадди камоли худ расида, мубориз ва муқовиматпазир аст. Ӯ руҳи пурсишгар дорад, ки ҷавобҳои фалсафии гузаштагон дар бораи моҳияти вуҷуд ӯро қонеъ намекунад ва шояд аз ҳамин ҷост, ки ба шеъри Умари Хайём ва Абулъало Ал-Мааррӣ дил мебандад. Аз ин ду шоири барҷаста руҳияи тааммулпазирӣ ва пурсишгареро меомӯзад. Абумозӣ монанди Умари

Хайём ба ибодат ва он чи ки сокинони ибодатгоҳо гуфтаанд, розӣ намешуд. Ў бояд худ он чиро, ки дигарон, яъне муъбадон ва аз сари тақлид пазируфтаанд, қашф кунад. Бинобар ин, чунонки Сайд Фазлуллоҳ Мирқодирӣ менависад: «Агар шеъри ўро мутафовит аз қоиди дини ҳоким бар ҷомеа мебинем, на далели иртидод, балки нишонгари тафаккур ва тааммули амиқи шоир аст» [176, с. 134].

Суоли Илё Абумозӣ дар заминаи муаммои вучуд дар ҳақиқат танҳо суоли шоир нест; пурсиш навъи инсон аст ва аз ин ҷиҳат муҳим ва асосӣ ба шумор меравад, ки самту сӯйи зиндагии имрӯза ва фардоро равшан месозад.

Дар қасидаи «Талосим» шоир як силсила чунин пурсишҳоро матраҳ мекунад ва ба онки ба он посухи радду инкор бидиҳад, ҳамоно дар дарунмояи он шакку ҳайрати инсон аз ҳастӣ, ки пештар аз ҷониби Умари Хайём ва Абульъало Ал-Мааррӣ матраҳ шуда буд, вусъат мебахшад. Шоир барои ёфтани ҷавоби қонеъкунанда ба ҳар даре рӯ меорад ва аз дарёву абрҳо сарчашмаи ҳастии ҳаёт буданро мечӯяд, ки бар асоси назарияи Дарвин асос ёфтааст.

Аз чигунагии хилқати ҷаҳон мепурсад, вале посухи шоистае намеёбад. Аз ҳар сӯ садои «ло аърифу» (намедонам) меояд ва ҳайрати азими нуҳуфта бар ваҳшати ў меафзояд. Нихоят шоир ба фариштаҳо ва малоик рӯй меорад, вале онҷо ҳам андар сарدارгумӣ мемонад, балки дарки онҳо аз мардуми одӣ камтар буда, худро дар диёрҳо маҳсур кардаанд ва гӯё бар ҷашмони худ ҷашмбандиҳое задаанд, ки ононро аз дарки воқеиятҳо нотавон месозад. Аз ин рӯ, онҳо ҳатто очизтар аз мардумони одӣ ба назар меоянд.

Масалан, Илё Абумозӣ дар қасидаи «Масо» муаммои вучудро ба гунаи матраҳ мекунад, шоир шахсеро ба номи Салмо аз вучуди худаш ҷустуҷӯ мекунад ва ўро бо ҷизҳое, ки дар фикру зеҳну хотираш мегузарад ва мавриди хитоб қарор дода, бо ҳақиқати худ бо инсонҳо сухан мегӯяд, вале муҳотаби мавриди назараш зоҳирان Салмо аст. Шоир дар ин қасида то ҳадде аз рамзу намодҳое истифода бурдааст. Барои мисол,

субху шомро рамзи кӯдаку пир қарор додааст. Ӯ саъй мекунад, ки муаммои ҳаётро яке пас аз дигаре матраҳ намуда, ба ҳар қадоми онҳо ҷавоб дихад ва инсонро ба дараҷоти ҳайрат бирасонад. Андешаи некбинонаи Илё Абумозӣ аз дарду ҳайрат ва эҳсосу андӯҳ ҳолӣ нест. Маҳз ҳамин некбинӣ ба андешаи ӯ навъе қуввату истеҳком мебахшад. Хушбинии ӯ ба далели фирор аз бадбинии ноҳушояндест, ки ғаму андӯҳ бо худ дорад. Андешаи Илё Абумозӣ танҳо аз эҳсоси ӯ ба дардҳои инсонӣ ба даст намеояд, балки бештар аз нотавонии ӯ дар ҳалли муаммои вуҷуд падид меояд.

Дар робита ба ин, метавон ба ин натиҷа расид, ки яке аз вижагиҳои шеъри «Маҳҷар» шакку ҳайрат ба зоти Ҳудост. Вале ин шоирон баъд аз тафаккур дар атрофашон ба яқин мерасанд. Монанди Насиб Ариза, Михаил Нуайма, Башшорати Ҳурӣ ва Абумозӣ. Ин шакку ҳайрати андешамандона дар гуфтугӯйи Илё Абумозӣ бо фарзандонаш боризтар аст. Шоир бар ин нукта таъкид меварзад, ки ҳеч кас ҳақиқати худро намешиносад, вале метавонад онро дар осори ҷовиди ин дунё дарк кунад. Инчунин ба ин бовар аст, ки роҳи шинохти Ҳудо дар тафаккури амиқ, ҳисси шуур, шодӣ дар зиндагист. Илё Абумозӣ дар бораи зоти Ҳудо чунин назар дорад. Дар радду исботи ин назар далоиле дорад, чун пардаеро канор зада, пардаҳои ношинохтаи дигар ошкор гардидааст.

а) муаммои ҳастӣ дар андешаи Умари Ҳайём

Чунин ба мушоҳида мерасад, ки Умари Ҳайём ба ду далел ба зистан дар дунё эътимод дорад: 1) посуҳи муносиб ба муаммои вуҷуд намеёбад ва 2) гузари пуршиитоби замонро ба хубӣ мефаҳмад ва маргро ногузир медонад. Ҳайём ин масъаларо аз ҷанд тараф менигарад: гоҳе танҳо ёдоварӣ мекунад, ки ғусса ҳӯрдан ва андӯҳ бурдан роҳи ҳаллу ҷораи дардҳову ноумедиҳои башар нест. Аз ин рӯ, набояд дар ҳасрати гузашта, ё орзуи оянда хотири худро озурда соҳт. Дар чунин фурсати гузароне, ки наметавон онро манъ кард, беҳтарин ҷора ин аст, ки хуш бошем ва қадру лаҳзаҳоро дарёбем ва ба қадри ҳар як лаҳзаи умр ва яқдигар бираsem.

Умари Хайём дар бахше аз рубоиёти худ ин мавзуъро пайгирий карда, василаҳои шод будан ба сароҳат нишон дода шудааст. Масалан:

Эй дӯст, ғами чаҳони бехуда маҳӯр,
Бехуда ғами чаҳони фарсуда маҳӯр,
Чун буда гузаштаву нест набуд падид,
Хуш бошу ғами будаву нобуда маҳӯр [3, с. 261]

Ё ки:

Имрӯз туро дастраси фардо нест
В-андешаи фардот ба ҷуз савдо нест.
Зоеъ макун ин дам, ар дилат шайдо нест,
К-ин боқӣ умрро бақо пайдо нест [3, с. 137]

Заковати Фарогузлу дар мавриди ин гуна рубоиҳои Хайём чунин назар дорад, ки: «Аз ҷиҳати замону эҳсос мө миёни гузашти нобудшуда ва ояндаи наёмада воқеъ шудаём, дуруст аст, ки Умари Хайём гуфтааст: - Аз рафта маяндеш в-аз оянда матарс», аммо ҳамин тарс ўро водор мекунад, ба мавзуи дам бипардозад. Дам, яъне лаҳза, нафас, дам, яъне ҳамин ҳавое, ки нафас мекашем. Вобастаи як дамем ва дигар ҳеч. Умари Хайём дар ин мавзуъ эҳсосоти ачибе дорад. Ҳамон тавре ки метарсад қадам рӯйи хок бигузорад, мабодо он хоки вайрон бошад ё зулфу рухи нозанине бошад. Таассуфи бузурги бебозгашт дар тамоми ашъори Умари Хайём ба навҳаи ачибе такрор мешавад ва он даъват ба шодӣ ва лаззату хушӣ, ки дар онҳо дида мешавад, пучии зиндагиро аз дидгоҳи шоир паноҳ намедорад. Ҳамаи ин аз даруни ғамноки ў сарчашма мегирад» [108, с. 113].

Ё ин ки Пер Поскал - мутарҷими фаронсавии рубоиёти Умари Хайём дар муқаддимаи хеш аз марг ба унвони дарумоя ва фикри мунҳасир аз рубоиёти Умари Хайём ёд кардааст: «Ҳатто бозгашти фикри Умари Хайём ба лузуми иғтиноми фурсати зиндагӣ низ аз роҳгузар андешаи марг аст ва таассуфбар нест ба ҳамаи зебоиҳои ҳаёт. Табъи ҳассоси зебописанди Умари Хайём аз чилваҳои рангорангӯ дилангези зиндагӣ аст. Аммо аз мушоҳидаи ин мазоҳир шууру зиндагии фикри

Умари Хайём ба фанопазирии онҳо ба зеҳнаш неш мезанад, ки дар паи ин ҳама пӯишү чӯшиш ва нуру нишоти бекарон зулмати марг ҳоҳад буд ва сукуту сукуни ҷовидона, аз ин рӯ, марг ҳамеша дар фикри Умари Хайём посух дорад ва агар зиндагиро ғанимату дӯст медорад аз ин рӯст» [199, с. 118].

Умари Хайём роҳи чораи худ ва ҳамаи қасонеро, ки мисли ўз парешониҳои рӯзгору шитоби босуръати замон ба ҳайрату афсӯс дучор мешаванд, дар он мебинад, ки вақти худро ба ёдкарди гузаштаву оянда бехуда масраф насозанд.

Дар ғурӯҳи дувуми рубоиёт Умари Хайём пас аз таъкид бар ғанимат шумурдани даму шод зистан ва раҳо шудан аз ғамро аз роҳи майгусорӣ тарвич мекунад.

Ин қофилаи умр аҷаб мегузарад,
Некӯст даме, ки бо тараб мегузарад.
Соқӣ, ғами фардои қиёмат чӣ ҳӯрӣ?

Дардех қадаҳи бода, ки шаб мегузарад [3, с. 144]

Майе, ки дар рубоиёти Хайём омада, майи заминӣ аст. Онро ба он хотир нӯшанд, ки ғаму ҳасратро аз дил бишӯяд ва ба равон оромишу шодӣ бахшад. Ин май ҳақиқӣ буда, мисли лаби ёр ақиқу сурхранг аст. Аз ҷумла, Артур Кристенсен дар ин маврид менависад: «Май аввалу охири лаззату шодмонист. Пас, зоеътар аз рӯзе, ки бебода ба сар барӣ, рӯз нест, нӯшидани шароб вақти муайяне надорад. Ҳар лаҳза аз замон барои боданӯшӣ муносиб аст» [165, с. 59].

б) муамои ҳастӣ дар ашъори Илё Абумозӣ

Андешаҳое, ки инсонро ба самти буғзу ғаму дардҳо мекашонад, шоиронро баръакс ба сӯйи ҳушбинӣ раҳнамоӣ мекунад. Ба назар мерасад, ки Илё Абумозӣ ин андешаро аз Умари Хайём гирифта, зоро ўз рубоиёти Умари Хайёмро зиёд меҳондааст. Андешаи Умари Хайём таъсири шигифте дар зеҳни ўз гузаштааст. Ҳушбинии ин ду шоир аз ҷанд ҷанба бо ҳам шабеҳат доранд. Ҷунонки Умари Хайём ба баҳра гирифтан аз лаззатҳои дунявию иғтиноми фурсат таъкид дошта, Илё Абумозӣ низ

бар ҳамин бовар аст. Дар дидгоҳи хушбинонаи Илё Абумозӣ ҳам метавон таъсири Умари Хайёмро дид, ҳам таъсири фалсафии Ҷуброн Ҳалил Ҷубронро. Албатта, набояд чунин пиндошт, ки хушбинии инҳо шабехи хушбинии инсонҳои кӯтоҳбин аст, балки ин хушбинӣ бо андеша ва таваққуф дар ҷанбаҳои розомези мубҳам зиндагиро таҷаллӣ кардааст. Илё Абумозӣ дар қасидаи «Фалсафаи ҳаёт»-и худ фалсафаи зиндагиро азобу машаққат кашидан дар зиндагӣ намедонаду аз инсон меҳоҳад, то чун булбул овоз бихонад ва аз саҳтиҳо наҳаросаду ба зиндагӣ нигоҳи хушбинона дошта бошад:

كن هزارا فى عشه يَتَغْنَى
وَمَعَ الْلَّيْلِ لَا يَبَالِي الْكَبُولَا
هو عِبَاءٌ عَلَى الْحَيَاةِ ثَقِيلٌ
مِنْ يَظْنُ الْحَيَاةَ عِبَأًا ثَقِيلًا [128, 16]

(Тарчума: ба мисли булбуле бош, ки дар лонааш нағмасарой мекунад, бо вуҷуде ки дар қафас банд аст.)

Донишманди маъруфи араб Шавқӣ Зайф дар ин маврид чунин изҳори андеша мекунад: «Андешаи қавӣ бар ин қасида ин аст, ки лаззати дунёро дарёбад, бидуни он ки дар мушкилоту масоиби зиндагӣ худро ғарқ созад, зиндагӣ зебост, ҳар ки олами ботинаш зебо бошад, зиндагиро зебо мебинад ва ҳар кас даруни сияҳфоми андӯҳбор дошта бошад, зиндагӣ барои ӯ талх аст. Ин амр бештар ба худ марбут аст. Пас, биёed, аз лаҳзаҳое, ки дар он ворид ҳастем, баҳра ҷӯем ва ҳамаи андӯҳро ба дур андозему фикрамонро аз гуссаҳои дунё, баҳусус маргу нобудӣ раҳо созем. Чунонки медонем, марг дер ё зуд моро дармеёбад, пас тарс аз маргро дур кунем ва қадри лаҳзаҳои хушии зиндагиро бидонем. Бар асоси чунин дидгоҳ шоир мекӯшад эҳсони инсонро ба дардҳои зиндагӣ сармаст кунад» [192, с. 256].

Дар қасидаи «Масо»-и худ Илё Абумозӣ зери таъсири романтизми Ҷуброн мучодалаи ботинии худро миёни эҳсоси ғами дунё ва эҳсоси лаззати дунё баён медорад. Салмо қаҳрамони асосии қасида дар ҳолати парешонӣ ба ғуруби хуршед менигарад ва ба далели аз даст додани фурсатҳояш дар субҳу зухр андӯҳгин аст ва аз ин ки аср бо торикиҳояш

омадааст, низ эҳсоси ғаму андӯҳ мекашад. Илё Абумозӣ аз ӯ мепурсад, ки чаро дар рӯз тобон гаштӣ (ҷавонӣ) ва дар торикӣ (пирӣ) бетобӣ? Аз вай меҳоҳад ғамҳои худро қанор бигзорад ва ба наҳру садои ҷараёни оби наҳр гӯш диҳад ва аз насими гулҳои хуш лаззат бибарад ва ба шоҳобҳои мавҷҳези об бинигарад.

Дар қисмати охири қасида муҳотаби худро ба хушбинӣ фаро ҳонда, таъкид мекунад, ки чи дар даврони ҷавонӣ ва чи дар даврони пирӣ бояд қалби инсон пур аз умед бошад ва ба ҷиҳати ин ки дар оянда мумкин аст зоҳирان ҷунину ҷунон шавад, ҳаргиз набояд ҳоли худро тираву ногувор намояд. Аз ин рӯ, шоир аз муҳотаб меҳоҳад, ки ғаму андӯҳро тарк намояд ва шодии қӯдакиро дар даврони пирӣ ҳифз намояд. Илё Абумозӣ пайваста дар сурудаҳои худ бар ин масъала таъкид дорад, ки бояд фурсатро ғанимат шумурд ва аз ҳушиву лаззатҳои зиндагӣ (ишқ, шароб, табиат) баҳра бурд.

Дар ин қасида Илё Абумозӣ мустақиман аз андешаи Ӯмарӣ Ҳайём баҳра гирифта, ба ин андеша аст, ки метавон шодии зиндагиро аз миёни ғаму андӯҳ раҳо кард, ҳатто бо ғаму андӯҳ низ метавон шод зист.

Илё Абумозӣ дар қасидае бо унвони «Файласуф-ул-муҷаннаҳ» («Файласуфони паррон») булбулеро мавриди хитоб қарор медиҳад, ки аз шоҳае ба шоҳаи дигар мепараду хуш месарояд, ки садои ӯ шоирро ба тараб овардааст. Дар поёни қасида булбулро ҷунин мавриди хитоб қарор медиҳад ва ба ӯ мегӯяд: хуш ба ҳоли ту, ки ба фикри фардо нестӣ, ҷун оғози ғаму андӯҳ нигарони ҳамин аст, ки инсон ба фардо биандешад:

طوباك انّك لاتفَّرِ في غَدٍ
بُدْءُ الْكَآبَةِ أَنْ تَفَّرِ في غَدٍ [16, 210]

(Тарҷума: ҳушио ба ҳоли ту, ки ба фикри фардо нестӣ, ҷун оғози ғаму андӯҳ нигарони ҳамин аст, ки инсон ба фардо биандешад.)

Шоир дар қасидаи дигари худ бо номи «Ибтасим» рӯй гардонидани маъшуқаву бевафоии ӯро иллати ғаму андӯҳ дар дили ошиқ медонад. Сипас ба ӯ мегӯяд, ки бихандаду ҳама чизро фаромӯш кунад. Ҳамзамон шоир ба буҳрони иқтисодие, ки дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико рӯх дода буд, ишора мекунаду тоҷирро ба мусофирие ташбех

мекунад, ки дар саҳро мусофират мекунад ва ташнагӣ барои ӯ ғалаба кардааст ва ё ин ки ӯро ба зане ташбех медиҳад, ки гӯё мубтало ба бемории сил шуда бошад, ки ба ғизо ниёз дорад, вале агар ғизо бихӯрад хунрезӣ мекунад:

قال: التجارية في صراع هائلٍ
مُثُلُّ الْمَسَافِرِ كَادَ يَقْتُلُهُ الظَّمَاءُ
أو غادةٌ مَسْلُولٌةٌ مُحْتَاجٌ
لَدِمٍ وَتَنَفُّثٍ كَلَّمَا لَهَثَتْ دَمًا [16, 65]

(Тарҷума: *гуфт: тиҷорат дар мубориза хеле роҳи бузургест, монанди мусофирате ё ба монанди бемории сил, ки ҳангоми нафаскаши ӯ даушивориҳо дучор мешаваду хун менартояд.*)

Дар охир чунин натиҷа мегирад, ки қасоне дар тиҷорат зиён диданд, ҷорае ҷуз фаромӯш кардан надоранд ва шодӣ суроғи онон наҳоҳад омад, магар ин ки дар баробари саҳтиҳо ва мушкилот биханданд.

Ӯ ба он андеша аст, ки инсон бояд ҷун паранда шод зиндагӣ қунад, паранда дар авчи осмон парвоз мекунанд, дар ҳоле ки хатарҳои фаровон онро таҳдид мекунад.

Шоир дар ин қасида ҳамин ҷизро дар назар дорад, ки то бо мусибату ғаму анҷӯҳе, ки аз паси ҷангӣ ҷаҳонии аввал бар ҷомеа ҳоким шуда буд ва умеди мардумро ба яъсу ноумедӣ табдил дода буд, муқовимат қунад. Вале ӯ дар муқобили беҳтар фаҳмидану қашфи асрору парда бардоштан аз рамзҳои ҳаёт суол мекунад. Ва ба ҳамаи ин падидаҳову дарду ранҷ таҳаммул мекунаду саҳтиҳои онро бо оғӯш пазиро мешавад, ки гоҳе бо дили ҳунин табассум мекунад. Бахусус, дар зиндагии Илӯ Абумозӣ решай пайдоиши суоли муаммои ҳастиро метавон дар даврони қӯдакии ин шоир ёфт. Илӯ Абумозӣ дар даврони қӯдакии худ саҳтиҳои бисёреро таҳаммул кард, то ҳадде ки ин саҳтиҳо ӯро водор намуданд барои зиндагии беҳтар ба Миср сафар қунад ва барои гузаронидани зиндагӣ саҳт машғули кор шуд. Дар канори ин, таълими қалисо дар зиндагӣ ва шаклдиҳии рафткораш таъсир дошт. Илӯ Абумозӣ дар рӯёरӯ бо ин мушкилот ба андешаю тафаккур пардоҳт ва

барои раҳоӣ аз андешаи муаммои вучуд ба дунболи роҳе барои фаромӯш кардани онҳо буд. Дар ҳақиқат, ин эҳсос мӯқаддимае барои эҳсоси хушбинӣ дар шахсияти шоир шуд, ин хушбиниро метавон навъе фирор аз ҳақиқат донист. Чун шоир ҳақиқатро ба мисли ҳастӣ тасвир намекунад, балки ашёро он гуна, ки дӯст дорад, мебинаду ҳар гуна бихоҳад ба ашё менигарад ва бархе костаҳову норасоиҳоро барои мухотаби худ чун марвориди зебо ҷилва медиҳад.

Шоир саргардону парешон аст ва аз дарки муаммои вучуд нотавон аст ва вучуд барои ў як муаммои сарбаста аст, ки кушодани ин муаммо барои ў бисёр саҳт мебошад. Ў ба ин бовар аст, ки сангинии ҷаҳлу ҳайрати худро бо хушбинӣ ҳал қунад, на аз тариқи тафаккур дар муаммои ҳастиву зиндагиву марг, балки аз тариқи тафаккур дар ҳар ҷизе, ки зиндагиро аз ғаму андӯҳ раҳо месозад.

Тафаккури Илё Абумозӣ дар муаммои вучуд ҳушдорӣ барои дуруст зистан аст, ў бовар дорад, ки пеш аз расидани марг бояд аз фурсати сабзи зиндагӣ баҳра гирифт ва дар пайи ислоҳи камбуди он шуд. Беҳтарин роҳи ғанимат донистани дамро бетаваҷҷӯҳӣ ба дардҳову саҳтиҳо ва рӯй овардан ба табиат медонад.

3.2. Гузарандагии олам ва арзишҳои ҳаёти инсонӣ дар рубоиёти Умари Ҳайём ва осори Илё Абумозӣ

Донишманди мусири араб Ҷурчи Сайда дуруст қайд мекунад, ки ҳичрати шоир аз Миср ба Амрико ва дур буданаш аз дунёи адаб дар ҷодаи камоли шоирии Илё Абумозӣ таъсири амиқ гузаштааст. Илова ба ин, дар рушду такомули шахсияти шоир дар ҳавзаи шеъру шоирӣ кумаки шоён намуда, ба ин далел, ки ў аз таклиди шоироне чун Борудӣ, Сабрӣ, Шавқӣ ва Ҳофиз Иброҳим дурӣ ҷуста, дар шеъраш руҳи тозае дамида буд.

Зеро дар ин давра Илё Абумозӣ қасидаҳои баланде чун «Фалсафаи ҳаёт»-ро таълиф кард, аз як тараф, таҳаввулоти бузург дар ин марҳалаи

эчдиёташ буд, аз тарафи дигар, дар радифи шуарои мактаби адабии «Маҳҷар» ба унвони яке аз шоирони мумтоз шинохта шуд.

Абумозӣ дар тамоми осораш аз ду сабки комилан зебо истифода бурда: 1) дар оғози эчдиёташ ба тақлид аз гузаштагон шеър меғуфт; 2) пас аз пайвастан ба «Робитаи қаламӣ» марҳилаи баъдии эчдиёти шоир оғоз шуда, ӯ бештар ба мактаби романтизм таваҷҷуҳ кардааст.

Дар тӯли таъриҳ камтар ба ҷашм мерасад, ки осори гуногуни эҷодкорон бидуни ҳеч таъсирпазирӣ аз замонаи онон падид омада бошанд. Умарӣ Хайёми Нишопурӣ низ аз ин доира берун нест. Ӯ низ монанди бисёре аз андешамандони дигар таҳти таъсири ҷараёнҳои фикрии рӯзгори худ будааст. Забехуллоҳи Сафо дар баёни авзои он давра менависад: «Мардумони он давра, мардумоне мутаассиб дар ақоид ва дар нашри мазҳаби худ саҳтгир ва нисбат ба қасоне, ки аз ақоидашон пайравӣ намекарданд, бисёр саҳтгирӣ менамуданд. Ба ҳамин сабаб бо тасаллuti онон сиёсati динии хосе дар Эрон роиҷ шуд. Дар аҳди тасаллуташон басе аз мағосид ва маойиби аҳлоқӣ дар миёни мардум паҳн шуд, ки мардум аз ин нобасомониҳо ранҷидаҳотир буданд. Ҳамин боис шуду мардум аз ин вазъ интиқод карданд» [132, с. 170]. Илова бар он, авзои ногувор таъсири бисёр бад ба хирадмандоне чун Умарӣ Хайём расонд, чунонки бисёре аз эшон ногузир ақоиди худро беш аз гузашта бо орои аҳли мазоҳиб биёmezанд.

Ян Рипка дар таҳлиле аз авзои сиёсӣ ва иҷтимоии ин давра ҷунин изҳори ақида дорад: «Дар ин давра ҳар ҷизе зудгузар ва нопойдор пиндошта мешуд ва бузургон ногаҳон қурбони одамқушони беному нишон мешуданд. Эътиқодҳои қуҳна ҷойи худро ба боварҳои нав медоданд; ашираҳои кӯҷнишин аз сарзамиҳои ношинохта ба маркази тамаддун ҳучум мебурданд. Фарҳанги қуҳани Эронро ба оташ мекашиданд. Умарӣ Хайём, ки аз ин авзоъ осӣ шуда буд, натавонист ба дарки иҷтимоии худ таҳқиқи инқилобӣ бибахшад. Равобити иҷтимоии он рӯзи Эрон бениҳоят равshan буд, табақае, ки дар воқеъ Умарӣ Хайём намояндаи идеологии он ба шумор мерафт, метавонист муддаии нақши

инқиlobй бошад. Аммо сармояи бозаргонй ва равобити колой, пулй, ки Умари Хайём мебоист ба он такя кунад, дар асл дүстй бо феодолизмро ба унвони як ҳадафи мушаххас надошт, чунин аст, ки манфиатгарой дар чаҳонбинии Умари Хайём падид ояд» [200, с. 299].

Аз назари сиёсӣ низ бояд гуфт, ки Нишопур саҳнаи ҷангҳои хунин миёни силсилаҳои гуногун, чун салчуқиёну ғазнавиён ва низ қатлҳои бераҳмонаи сиёсӣ ба дasti исмоилиён ва тадриҷан решакан шудани фарҳанги зардуштӣ буд. Дар ҳақиқат, баъзе муҳаққиқон муътакиданд, қарне, ки Умари Хайём дар он мезист, қарни ошӯбҳои сиёсӣ ва иҷтимоӣ будааст ва бешубҳа ин шароит дар шаклгирии андешаи Умари Хайём таъсиргузор будааст.

Монанд ба ин шароит дар замони Илё Абумозӣ дар сарзамини Лубнон низ, ки таҳти султаи императори усмонӣ буд, бисёр шадидтар ба ҷашм мерасид, ҷаро ки ин кишвар, ба далели парокандагии најодӣ ва вучуди мазоҳиби гуногун имконияти муносибе барои фурӯзон шудани шуълаҳои ҷанг буд. Вучуди фирқаҳои муҳталиф аз тарафи дигар, зарурати даҳолат кардани қудратҳои ҷаҳонӣ шуда буд ва ҳар як аз кишварҳои мӯқтадир ба баҳонаи ҳимоят аз гурӯҳи хос дар авзои дохилии Лубнон даҳолат мекарданд.

Дар воқеъ, бояд гуфт, ки моҳи рабеъ-ул-охири қарни нуздаҳум мутобиқ ба 1889 м., яъне ҳамзамон бо таваллуди Абумозӣ кишвари Лубнон таҳаввулоти муҳимморо шоҳид буд. Метавонем ин даваро давраи қавмиятҳо ва наҳзати миллатҳо таъриф намоем, зеро ки инсон дар пайи талош барои исботи вучуди ҳуд ва ибрози шахсияти ҳуд баромада буд. Ба ҳар ҳол бояд гуфт, ки мардуми Лубнон бо шароити сиёсӣ - иҷтимоии сахте ҳамчун ҷангҳои дохилиӣ ва муҳоцират рӯ ба рӯ буданд. Табиатан ин шароит дар нигориши онон ба барҳе масоил, аз ҷумла зиндагӣ нақши муассире доштааст.

Бевафоии дунё беш аз ҳар мавзуи дигаре зеҳни Умари Хайёмро ба ҳуд машғул намуда, баҳши муҳимми рубоиёташро ин мавзуъ ташкил додааст. Ин мавзуъро наметавон дар танҳоӣ баррасӣ кард. Барои

таҳлили он шоир аз вожагону мавзуъхое, ки ба он иртибот доранд, ба тасвир мегирад. Барои мисол, вожай «қӯза», ки дар дохили он май нигаҳ дошта мешавад ва май василаи хушгузаронии умр аст, аз хок сохта шудааст. Ва дар як муддати муайян ин қӯза метавонад шиканад ё дар зери барфу борон боз ба хок мубаддал шавад. Хайём мегӯяд дар дунё ҳеч чизе нест, ки абадӣ боқӣ монад, ҳатто қӯза низ дар оташ пухта мешавад, дар раванди рӯзгор боз метавонад ба асли худ баргардад. Чунончи:

Аз қӯзагаре қӯза хариdam боре,
Он қӯза сухан гуфт зи ҳар асроре.
Шоҳе будам, ки ҷоми зарринам буд,
Акнун шудаам қӯзai ҳар ҳамморе [3, с. 352]

Хайём дунёро ҷизе ҷуз ҳобу хаёл ва афсона намедонад:

Шодӣ маталаб, ки ҳосили умр дамест,
Ҳар зарра зи хоки Кайқубодеву Ҷамест.
Аҳволи ҷаҳону балки гетӣ яксар,
Ҳобеву ҳаёлеву фиребеву дамест [3, с. 25]

Ва дар ҷойи дигар ҷунин сурудааст:

Дар пардаи асрор қасеро раҳ нест,
З-ин таъбия ҷони ҳеч қас оғаҳ нест.
Ҷуз дар дили хоки тира манзилгаҳ нест,
Май ҳӯр, ки ҷунин фасонаҳо кӯтаҳ нест [3, с. 188]

Ин мағҳум дар ашъори Умари Хайём то ба он андоза аҳаммияти муҳим дорад, ки зеҳни ӯро ҳамвора ба худ машғул доштааст.

Якчанд ба қӯдакӣ ба устод шудем,
Якчанд ба устодии худ шод шудем.
Поёни сухан шунав, ки моро чӣ расид,
Аз хок даромадему бар бод шудем [12, с. 31]

Алиризо Заковатӣ масъалаи мазкурро мавриди баррасӣ қарор дода, ба ин натиҷа мерасад, ки: «Таъкиди Умари Хайём дар баъзе сурудаҳояш бар бесуботии олам, гувоҳе бар ҳақиқат танҳо мавҷуди ҷовид, яъне Ҳудованد аст» [108, с. 127].

«Бевафои дунё» аз чумлаи мавзӯҳои мутадовили адабиёт аст. Аз ашъори ҳар шоир аз ҳар ҳалқу нажод метавон порае ёфт, ки ба ин мавзӯ бахшида шуда бошад. Ва дар ашъори шоири Илё Абумозӣ низ ба мушоҳида мерасад. Воқеан, Илё Абумозӣ ин мазмунро бо таъсирпазири аз фалсафаи Умари Ҳайём иброз намудааст, ки он яке аз меҳварҳои асливу асосии мавзӯй дар сурудаҳои Ҳакими Нишопур аст.

Абумозӣ низ дар ашъори хеш бо зарофати хос ин матлабро ба тасвир кашида, барои баёни бевафои дунё ба таври мустақим вориди мавзӯ нашуда, балки парандагонero мисол меорад, ки бо вучуди дардҳои бисёр, чун ҷароҳат ва қушта шудан ба василаи сайёд ва ё шикор шудан тавассути паррандагони қавитар боз нағмасароӣ мекунанд ва ба қӯтоҳии умрашон аҳаммият намедиҳанд. Пас шоир бо тамсил аз инсонҳо даъват мекунад, ки ба зиндагии бевафои ин дунё дил набанданд, чун оқибат ба хок бармегарданد.

تَنْغَنِي وَالصَّقْرُ قَدْ مَلَكَ الْجَوَ
عليها وَالصَّائِدُونَ السَّبِيلَا

تَنْغَنِي عَمْرُهَا بَعْضُ عَامٍ
أَفْتَكِي وَقَا تَعِيشُ طَويْلاً

أَطْلُبُ اللَّهُو مُثْلِمًا تَطْلُبُ الْأَطْ
يَارُّ عَنْدَ الْهَجِيرِ ظِلْلِيَا

أَنْتَ لِأَرْضٍ أُولًا وَآخِيرًا
كُنْتَ مَلِكًا أَوْ كُنْتَ عَبْدًا ذَلِيلًا [14, 355]

(Тарҷума: парандагон дар ҳоле, ки шоҳинҳо дар осмон бар онҳо бастаанд, боз нағмасароӣ мекунанд.

Бо ин ки умрашон зиёд нест, боз нағма месароянд.

Пас, ту эй инсон, дар ҳоле ки дар ин замон, ки зиндагӣ мекунӣ, ҷаро зорӣ мекунӣ?

Бинобар ин, аз пайи хушиӣ бош, ҳамон гуна, ки парандагон дар авҷи гармо дар ҷустуҷӯй сояе пойдоранд.

Ту, эй инсон, чӣ фармонраво бошиӣ ва чи бандай таслим ин замин муддате аз они туст.)

Ин шоири барҷастаи араб мұтакид аст, ки ҳамаи маҳлукот ғанопазиранд ва дунё вафо надорад, ба инсон хитоб мекунад, ки ту ба

мисли ситораи осмон ҳастӣ, ки ҳамеша дурахшу равшан ҳастӣ, вале аслан аз фанопазирӣ дар хатар нестӣ.

لَا خُلُودٌ تَحْتَ السَّمَاءِ لِحِيٍ فَلِمَذَا تُرَاوِدُ الْمُسْتَحِيلَا
كُلُّ نَجْمٍ إِلَى الْأَفْوَلِ وَلَكِنْ آفَةُ النَّجْمِ أَنْ يَخَافَ الْأَفْوَلَا

[14, 355] (Тарчума: *дар зери осмон, ҷовидонағӣ барои ҳеч зиндае ёфт намешавад, пас ҷаро амри маҳолеро талаб мекунӣ?*)

Ҳар ситорае гуруб ҳоҳад кард, вале оғати ситора дар ин аст, ки аз гуруб битарсад.)

Дар ҳақиқат, шоир дар ин ҷо ба ҷовидонҳоҳии инсон дар ин дунё эътиroz мекунад ва ин амрро барои ӯ амри ғайримумкин медонад.

Бар асоси он ҷо дар оинаи ашъори ин ду шоири барҷаста мушоҳида гардид, ҳар ду шоир ба мағҳуми нопойдории дунё таъкид намуда, онро ба яке аз мавзӯъҳои асосии шеъри ҳуд қарор додаанд. Дар натиҷаи муқоисаи ин ду пора шеър маълум мегардад, ки Илё Абумозӣ шеъри ҳудро дар зери таъсири Умари Хайём сурудааст.

Ҳар ду шоир дар баёни мағҳуми нопойдорӣ ва фонӣ будани инсони хокӣ, аз ноумедӣ дар сурудаҳои ҳуд баҳра бурдаанд. Масалан, тамсили парандагони заифу нотавон ва ё ситорае, ки ба гуруб рӯ меорад, дар шеъри Абумозӣ ва низ қӯза, ки намуди инсони хокӣ аст, дар шеъри Умари Хайём, нишонгари заволи умри инсонҳо ва зиндагии қӯтоҳи онҳо мебошад.

Тавсифҳое, ки ҳар як аз ин ду шоир дар шеъри ҳуд аз он истифода кардаанд, гӯиё ҳама гузаро будани ҷаҳони моддӣ ва нопойдории онро нишон медиҳанд. Аз ин рӯ, ин ду шоири озодандеш ба хонандай ҳуд илқо мекунанд, ки аз ин умри дурӯза аз лаззатҳои ҷаҳон, неъматҳои дунявӣ ва ганимат шумурдани рӯзҳои бебозгашти умр баҳра баранд ва хешро ба ғаму кулфат мубтало насозанд.

а) шодмонӣ ва баҳра бурдан аз зиндагӣ дар рубоиёти Умари Хайём ва осори Илӯ Абумозӣ

Марҳилаҳои эҷодии ҳар шоир гуногун аст, яке бештар ба мадҳу васф, дигаре ба тасвири табиат, севумӣ ба рисо, чаҳоруми ба ҳамру ҳушгузаронӣ ва амсоли бештар таваҷҷуҳ доранд, аз ин омилҳо мешавад, ки табиат ва хислати шоирро дарёфт.

Шодмонӣ ва баҳрамандӣ аз лаҳзаҳои зиндагӣ яке аз барҷастатарин мазмунҳои рубоиёти Хайёмо ташкил медиҳад. Фаро ҳондан ба шодмонӣ дар шеъри Умари Хайём бештар даъват ба осудан аз таҳаммулоти нофарҷом аст, ки ҳатто як дам ҳам ин ҳакими Нишопурро ба ҳоли ҳуд раҳо намекунад. Умари Хайём бар ин бовар аст, ки беҳтар аст ба ҷойи андешидан ба ҷизҳое, ки ҳеч мояи ҳушҳолӣ дар онҳо нест, шодмон бошем ва аз лаҳза - лаҳзай зиндагӣ баҳраи кофӣ бибарем.

Бархез, маҳӯр ғами ҷаҳони гузарон,
Биншину даме ба шодмонӣ гузарон.
Дар табъи замона агар вафоे будӣ,
Ҳаргиз ба ту навбат нашудӣ аз дигарон [3, с. 279]

Ҳакими Нишопур ҳӯрдани ғами фардои номаълум ва нобуд кардани умрро ба далели рӯзе, ки ҳанӯз наомадааст, аз авомиле медонад, ки монеаи шодмонии инсон мешавад ва ба инсонҳо тавсия мекунад, ки ба гузаштае, ки боз намегардад ва фардое, ки наомадааст, набояд афсӯс ҳӯрд.

Рӯзе, ки гузашт, ҳеч аз ӯ ёд макун,
Фардо, ки наёмадааст, фарёд макун.
Бар номадаву гузашта бунёд макун,
Хуш бош қунуну умр барбод макун [3, с. 279]

Хайём устоди шодиву ҳурсандӣ ва ҳушҳолист ва дарси шодмониву баҳрамандӣ аз зиндагиро медиҳад. Ӯ чунон ба ин дунё ҳушбин ва шодмон аст, ки розӣ нест ҳушиҳои онро, ҳатто бо марг аз даст бидиҳад. Дар рубоиёти зебо ва пурмағзи ҳуд дар ҳама ҳол ба инсон гӯшрасон мекунад, ки умр қӯтоҳ аст ва ҷанд рӯз пеш дар ин ҷаҳони ҳастӣ наҳоҳад монд, пас бояд фурсатҳоро аз даст надиҳад ва сарҳуши зиндагӣ бошад.

Гар як нафасат зи зиндагонӣ гузарад,
Магзор, ки ҷуз ба шодмонӣ гузарад.
Зинҳор, ки сармояи ин мулки ҷаҳон,
Умр аст, бад-он сон гузаронӣ, гузарад [3, с. 96]

Ҳайём барои шодмонӣ ва хуш зистан арзиши зиёдеро қоил аст. Чунонки дар ин рубоӣ ҳушҳол будани ҳешро тасвир менамояд, дар он қалимаи ҳушро ҷандин бор такрор намудааст.

Бар ҷехраи гул шабнами Наврӯз хуш аст,
Дар тарфи чаман рӯйи дилафрӯз хуш аст.
Аз дай, ки гузашт ҳар чи гӯйӣ хуш нест,
Хуш бош зи дӣ магӯ, ки имрӯз хуш аст! [3, с. 131]

Ҳайём як бори дигар ёдовар мешавад, ки ғусса ҳӯрдан ҷораи дардҳои башар нест. Аз ин рӯ, набояд дар ҳасрати гузашта ва орзуи оянда, хотири ҳудро нороҳат соҳт. Дар ҷунин фурсати гузарон беҳтарин тадбир ин аст, ки ҳушу шодмон бошем ва ба қадри лаҳзаҳои ҳуши зиндагӣ бираsem:

Эй дӯст, ғами ҷаҳони беҳуда маҳӯр,
Беҳуда ғами ҷаҳони фарсада маҳӯр.
Чун буд гузаштаву нест нобуд падид.
Хуш бошу ғами будаву нобуда маҳӯр [3, с. 261]

Ҳакими Нишопур дар бахше аз рубоиёти ҳуд, чунонки ишора рафт, паноҳ бурдан ба «май»-ро ҷиҳати шодмонӣ ва хуш зистанро тасвир менамояд.

Шоёни зикр аст, ки дар бархе аз рубоиёти Умарӣ Ҳайём маъно ва мафҳуми «май» ба маонии ҳақиқии ҳуд ба кор рафтааст ва бо ин сухан бештар қасди мадҳуш кардани ҷехраи ин Ҳакими фарзонаро доштаанд. Аммо ҷизе, ки бештари афрод, аз ҷумла Муҳаммадалӣ Фурӯғӣ дар муқаддимаи рубоиёти Умарӣ Ҳайём бар он таъкид дорад, ин аст, ки «май» ба маънои мачозӣ ва истиории ҳуд ба кор рафтааст. Дар воқеъ, «май» дар ин ашъор василае барои фарогати хотир ва ҳуш будан аст, то бад-ин васила шоир ногувори зиндагиро ба фаромӯшӣ биспорад. Алии

Даштӣ низ аз ин фикри Муҳаммадалии Фурӯғӣ ҷонибдорӣ мекунад, ки: «Бода дар забони Умари Хайём рамз ва намодест барои баҳра гирифтан аз дунё ва вижагиҳои он. Онҳое, ки зиндаанд, ба яқин хоҳанд мурд, онҳое, ки мурдаанд, бидуни тардид боз наҳоҳанд гашт. Пас фурсати зиндагиро набояд бехуда табоҳ кард ва ин фурсат дар назди Умари Хайём танҳо дар чаҳорҷӯби мусоҳибати ёри дилнавоз, замзамаи мулоими чанг ва нӯшиданӣ бода мутасаввир аст» [160, с. 180-181].

Бархе дигар муътақиданд, ки шароб дар шеъри Умари Хайём мазҳари тамоми зебоихо ва хубиҳову лаззати ин ҷаҳон аст. Мақсади аслии Умари Хайём аз май дар ин сурудаҳо таъкиди бештар бар шод будан ва баҳрамандӣ аз лаҳзаҳои зиндагист.

Яке аз муҳимтарин мавзуъҳое, ки бар аксари ашъори девони Абумозӣ ба мушоҳида мерасад, бешубҳа шодмонӣ ва баҳра бурдан аз зиндагӣ аст, ки ин ҳолат дар ашъори Умари Хайём фаровон аст. Ин мавзуъ аз ҷумлаи андешаҳоест, ки Абумозӣ бо жарфандешӣ бо он рӯ ба рӯ шудааст. Бозтоби ин мавзуъ дар ашъори Абумозӣ то ҳаддест, ки бархе вайро шоири «Ал-Ибтисома» номидаанд. Ин равиши мавзуии шеъри Илӯ Абумозӣ дар даъват ба шодмонӣ ва баҳра бурдан аз зиндагӣ низ дақиқан ҳамон роҳест, ки солиёни пеш Умари Хайём онро тай карда буд. Донишманди муосири араб Солим Мауш муътақид аст, ки ин андешаи Абумозӣ: «Бо фалсафаи Умари Хайём, ки инсонро ба шодмонӣ ва баҳра бурдан аз лаҳзаҳои зиндагӣ ҳидоят мекунад, мутобиқат дорад» [172, с. 191]. Қасидаи «Ибтасим» («Лабханд бизан») аз қасидаҳоест, ки Абумозӣ дар он ҳамагонро даъват мекунад, ки бо лабханду шодмонӣ бо мушкилот рӯ ба рӯ шаванд. Ӯ муътақид аст, ки ғаму андуҳ қоидае барои касе надорад, балки ӯ дар ин қасида равиши рӯёरӯӣ бо мушкилотро лабханд задан ва шодмон будан медонад, ки мегӯяд:

قال السماء كئيبةٌ وَتَجَهَّمٌ فِي السما

لَن يُرْجعُ الْأَسْفُ الصِّبَا الْمُتَصَرِّمُ

قال الصبا ولیٌ فقلتُ لهٗ إبتسِم

[14, 386]

(Тарчума: *гүфт: осмон гирифта ва андухгин аст ва чөхра дарҳам қасида.*

Гүфтам: лабханд бизан. Чөхраи дарҳамкашидаи осмонро коғӣ аст.

Гүфт: даврони ҷавонӣ гузашт.

Ба ў гүфтам: лабханд бизан; зоро андҳ ҳаргиз ҷавонии сипаришударо бознамегардонад.)

Илё Абумозӣ дар ин қасида ба шахсе, ки аз ҳама чиз менолад ва шиква мекунад, мегӯяд: фақат лабханд бизан; ҷаро ки ин кор ба суди туст ва бо нола кардан коре дуруст намешавад. Дар бахши дигаре аз ин қасида, Абумозӣ дар посух ба шахсе, ки аз дасти душманоне, ки атрофашро гирифтаанд, нороҳат аст, мегӯяд:

فَالْعَدِيْ حَوْلِيْ عَلَتْ صَيْحَاتُهُمْ أَسْرُّ وَالْأَعْدَاءُ حَوْلِيْ فِيْ اَنْمِيْ
قَلْتَ اِبْتَسِمْ لَمْ يَطْلُبُوكَ بِذَمَّهِمْ لَوْ لَمْ تَكُنْ مِنْهُمْ أَجَلٌ وَأَعْظَمَا [14, 386]

(Тарчума: *гүфт: душманони атрофи ман фарёдашон баланд аст.*

Оё бо ин ки онон дар минтақаи ҳифозатишидаи атрофии ман мебошианд, боз ҳам шод бошам?

Гүфтам: - лабханд бизан, ҳамто агар ту аз онон бартар ва волотар набоши. Онон аз ту нахостаанд, ки накуҳишишон кунӣ.)

Дар поёни қасида бори дигар шоир ёдовар мешавад, ки агар то марғ фосилаи каме ҳам дошта боши, боз аз лабханд задан худро дур макун.

شِبْرٌ فِإِنَّكَ بَعْدُ لَنْ تَتَبَسَّمَا قَلْتُ إِبْتَسِمْ مَادَمْ بَيْنَكَ وَ الرَّادِيْ

(Тарчума: *гүфтам: агар байни ту ва марғ фақат як ваҷаб фосила аст, боз ҳам лабханд бизан, ҷаро ки пас аз он (марғ) ҳаргиз лабханд намезани.*)

Дар бовари Илё Абумозӣ набояд фурсатҳоро аз даст дод ва бо шукуҳу гиламандии бехуда зиндагии худ ва дигаронро талҳ намуд. Балки чун булбул бояд дар ошёна нағмаи ишқ суруду шодмон буд.

كَنْ هَزَاراً فِيْ عُشِّ يَتَغَنَّى وَمَعَ الْكَبِيلِ لَا يُبَالِي الْكُبُولَا [14, 354]

(Тарчума: *чун булбуле бош, ки дар лонааш нагмасарӣ мекунад ва бо вуҷуди асир будан аҳаммияте намедиҳад.)*

Шоири лубонӣ аз таҷриба дарёфта буд, ки ғам хӯрдан аз гузашта, на танҳо бефоида аст, балки лаҳзаҳои ҳолу ояндаи умрро низ табаҳ

месозад, пас бояд бо дарки дурусте аз воқеиятҳои зиндагӣ аз умр баҳра бурд ва шодмон зист.

هل شفیثم مع البکاء غلیلا

قل لقومٍ يستر فون الما قى

فأريحاو أهل العقول العقول لا

ما أتینا إلى الحياة لنشقى

[14, 355]

(Тарҷума: *ба мардуме, ки бо шиддат мегирянд ва худро озор медиҳанд, бигӯ:*

Оё бо гиря метавонед сӯзу гудози дилатонро оромии дихед?

Мо инсонҳо барои ранҷ қашидан ба ин дунё наомадаем.

Эй хирадмандон! Хиради хешро осуда бигзоред.)

Дар яке аз дигар қасидаҳое, ки ин шоири барҷастаи араб дар он инсонҳоро ба шодмонӣ фаро меҳонад, қасидаи «ал-Ибтасим» аст. Шоир дар ин қасида ба муҳотаби худ супориш медиҳад, ки дар ҳама ҳол шод бошад ва лабханд бизанад, ҷаро ки лабханд ин ҳадяе барои дигарон аст:

ابسمي كالورد في فجر الصبا وإبسمي كالنجم إن جنَّ المساء

وإما كفَن الثلَجُ الثرى وَإِذَا مَا سَتَرَ الغَيْمُ السَّمَاء

وإعياك أن تُعطي الغنى فافرجي إنك تُعطين الرَّجائ [14, 56]

(Тарҷума: *ҳаммонанди шукуфтани гул дар сапедадами субҳоҳон лабханд бизан ва чун ситорае он гоҳ, ки дар шомгоҳони торик мешавад, лабханд бизан.*

Ва низ лабханд бизан, ҳангоме ки барф хокро ва абр осмонро менӯшионад:

Ҳар гоҳ натавонистӣ бениёзиро ба дигарон бубахий, пас шод бои, ки ту умдеро ба дигарон мебахий.)

Зимнан бояд таъкид намуд, ки Илё Абумозӣ аз андешаи хушбинонаи Умари Ҳайём таъсири зиёд пазируftааст. Шоири муосири араб раҳоӣ аз саҳтиҳоро ба муҳотаб пешниҳод мекунад, ки дар андешаи барҳе равоншиносони муосир низ метавон ин дидгоҳро ёфт. Ин дидгоҳ ҳамон ҳандидан ба ғамҳо ва мусибатҳои дунёст. Шоир дар қасидаи «Бариди ё сухуб» («Абри боронзананда») мегӯяд:

أَنَا مِنْ قَوْمٍ إِذَا حَزَنُوا وَجَدُوا فِي حُزْنِهِمْ طَرَبًا [14, 92]

(Тарчума: *ман аз қавме мебошам, ки ҳар гоҳ андуҳгин шаванд, ҳар гоҳ дар андуҳи хеш низ шодмониро меёбанд.*)

Дар ин чо таъсири Умари Хайём ба таври мустақиман ба шеъри Илё Абумозӣ ба назар мерасад. Илё Абумозӣ мұйтакид аст, ки метавон шодии зиндагиро аз миёни ғаму андӯхи мавҷуд дар он гирифт ва баён медорад, ки ҳатто бо ғаму андӯҳ низ метавон шод зист.

Аз он чи гуфта шуд дармеёбем, ки ин ду шоир шодмонӣ ва фараҳмандӣ аз лаззатҳои зиндагониро, зербинои андешаи худ қарор додаанд. Ин мазмун яке аз меҳваритарин андешаҳои шеъри онҳо ба шумор меояд. Шодмониву хурсандӣ ва хушхолӣ ва фаромӯш кардани гузашта ва баҳрамандӣ аз имрӯз, аз вижагиҳои муштараки сурудаҳои ҳар ду шоир мебошад. Бо ин ҳама, чунин ба назар мерасад, ки соҳтори шеъри Абумозӣ қувват ва истеҳкоми сурудаҳои Умари Хайёмро надорад. Шояд ин амр аз он ҷиҳат бошад, ки Абумозӣ ҳамчун Умари Хайём ниғоришиҳои амиқи фалсафӣ ва ирфонӣ нисбат ба масоили муҳталиф, аз ҷумла дунё ва ҳақиқати вуҷуд, надоштааст. Фалсафаи Умари Хайём барои шодмонӣ, баҳрагирӣ аз май ва маъшуқа мебошад. Аммо Абумозӣ бештар ба рӯй овардан ба табиат, ки аз шохаҳои мактаби романтик мебошад, такя намудааст.

б) ғанимат донистани умр дар рубоиёти Умари Хайём ва осори Илё Абумозӣ

Яке аз муҳтассоти шеъри Умари Хайём ин ғанимат донистани фурсат, дам, лаҳзаи умр ё зиндагист. Ин ҳусусият низ яке аз пурбасомадтарин мазмунҳои рубоиёти Умари Хайём мебошад, ки метавон фалсафаи Умари Хайёмро дар он хулоса кард. Умари Хайём вақте мебинад, ки зиндагии ин дунё нопойдор аст, чораे ҷуз он намебинад, ки бо фаромӯшии ғаму андӯҳ, дамро ғанимат шуморад ва аз ҳар он чи дар ин дунё барояш муҳайёст, бояд баҳра бардошт.

Эй дӯст, биё то ғами фардо нахӯрем

В-ин як дами нақдро ғанимат шумарем.

Фардо, ки аз ин дайри кухан даргузарем,
Бо ҳафтҳазорсолагон сарбасарем [3, с. 140]

Пири Нишопур дар ҷойи дигар аз ғанимат шумурдани лаҳзаҳои зиндагӣ дар ин дунё, сухан мегӯяд.

Аз ҳодисаи замони ронанда матарс
В-аз ҳар чи расад, чу нест поянда матарс.
Ин як дами нақдро ба ишрат бигузор,
В-аз рафта маяндеш, зи оянда матарс [3, с. 122]

Дар воқеъ, мазмуни дам ғанимат шуморидан аз вижагиҳои рубоиёти шоир маҳсуб шуда, дар он Умари Хайём пайваста таъкид менамояд, ки дар рубоиёташ ин матлаб ба таври комил зоҳир гаштааст.

Дар андешаи Абумозӣ низ ғанимат донистани умр аз омилҳои муассирест, ки ин шоири барҷастаи араб ба илҳомгирий аз андешаи Умари Хайёми Нишопурӣ намуду ҷилваи хос ба он бахшидааст. Ин таъсирпазирӣ то ҷое мебошад, ки Аҳмад Қабаш дар китоби худ бо номи «Таърих-уш-шеър-ул-арабил-ҳадис» мұйтакид аст: «Мутолиаи рубоиёти ҳаким Умари Хайём ба Абумозӣ кумак кард, то дамро ғанимат шуморад, афсурдагиро аз худ дур карда, комҷӯй аз зиндагиро пешаи худ созад» [117, с. 104-105].

Илё Абумозӣ, пас аз ин ки мебинад, ин дунё нопойдор аст ва ин сарои фониро боқӣ нест, худ ва дигаронро ба ғанимат донистани фурсат дар ин дунё фаро меҳонад.

فُم بَادِرَ اللَّذَاتِ قَبْلَ فَوَاتِهَا مَا كُلُّ يَوْمٍ مِثْلُ هَذَا مُوسِمٌ [15, 359]

(Тарҷума: *барҳез, лаҳзаҳои зиндагиро пеш аз он, ки аз байн раванд, ғанимат шумор, ҳар рӯз мисли имрӯз мавсими лаззат наҳоҳад буд.*)

Илё Абумозӣ ба инсонҳо ҳушдор медиҳад, ки пеш аз ин ки замоне фаро расад, дигар фурсате барои баҳра бурдан аз зиндагӣ нест, бояд ҳамаи лаҳзаҳои онро ғанимат шумурд. Албатта, бояд гуфт, ки вай ҳама ҷо ин амрро ба таври мустақим баён накардааст, балки дар мавриди зебо ва ғайримустақим таваҷҷӯҳи инсонҳоро ба он ҷалб кардааст. Ӯ дар ин

бора дар қасидаи «Ал-Масо», ки аз чумлаи қасидаҳои беҳтарини ўст, бо хитоб ба «Салмо» мегӯяд:

فاصغى إلى صوت الجداول جارياتٍ فى السفوح
واستنشقى الأزهار فى الجناتِ مادامت تفوح
وتمتنعى بالشَّهب فى الأفلاك ما دامت تلوح
من قبل أن يأتي زمانُ كالضباب أو الدُّخان
لا تبصرين به الغدير

ولايذ لك الخير [14, 457]

(Тарчума: *гӯш кун ба садои ҷӯйборҳо, ки дар қӯҳпояҳо ҷараён доранд, Аз атри гулҳо дар бөгҳо лаззат бубар модом, ки атр мепошанд. Пас аз ситорагони осмон лаззат бубар модом, ки медураҳишанд, Пеш аз он ки рӯзгоре чун маҳ ё дуди гализ фаро расад. Ки дигар оби ҷашмаро намебинӣ, Ва на садои резиии об бароят хушоянд бошад.*)

Чи тавре ки зикр намудем, мавзуи ғанимат донистани умр дар рубоиёти Умари Хайём ва осори Илё Абумозӣ, муштаракоти зиёд дорад. Ғанимат донистани умр, чи тавре ки дар рубоиёти Умари Хайём маънидод шудааст, дар ашъори Илё Абумозӣ ҳамин маъно, вале бо сабки дигар баён шудааст.

3.3. Хамр дар рубоиёти Умари Хайём ва осори Илё Абумозӣ

а) хамр дар ашъори Илё Абумозӣ

Адабиётшинос ва муҳаққики барҷастаи араб доктор Шавқӣ Зайф дар мавриди таъсирпазирии Илё Абумозӣ аз рубоиёти Умари Хайём ибрози андеша намуда зикр мекунад, ки «Ба назар мерасад, ки Илё Абумозӣ рубоиёти Умари Хайёмо ҳонда, аз он як навъ таъсири амиқи қалбӣ гирифтааст, зоро бисёре аз афкори ў дар шеъри Абумозӣ ҷараён дорад ва андешаҳояш дар ҳар маврид мутобиқи афкори Умари Хайём аст ва тамоми нидоҳои Умари Хайём, аз чумла лаззат бурдан аз зиндагӣ

ва дур кардани шубҳаи дирӯз ва фардо, нестӣ ва андеша дар асрор ва муаммои вучуд дар ашъори Абумозӣ намоён аст» [192, с. 183].

Чунин мушоҳида мешавад, ки дар замони зиндагии шоири мавриди таҳқиқи мо Умари Хайём дар миёни шуарои араб тарафдорони зиёде дошт, зоро Аҳмад Ромӣ соли 1923 ба тарҷумаи манзуми рубоиёти Умари Хайём дар Париж оғоз намуда, аввалин чопи ин тарҷумаро дар ҳамон сол ба фурӯш мебарорад [34, с. 33]. Дар худи ҳамин вақт Вадиъ Ал-Бустонӣ рубоиёти Умари Хайёмро ба арабӣ тарҷума карда буд. Аҳмад Софӣ Ан-Наҷафӣ низ соли 1926 тарҷумаи манзуми рубоиёти Умари Хайёмро тамом карда, аз назари аллома Мирзо Муҳаммадхони Қазвинӣ гузаронидааст. Абумозӣ низ сеюмин девони ҳудро таҳти унвони «Ал-Ҷадовил» бо муқаддимаи Михаил Нуайма соли 1927 ба чоп мерасонад ва иттифоқан қасидаи «Талосим» ва баъзе ашъори хайёмгунаи ў дар ин девон ҷой дода мешаванд. Ҳамачунин ҷандин нафар аз муҳаққиқони девони Илё Абумозӣ низ ба таъсирпазирии Абумозӣ аз Умари Хайём ишораҳои сарҳо кардаанд.

Аз омӯзиши осори ин ду муҳаққиқ чунин мулоҳиза ба миён меояд, ки фалсафаи Умари Хайём дар ашъори Абумозӣ ба ду ваҷҳ ё мустақим ва ё ғайримустақим ҷараён дорад ва аз тарафи романтизми Ҷуброн Ҳалил Ҷуброн ва дигар маҳҷариҳо боис мешаванд, ки андешаву афкори ў маонӣ, машоир ва эҳсосҳои ғанӣ дошта бошад. Албатта, андешаву афкори фалсафии Умари Хайём одиву сода набуд, ки фақат ба зоҳиру равшаний вучуд бингарад ва бидуни тафаккур дар ҷонибҳои торикии он бигзарад.

Шавқӣ Зайф барои таъсири Илё Абумозӣ аз андешаҳои Умари Хайём қасидаи «Фалсафаи ҳаёт»-ро мисол меоварад ва мегӯяд: «Агар бихоҳем аз андешаву ақоиди шоири лубонӣ мисоли ошкоре биоварем, бояд се девони ўро, ки дар Ню-Йорк рӯйи чоп овардааст, варақ бизанем, вале шояд аввалин девонашро, ки соли 1919 нашр кард, беҳтарин намунаи ин гароиши ў дар қасидаи фалсафаи ҳаёт бошад» [192, с. 183]. Шоир дар ин қасида чунин мегӯяд:

فَقْمَتْعُ بِالصَّبْحِ مَادِمْتُ فِيهِ لَا تَخْفُ أَنْ يَزُولَ حَتَّى يَزُولَ
وَاطْلُبْ لِلَّهِ مِثْلَمَا تَطْلُبُ الْأَطْ يَارْ عَنْ الْهَجِيرِ ظَلْلِيَا
كُلُّ نَجْمٍ إِلَى الْأَفْوَلِ وَلَكِنْ آفَهُ النَّجْمُ أَنْ يَخَافَ الْأَفْوَلَ [192, 184]

(Тарчума: *пас ҳангоме, ки дар субҳ қарор дорӣ, аз он лаззат бибар, зоро то ҳол аз даст нарафтааст ва нигарони аз даст рафтани он мабоиш.*

Талабгори хушиӣ бош, ҳамон тавре ки парандагон дар гармои шадиди тобистон талабгори сояи сар мешаванд.

Ҳар ситорае гуруб ҳоҳад кард, вале оғати ситора дар ин аст, ки аз гуруб битарсад).

Аз ин қасида андешае бармеояд, ки аз зиндагӣ ва хушиҳои он бархурдор шавем ва дигар дар бораи зиндагӣ ва ранҷояш наяндешем ва дақиқан ҳамон кореро анҷом дихем, ки Умари Хайём дар рубоиёташ анҷом додааст. Яъне, зиндагӣ зебост ва зебоии он ба зебоии ботинии инсон бармегардад. Инсон бо дasti худ зиндагии хешро ғамнок мекунад. Пас, биёед хуш бошем ва аз лаҳзае, ки дар он ҳастем, лаззат бибарем ва тамоми ғамҳоро дур гузорем.

Зикр бояд кард, ки Солим Ал-Мауш низ ҳамин қасидаро далел меорад, ки шоири лубнонӣ таҳти таъсири Умари Хайём эҷод намуд: «Шояд қасидаи «Фалсафаи ҳаёт» фарогирандаи ин фалсафа бошад, ки фавран ба зеҳн меояд, зоро моро ба шодӣ даъват мекунад, ки мутобики фалсафаи Умари Хайём аст ва моро ба баҳрагирӣ аз фурсат ва пардохтан ба лаззати зиндагӣ фаро мекунад» [172, с. 192].

Ӯ дар идома ин ду байтро аз ҳамон қасида мисол меоварад:

أَحْكَمَ النَّاسِ فِي الْحَيَاةِ أَنَّا سُنَّا التَّعْلِيَةُ
عَلَّلُوهَا فَأَحْسَنُوا التَّعْلِيَةَ
فَقْمَتْعُ بِالصَّبْحِ مَا دَمْتُ فِيهِ لَا تَخْفُ أَنْ يَزُولَ حَتَّى يَزُولَ [13, 192]

Тарчума:

(Ҳакимтарин мардумон дар зиндагонӣ қасоне ҳастанд, ки ҳастиро ба беҳтарин ваҷӯҳ таълил мекунанд.

Пас, модоме ки дар субҳгоҳ ҳастӣ, аз он лаззат бубар, то аз даст наравад ва нигарони заволаи мабоиш.)

Мұхаққиқ Ал-Мауш дар ин маврид ба ин натиға мерасад: «Шакке нест, ки байти дуввум намунае аз дағват ба хушихой зиндагі, зебоихой он ва аз даст надодани фурсатхो мебошад ва ин ба дағвати Умари Хайём бисёр шабең аст» [172, с. 193]. Барои исботи ин ақида рубоии машхури Умари Хайёмро бо тарчумаи Аҳмад Ромӣ мисол меоварад:

لا تشغّل النفس بخوف الظنون واغنم من الحاضر أمن اليقين
فقد تسوى في الثرى راح غداً و ماض من ألوف السنين [31, 80]

Асли он чунин аст.

Ай дұст, биё, то ғами фардо нахұрем,
В-ин як дами умрро ғанимат шумарем.
Фардо, ки аз ин дайри құхан даргузарем,
Бо ҳафтхазорсолагон сарбасарем [189, с. 95]

Шавқай Зайф аз девони «Ҷадовил»-и Абумозай, ки соли 1927 ба чоп расидаааст, қасидаи «Баррид ё Сұхұб»-ро низ мисол меоварад ва мегүяд: «Абумозай дар ин қасида таслими қазову қадар аст ва тамоми чизхөро, ки дар бораи фардои маҷхул гұфтаанд, инкор мекунад» [192, с. 183]. Ва абёти зеро ҳамчун далел меоварад:

فَلِيُرَاوِدْ غَيْرِي الشَّهْبَا	رَضِيَتْ نَفْسِي بِقَسْمَتِهَا
لِيٌ شَيْئًا رَائِعًا عَجَباً	مَاغْدُّ يَا مِنْ يَصُورُهُ
هُوَ كَالْأَمْسِ الَّذِي ذَهَبَا	مَالِهِ عَيْنٌ وَلَا أَثْرٌ
اسقنى الصّهباء إن حضرت ثم صِف لى الكاسُ والْحَبَبا	
إِنَّ صَدِقًا لَا أَحْسُنْ بِهِ	هُوَ شَيْءٌ يُشَبِّهُ الْكَذِبَا
أَنَامِنْ قَوْمٍ إِذَا حَزَنُوا وَجَدُوا فِي حُزْنِهِمْ طَرْبَا [13, 80]	

(Тарчума: ман ба қисмати хеш хушиудам, бигзор дигарон талаби ситорагон доранд.

Эй, ки фардоро барои ман тасвир мекунӣ, фардо барои ман чизи ачиб ва муҳимме нест.

Фардо айнияту асане надорад ва ҳаммонанди дирӯзест, ки сипарӣ шудааст.

Агар ҳозир бошад, бароям меоварӣ, сипас бароям аз ҷому шароб бигӯ. Сухани ростеро, ки ман эҳсос намекунам, ҷизи ҳаммонанди дурӯг аст. Ман аз қасоне ҳастам, ки ҳар гоҳ ғамгин шаванд, дар ғамашон шодӣ меёбанд.)

Шоири лубнонӣ дар ин қасида аз қисмати худ розӣ аст ва намехоҳад оид ба фардо биандешад, зоро фардо наомадааст. Ҳамчунин намехоҳад ба дирӯз ва ғамҳояш фикру андеша кунад ва танҳо ба ҳоло меандешад, зоро фардо наёмада ва дирӯз гузаштааст. Аз дӯст меҳоҳад, ки барояш шароб биоварад ва дар бораи шароб ва ҷоме сароҳатан сухан бигӯяд ва сухани фардои маҷхулро раҳо кунад, зоро ҳар амри ростӣ, ки қобили дарк нест, айни дурӯғ аст. Ин масъаларо Шавқӣ Зайф чунин тасрех медиҳад: «Абумозӣ дар ин қасида мустақиман аз рубоиёти Умарӣ Хайём таъсир мепазираад» [192, с. 183]. Чун ба назари Умарӣ Хайём: «Дар варои ин замине, ки рӯяш зиндагӣ мекунем, на саодатесту на укубате. Гузашта ва оянда ду одам нестӣ аст ва байни ду нестӣ, ки сарҳади ду дунёст, дамеро, ки зиндаем, дарёбем» [36, с. 31].

Абумозӣ низ ба ҷойи ду нестӣ ду маҷхулро ба кор мебарад ва мегӯяд:

<p>الغُدُّ المَجْهُولُ وَالْأَمْسُ الْلَذَانِ اكْتَنَفَا كَا لَاتَسْلَانِي مَا غَدُّ مَا امْسُ؟ إِنِّي لَسْتُ أَدْرِي</p>	<p>اننى يا بحرُ بحرُ شاطئاه شاطئاکا وكلانا قطرةً يابحرُ، فى هذا وذاكا</p>
---	---

[20, 94]

(Тарҷума: *ман худ он баҳрам, ки лабҳояши ҳамон лабҳоят аст,*

Ин лабат дирӯз маҷхул он лабат фардои мубҳам.

Ҳар думон дар ину дар он қатрае ҳастем ё нам,

Чист фардо? Чист дай? Аз ман мепурсӣ, ай дил! Надонам.) [208]

Хайём дар натиҷаи мушоҳидаҳо ва таҳқиқот ба ин матлаб мерасад, ки фаҳми башар маҳдуд аст. Аз кучо меоем ва ба кучо меравем? Касе намедонад ва онҳое, ки сурати ҳақ бачониб ба худ мегиранд ва дар атрофи ин қазо баҳс мекунанд, ҷуз ёвасароӣ коре намекунанд ва ё дар ин маврид чунин мегӯяд:

Онон ки муҳити фазлу одоб шуданд,
Дар қашфи улум шамъи асҳоб шуданд.
Раҳ з-ин шаби торик набурданд бурун,
Гуфтанд фасонаеву дар хоб шуданд [3, с. 135]

Ҳеч кас аз асрори азал пай набурдааст ва наҳоҳад бурд ва ё аслан асроре нест ва агар ҳаст дар зиндагии мо таъсире надорад. Зоро, ҷаҳон чи муҳдас ва чи қадим бошад, оё ба чӣ дарди мо ҳоҳад хӯрд?

То кай зи қадиму муҳдас уммедин барам,
Чун ман рафтам, ҷаҳон чи муҳдас, чи қадим[189, с. 78]

Абумозӣ низ мегӯяд:

أَجْدِيدُ أَمْ قَدِيمٌ أَنَا فِي هَذَا الْوِجْدَ؟ هل أنا حُرُّ طَلِيقٍ أَمْ أَسِيرُ فِي قَيْوَدٍ؟
هَلْ أَنَا قَائِدُ نَفْسِي فِي حَيَاةٍ أَمْ مَقْوُدٌ؟ أَتَمْنَى أَنْتَيِ أَدْرِي وَلَكِنْ لَسْتُ أَدْرِي!

[20, 89]

Чистам ? Оё қадимам ё ҷадидам дар вучуд?
Бекуюд оё раҳоям ё асирам дар қуюд?
Қоиди худ дар ҳаёти хеш ҳастам ё муқуд?
Орзу дорам бидонам посухам, лекин надонам [209]

Дар ҳақиқат, фалсафаи Умари Хайём ҳеч вақт тозагии худро аз даст наҳоҳад дод. Содик Ҳидоят, ки рубоиёти асили Хайёмро аз фаръиёт чудо карда ва мақолаи донишмандонае навиштааст, дар ин бора ҷунин мегӯяд: «Чунин таронаҳои дар зоҳир кӯчак, вале пурмағз, тамоми масоили муҳимму торики фалсафиро, ки дар давраҳои муҳталиф инсонро саргардон карда ва афкореро, ки иҷборан ба ӯ таҳмил шуд, асроре, ки барояш гӯяндаи набуд монда, матраҳ мекунанд. Фарёдҳои ӯ инъикоси дардҳо, изтиробҳо, тарсҳо, умедҳо ва ноумедиҳои миллионҳо насли башар аст, ки пай дар пай фикр онҳоро азоб додааст» [36, с. 25].

Абумозӣ низ ин ҷо ва он ҷо ҳамин масоили фалсафиро матраҳ мекунад ва пурсишҳои Умари Хайёмро дар оғози ашъори худ такрор мекунад:

افکر كيف جئت و كيف أمضى على رغمي فأعيا بالجواب

أَتَيْتُ وَلَمْ أَكُنْ أَدْرِي مَجِئِي
إِذَا كَنَّ الْمَصِيرُ إِلَى التَّلَاشِي

[116, 160]

(Тарчума: *ба ин меандешем, ки чӣ гуна омадаем, чӣ гуна меравам ва ё ба иборати дигар «Аз қӯҷо омадаам ва омаданам баҳри чӣ буд»? Алорагми ин андеша барои дарёфтани посух очиз мемонем.*)

Омадаам, vale az омаданам иттилооте надорам.

Агар саранҷоми кор нестӣ аст, пас ҷаро аз нестӣ ба вуҷуд омадем.)

Ба назари Умари Ҳайём табиати қӯру кар гардиши худро идома медиҳад, осмон аст, ки ба фарёди касе намерасад.

Бо ҷарх макун ҳавола қ-андар раҳи ақл,

Ҷарх аз ту ҳазор бор бечоратар аст [189, с. 77]

Ҷарх нотавону беирода аст, агар қудрат медошт, худро аз гардиш боз медошт.

Дар гардиши худ агар маро даст будӣ,

Худро бираҳон даме зи саргардонӣ [189, с. 160]

Абумозӣ низ дарёро хитоб мекунад ва мегӯяд:

أَنْتَ يَا بَحْرُ أَسْيَرُ أَهُّ مَا أَعْظَمُ أَسْرَكَ أَنْتَ مُثْلِي أَيُّهَا الْجَبَارُ لَا تَمْلُكُ أَمْرَكَ

أَشْبَهَتْ حَالَكَ حَالَىٰ وَ حَكَىٰ عَذْرَكَ فَمَتَىٰ أَنْجَوْ مِنَ الْأَسْرِ وَ تَنْجُو؟

لستُ أدری [16, 160]

(Тарчума: *худ ту ай дарё, асири вах чӣ сангин банд дорӣ,*

Чун ман, ай Ҷаббор, дар дастат надорӣ ихтиёри.

Ҳамчу ман аҳвол дорӣ, чун ту дорам эътизорӣ,

Кай раҳо аз банд мегардиву мегардам ? Надонам) [209]

Ба ақидаи Абумозӣ низ аҷзои табиат қӯрқӯона ба гардиши худ идома медиҳанд, ба он ки худ аз кори худ сардард биёваранд.

قد رأيت الشهـب لا تدرى لماذا تـشرقُ ورأـيـت السـحـب لا تـدرـى لماـذا تـغـدقـ

ورأـيـت الغـاب لا تـدرـى لماـذا ثـورـقـ فـلـماـذا كـلـهـا فيـ الجـهـلـ مـثـلـيـ؟ لـسـتـ أـدـرـى

[116, 168]

(Тарчума: *наҷмро дидам, намедонад ҷаро нурафкан аст,*

Абрро дидам, намедонад чаро боронзан аст.

Бешаро дидам намедонад чаро пур савсан аст,

Аз чӣ рӯ, инҳо ҳама монанди ман нодон? Надонам?) [209]

Бе ихтиёр ба зеҳни шахс рубоии зерини Умари Хайём меояд.

Дар коргаҳи кӯзагаре рафтам дӯш,

Дидам духазор кӯза гӯёву хамӯш.

Ногоҳ яке кӯза баровард хурӯш:

Ку кӯзагару кӯзахару кӯзафурӯш? [3, с. 184]

6) ҳамр дар рубоиёти Умари Хайём

Ҳар адиб дар нигориши сухан воситай хушкардаву дилҳоҳе дорад. Май, соқӣ ва кӯза - интихоби ин вожаҳои мушахҳас дар рубоиёти Умари Хайём беҳадаф нест.

Май, бода, шароб, лаъли ноб, духтари раз, оби оташин, оби ибриқ, оби инаб, ки дар маҷмуъ ҳама як чиз ва як маъниянд, мувофиқи мақсади адиб дар ҷойи худ хеле пурмаъно корбаст шудаанд.

Масалан, агар вожаи «бода»-ро шоир бештар вобаста ба тасвир ва тавсифи табиат корбаст карда бошад, калимаи «май»-ро дар ҳолати ҳастагиву маҳзунӣ, «лаъли ноб»-ро дар лаҳзаҳои ҳамҷӯрии шодиву хушҳолӣ моҳирона истифода бурдааст.

Вожаҳои соқӣ ва кӯза ҳамчун воситай тасдиқ ё инкори арзи муддао дар гуфтугӯйи мушкили ҳаким бо худу дигарон хидмат кардаанд.

Воқеан, вазифаи мантиқии соқӣ ва кӯза дар тасвири ҳаким бештар аз он аст, ки дар назари аввал менамояд.

Ин ибораҳо ва дигар вожаҳои ҳаммаъноро шоир аксар барои дураҳши назарнамо ва тобиши дилҳоҳ додани май корбаст кардааст. Чи тавре ки ин вожаҳоро дар таронаҳояш баён намудааст. Ин таронаҳо, ки заҳми рӯҳии ӯст, ба ҳеч ваҷҳ зери бори усули қавонини муҳити худаш намеравад.

Ҷанги Умари Хайём бо хурофот ва мавҳумоти муҳити худаш дар саросари таронаҳои ӯ ошкор аст ва тамоми заҳрҳандаҳои ӯ шомили ҳоли зиҳод ва беражист. Умари Хайём тамоми масоили мочарои маргро бо

лаҳни тамасхуромез ва машкук ва ба таври нақл бо вожай «гӯянд» шуруъ мекунад.

Гӯянд: биҳишту ҳур ин хоҳад буд..

Гӯянд, маро: биҳишт бо ҳур хуш аст..

Гӯянд маро: ки дӯзахӣ бошад, маст..

ва билохира мегӯяд:

Рав, бода ҳӯру ҳақиқат аз ман бишнав,

Бода аст ҳар он чӣ гуфтаанд, дайр соқӣ [36, с. 72]

Абумозӣ низ ҳамин корро мекунад ва тамоми пардаҳоро медарад ва дайрнишинону маъбадгузинон ва аҳли узлат ва нусукро ба боди истеҳзо мегирад ва онҳоро соҳибони ақлҳои қуҳна ва дилҳои беэҳсос ва ҷашмҳои нобино меномад ва ба таври нақли бо (қила-гӯянд) шуруъ мекунад.

قَيْلَ لِيْ : فِي الدِّيرِ قَوْمٌ أَدْرَكُوا سَرَّ الْحَيَاةِ ..

قَيْلَ : أَدْرَى النَّاسُ بِلَا سَرَارٍ سَكَانَ الصَّوَامِعِ [15, 102]

(Тарҷума: гӯянд: дар дайр қавме ҳастанд, ки асрори ҳастиро медонанд,

Гӯянд: дар маъбадҳо мардумоне ҳастанд, ки бештар аз ҳама медонанд.

Ва ба ин натиҷа мегӯяд:

تعالى نسرق اللذات ما ساعفنا الدهر و مادمنا ومادامت لنا في العيش آمال

فإن مر بنا الفجر وما أوقظنا الفجر، فما يوقظنا علماً، ولا يوقظنا مالاً

[116, 94]

(Тарҷума: биё, лаззатҳоро дарёбем ва аз онҳо барҳӯрдор шавем, модом ки рӯзгор бар вақфи муроди мост, модом, ки зиндаем ва модом, ки дар зиндагӣ хостаҳое дорем.

Агар сапедадаме ба сурогамон биёяд ва дигар натавонад, ки моро бедор кунад, дигар илму сарват низ моро бедор наҳоҳад кард.)

«Шароб дар айни ҳол, ки тавлиди мастиӣ ва фаромӯши ҳаст, - менависад Содик Ҳидоят, - дар таронаҳои Умари Ҳайём дар кӯза ҳукми руҳро дар тан дорад, оё исми ҳама қисматҳои кӯза тасғири ҳамон аъзои

бадани инсон нест? Мисли даҳон, лаб, гардан, даст, шикам ва шароб миёни кӯза руҳи пуркайфияти он намебошад? Ҳамон кӯза, ки собиқ бар ин як нафар моҳрӯ буд! Ин руҳи пурғалаёни зиндагӣ дарднок гузашта, кӯзаро рӯйи замин ёдоварӣ мекунад! Аз ин қарор кӯза як зиндагии мустақил пайдо мекунад, ки шароб ба манзилаи руҳи он аст» [36, с. 46].

Лаб бар лаби кӯза бурдам аз гояти оз,

То з-ӯ талабам воситаи умри дароз.

Лаб бар лаби ман ниҳод мегуфт ба роз

Май хӯр, ки бад-ин ҷаҳон намеой боз [36, с.111]

Абумозӣ низ вақте шароб менӯшад, медонад, ки зиндагонӣ ва шодиҳои даврони гузаштаро ба унвони руҳи кӯза, яъне шароб сар мекашад.

و إن أشرب الصّهباء أعلمُ أنني شربت بشاشات الزمان الذي ولّى [20, 410]

(Тарҷума: *агар шароб менӯшам, медонам,*

Ки хушиҳои замони гузаштаро сар мекашам.)

Ин кӯза ва шароб дар гӯши дили ӯ мегӯянд:

أين المها و عيونها و فتونها؟ أين الجبار والملوك العاتيه؟

متع لحاظك في النجوم وحسنها فلسوف تمضي والكون باقيه

[20, 367]

(Тарҷума: *кучоянд зеборӯён бо он ҷашмҳо ва ишваҳояшон?*

Куҷоянд ҷабборон ва подшоҳони саркаш?

Аз ситораҳо ва зебоии онҳо лаззат бибар,

Ки ту хоҳӣ рафт ва ситорагон хоҳанд монд.)

в) маргу зиндагӣ дар андешаи Умари Хайём ва Илё Абумозӣ

Яке аз масоили умдаи ашъори ин ду шоири озода ва дилдода масъалаи **маргу зиндагӣ** буда, мавриди таваҷҷуҳи онҳо қарор гирифтааст. Мавзуи маргу зиндагиро ҳар ду шоир ба таври худ инъикос намуда, вобаста ба ҷаҳонбинии хеш мавриди таҳлилу баррасии амиқ қарор додаанд, ки инро дар ашъори онҳо мушоҳида намудан мумкин аст.

«Умари Хайём дар мавзуи бақои рух мұйтакид ба гардиш ва истихолаи зарраҳои бадан пас аз марг мешуд, зеро он чи маҳсус аст, ба тамайиз дармеояд, ин аст, ки зарроти бадан дар ачсоми дигар дубора зиндагī ва ё қараён пайдо мекунанд. Агар хушбахт бошем, зарроти тани мөхуми бода мешаванд, пайваста масть хоҳанд шуд» [36, с. 46].

Ин құза чу ман ошиқи зоре будааст,
Дар банди сари зулфи ниғоре будааст.
Ин даст, ки бар гардани ү мебинам,
Дастест, ки бар гардани ёре будааст [3, с. 318]

Ин мавзуъро донишманди араб Эхсон Аббас ва Начм Юсуф дар китоби худ бо номи «Шеър-ул-арабӣ фӣ-л-Маҳҷар» чунин баррасӣ кардаанд: «Илё Абумозӣ низ дар қабзай фалсафаи хайёмӣ ва имон ба лаззат меафтад, ҳарчанд ки ҳамосай ү ба пои ҳамосай Умари Хайём намерасад, vale ба ҳар ҳол назарияи Умари Хайёмро дар мавриди бозгашти инсон ба шакли гул ва сабза такрор мекунад. Дугонагии дунё ва охиратро инкор мекунад ва таҷаддуди зиндагиро ба бороне ташбех медиҳад, ки аз дарё бармехезад, сипас ба дарё боз мегардад ва мебинад, ки аввал дар охир аст» [94, с. 110]. Чунонки Илё Абумозӣ дар ин маврид навишкааст:

هم فى الشراب الذى نحتسى و هم فى الطعام الذى نأكل
و هم فى الهواء الذى حولنا وفيما نقول وما نفعل. [20, 110].

(Тарҷума: онон дар шаробе ҳастанд, ки менӯшем ва дар таоме ҳастанд, ки мөхӯрем.

Ba эшион дар ҳавое ҳастанд, ки пиromуни мост ва дар ақвол ва афъоли мо ҷорианд.)

Дар қасидаи дигар низ ҳамин фикрро такрор мекунад:

و إنّى فى مرحى والدّ إذ صاح بى صوتٍ بلا موعد
ما الحبُّ يا هذا وما السنبل ما تأكل النار وما تأكل [21, 152]

Илё Абумозӣ ҳамчунин дар мавриди дигар дар қасидаи «Талосим» гуфтааст:

من شرابى الشهد والخمرء والماء الزلال
من طعامى البقل ثمار اللحم الحال
كم كيان فيه شيء من كيانى؟
كم كيان قد تلاشى فى كيانى و"استحال"
لست أدرى [116, 109]

(Тарчума: *Aз шаробам шишу шаҳду шарбату оби зулол,*
Aз таомам мева, дона, сабзиву лаҳму ҳилол.
Чанд вуҷуд дар вуҷудам гашт ҳаллу мустаҳол,
Чанд вуҷуд аз вуҷудам андаке дорад? Надонам.) [209]

Хайём пайдоишу марги инсонро ҳамон қадар беаҳаммият медонад,
ки вуҷуду марги як магасро.

Омадшудани ту андар ин олам чист?
Омад магасе падиду нопайдо шуд.
Илё Абумозӣ низ ин мазмунро такрор мекунад ва ба ҷои «магас»
«мӯрча» мегӯяд:

قد رأيت النمل يسعى متلماً أسعى لرزقى وله في العيش أوطار وحق مثل حقى
قد تساوى صمته في نظر الدهر نطقى فكلانا صائر يوماً إلى ما..لست أدرى
[11, 110]

(Тарчума: *mӯr дидам баҳри қуте мисли ман меканад ҷон,*
Mӯr ҳам чун ман ниёзу ҳақ дорад дар ҷаҳон.
Гашта яксон нутқаму хомӯшиши назди замон,
Mӯru ман рӯзе равон ҳастем он ҷо ки..надонам.) [108]

Таъсири Абумозӣ аз Умари Хайём чунон возех аст, ки ба назар
баъзе аз абёти ў тарҷумаи абёти Умари Хайёмро ба хотир меоварад. Дар
байти зерин метавон инро мушоҳида намуд:

Имрӯз، ки навбати ҷавонии ман аст,
Менӯшам аз он، ки комронии ман аст [36, с. 73]

Абумозӣ низ чунин мегӯяд:

سييلى الصبا مهما حرصت على الصبا فدعه يذوق الحبّ من قبل ان يبلى
[20, 410]

(Тарчума: *ҷавонӣ аз даст ҳоҳад рафт, ҳар қадар ҳам мувозибат кунӣ,*
Пас бигзор пеш аз рафтан лаззати ишкро бичашид.)

Хайём мегүяд:

Имрүз, ки бо худй, надонистй ҳеч,

Фардо, ки зи худ рўй чй хоҳй донист [36, с. 70]

Шояд аз дидани байти зер, ки аз Илё Абумозй аст, тааччуб кунед, ки чй гуна тарчумаи лафз ба лафз аст:

إن أكن في حاله الإدراك لا أدرى بعد ما أفقد رشدى كيف أدرى مصيري

لست أدرى [116, 100]

(Тарчума: *гар зи саранчомам огаҳ нестам бо дарки аҳсан,*

Баъди бедаркӣ чӣ сон огоҳ мегардам? Надонам.

Дар ин маврид Умари Хайём чунин мефармояд:

Гар нек омад шикастан аз баҳри чӣ буд?

В-ар некӣ наёмад ин сур, айб кирост? [189, с. 82].

Илё Абумозй чунин мегүяд:

إن أخطأ الخراف في جبله الطين فأئ ذنب للآنـه [20,420]

(Тарчума: *гар қӯзагар дар соҳтани гил ҳато кард (ва шикаст)*

Пас, қӯза чӣ гуноҳе дорад?.)

Хайём чунин мегүяд:

Зинҳор ба кас магӯ ту ин рози наҳуфта,

Ҳар лола, ки пажмурда нашояд бишқуфт [36, с. 84]

Абумозй низ дар ин бора мегүяд:

أنا بعد الموت شيئاً لن أكون حيث أني لم أكن من قبل شى

غلط القائل أنا خالدون كلنا بعد الردى هي بن بي

قل لمن يخبط في ليل الظنون ليس بعد الموت للضاميء رى [19,641]

(Тарчума: *Ман пас аз марг чизе наҳоҳам буд ҳамон тавре ки қаблан чизе набудаам.*

Бар ҳато рафт он, ки мегүяд мо ҷовидонаем,

Ҳамагӣ баъд аз марг ҳеч андар ҳечем.

Ба он ки кӯр қӯрона дар шаби зулмони гумонҳо пеш меравад, бигӯ:

Ки пас аз марг барои ташна обе нест.)

Содик Ҳидоят, ки худ мутаассир аз Умари Хайём асту мактаби ин шоири ҷовидонаҳоро бо таъйид тавзех медиҳад гӯё ақидаи худро баён намуда, дар бораи «Дам ғанимат» - и Хайём чунин мегӯяд: «..Дар рубоиёти Умари Хайём шароб барои фурӯ нишондани ғаму андуҳи зиндагист. Умари Хайём паноҳ ба ҷоми бода мебарад ва бо майи аргувонӣ меҳоҳад осоиши фикрию фаромӯши таҳсил биқунад. Ҳуш бошем, қайф биқунем, ин зиндагии гузароро фаромӯш биқунем, маҳсусан дар маҷлиси айши мо як сояи тарснок давр мезанад. Ин сояи марг аст, кӯзай шароб лабашро, ки бар лаби мо мегузорад, оҳиста бағали гӯшамон мегӯяд, ки ман ҳам рӯзе мисли ту будам, пас руҳи латифи бодаро бинӯш то зиндагиро фаромӯш биқунӣ! Бинӯшем, ҳуш бошем, чи масхара ғамнокӣ! Қайф, зан, маъшуқаи дам даме бош. Бизанем, бихонем, бинӯшем, ки фаромӯш биқунем. Пеш аз он ки ин сояи тарснок гулӯи моро дар ҷанголи истихвонаш бифишорад. Миёни зарроти тани дигарон қайф биқунем, ки зарроти тани моро садо мезанад..» [36, с. 50].

Май ҳӯр, ки чунин умр ки ғам дар пайи ӯст,
Он бех, ки ба хоб ё ба масти гузарад [36, с. 51]

Ё

Паймонаи умри ман ба ҳафтод расид,
Ин дам нақунам нишот, кай ҳоҳам кард? [36, с. 111]

Ва:

Ин як нафаси умри азизро ҳуш дор,
К-аз ҳосили умри мо ҳамин як нафас аст [36, с. 103]

Ё ки:

Ҳуш бошу биандеш, ки маҳтоб басе,
Андар сари гӯри як ба як ҳоҳад тофт [36, с. 104]

Ва:

Аз дай, ки гузашт ҳар чи гӯйӣ, ҳуш нест,
Ҳуш бошу зи дӣ магӯ, ки имрӯз ҳуш аст [36, с. 106]

Ва:

Хушёр касе бувад, ки бо симбаре,
Май нүшаду чоми бода бар санг занад [36,107]

Ba:

Май хұр, махұр андух, ки гуфтааст ҳаким,
Ғамҳои қаҳон чу захру тарёкаш май [36, с. 108]

Ba:

Пур кун қадаҳи бода, ки маълумам нест,
К-ин дам, ки фурӯ барам, барорам ё на [36, с. 110]
لاتخُفْ أَن يَنْزُولَ حَتَّى يَرْزُلَ [20, 412] فَتَمَتَّعْ بِالصَّبَحِ مَادِمْتُ فِيهِ

(Тарчума: *аз субҳоҳ лаззат бубар модом,*
Ки дар онӣ аз заволаши матарс модом, ки зоил нашуудааст).
كنت ملکا او كنت عبدا ذليلا [20, 412] أنت للارض أولا و أخيرا

(Тарчума: *аввалу охир ту аз он замин (ба вучуд омадӣ),*
Чи подиоҳ бошиӣ ва чи бандон залил бошиӣ.)
ما كل يوم مثل هذا موسم [20, 419] قم بادر اللذات قبل فواتها

(Тарчума: *бархезу ба лаззату хушигузаронӣ бипардоз, пеш аз он ки аз*
даст бираванд,
Ҳар рӯз мисли имрӯз мавсими лаззат наҳоҳад буд.)
شبر، فإنك بعد لن تتبسما [20,456] قلت ابتسنم مدام بينك والردی

(Тарчума: *гүфтам ханда бизан модом,*
Ки миёни ту ва марғ як ваҷаб фосила аст; зоро дигар наҳоҳӣ хандид.)
نفسه، هيئات لن تعطى سواها
أيها الكا بح عن لذاتها
غير يوم كالذى ضاع وتها [20, 523] لاتؤجل لغد ليس غد

(Тарчума: *эй ки нафасатро афсор мекунӣ ва ҷилави лаззатҳояшро*
мегириӣ,
Дигар чизе гайр аз ин бароят наҳоҳанд дод.
Айши имрӯз ба фардо вомагузор, фардо даркор нест,
Ҷуз имрӯз, ки зоеъ шуду аз даст рафт).
و غد؟ ليس من غد [20, 155] أفلت الأمس هاربا

(Тарчума: *дирүз үзүрхем түз даст рафт,*
Аммо фардои дигар фардо нест).

Дар ин чо абётеро аз Илё Абумозӣ меоварем ва назири онҳоро аз Хайём намечӯем, зеро ин абёт чунон хайёмона суруда шудаанд, ки ҳар касе, бо рубоиёти Умарӣ Хайём ошнӣ дошта бошад, мутаваҷҷех мегардад, ки айни ҳамин мазмунҳо дар рубоиёти Хайём вучуд доранд:

أتزور روحك جنة فتفوتها
وترى الحقيقة هيكلًا متجسدًا
يامن يحن إلى غد في يومه
قد بعث ماتدرى بما لاتعلم
فتعافه الوساوس تتوهم
كيمًا تزورك بالظنوں جہنم

[20, 419]

(Тарчума:*Ай биҳиши та суроги ту меояд ва аз даст медиҳӣ?*
Ки бо вахму хаёли ҷаҳаннамӣ ба сурогат биёяд.
Ва ҳақиқатро ҷун ҳайкале мӯҷассам мебинӣ,
Ва онро ба хотири васвасаҳои хаёлӣ канор мегузорӣ?
Ай ки имрӯз муштоқи фардоӣ,
Чизеро, ки медонӣ ба чизе фурӯҳтаӣ, ки намедонӣ.)

وإذا لم تبصر النفس المنى في الضحى كيف تراها في مساحتها..

هذه الجنة فاسرح في ربها
واشهد السحر زهوراً وميها [20, 533]

(Тарчума: *вақте ки одамӣ хостаашро дар рӯзи равишан намебинад, Дар шаби торик чӣ гуна мебинад.*
Биҳшишт ин аст, таптишиҳояш озодона бехиром,
Ва шоҳиди сеҳри гулҳо ва обҳо бош.)

.. يانديمي إلى الكؤوس، ويا منشد انش

زدلی الخمر کلما [20, 155] "يا صاحبی زد" : قلت :

(Тарчума: *эй рафиқ! Җомхон шаробро биовар ва ай муганий, овоз бихон.*

Боз ҳам шароб бидех ҳар вақт гүфтам: ки эй дүст бидех).

*Бингар, зи ҷаҳон чӣ тараф барбастам? Ҳеч,
В-аз ҳосили умр чист дар дастам? Ҳеч,
Шамъи тарабам, вале чу биншастам? Ҳеч,*

Ман ҷоми ҷамам, вале чу бишкастам, ҳеч [36, с. 111]

Абумозӣ дар охири «Ло-адриёт»-и худ мегӯяд:

إِنْنِي جَئْتُ وَأَمْضَى وَانَا لَا أَعْلَمُ أَنَا لَغْزٌ وَذَهَابٍ كَمْجِيئِي طَلْسَمٌ
وَالَّذِي أَوجَدَ هَذَا الْغَزْ لَغْزٌ مَبْهَمٌ لَاتِجَادُلُ ذَالْحِجَاجَ مِنْ قَالَ إِنِّي..

[20,224] لست ادری

(Тарчума: *омадам ба он ки надонам меравам з-ин сон зи олам,*

Чист онам рафтанам чун омадан розест дарҳам.

В-он, ки овард ин муаммо худ муаммо ҳаст мубҳам,

Оқило, даъво макун бо он, ки мегӯяд:..надонам.)

Воқеан, ки Илё Абумозӣ дар эҷоди ашъораш аз Умари Хайём таъсир пазируftааст. Ба далоили таъсирпазирии Илё Абумозӣ аз Умари Хайём иктиро намуда, танҳо ба ин нукта ишора менамоем, ки ин таъсир на танҳо далел бар заъфи Илё Абумозист, балки вусъати мутолиоти ӯро инъикос менамояд.

3.4. Озодандешӣ дар рубоиёти Умари Хайём ва шеъри Илё Абумозӣ

а) хусусиятҳои озодандешӣ дар рубоиёти Умари Хайём

Пеш аз он ки ба асли масъала назар афканем, бояд донист, ки озодандешӣ чист ва пешаи кист? Ҳамчунин ин унсури ахлоқӣ дар асрҳои миёна чӣ гуна мавқеъро дар раванди ахлоқи ҷомеа бар уҳда доштааст ва дар давраи кунунӣ чӣ аҳаммияте дорад.

Ёдовар мешавем, ки баробари ба сари қудрат омадани туркони салҷуқӣ даврони таассуби мазҳабӣ ва маҳдудиятҳои фикрӣ ва мубориза бар алайҳи улуми ақлӣ шуруъ мегардад. Умари Хайём дар ҳамин гуна шароити номувоғики сиёсӣ аркони фалсафии худро бунёд кардааст, ки он бар озодандешии инсони комил истеҳком мепазирад.

Умед аз бозгӯйи сарчашмаву манбаъҳои озодандешии Умари Хайём зери шубҳа қарор додану рад намудани дини Ислом нест, балки инҷониб танҳо тадқиқу таҳқиқ ва муайян соҳтани заминаҳои иҷтимоӣ ва манбаъҳои ватаниву хориҷии маънавии озодандешии ин шоири фарзона

ва мутафаккири асилро ҳадафи умдаи ин гуфтор мебинем ва то чӣ андоза дархӯри замони мо будани озодандешии нобигаи тамаддунамонро гӯшзад менамоем.

Бо ҳамин мазмун профессор Қурбон Восеъ дар бораи заминаҳо ва манбаъҳои озодандешӣ дар рубоиёти Умари Хайём чунин андеша баён кардааст: «Дар хусуси озодандешии Умари Хайём андешаву омоли муҳталифе вучуд доранд, ки муаллифини замонҳои гуногун, бешубҳа, доираву сатҳи назари муҳталифи худро андаруни сиёсати давронҳои хеш то дараҷае иброз дошта, мафкураи худро перомуни баррасӣ ва шеъри Умари Хайём ошкор кардаанд. Ба андешаи мо, танҳо Умари Хайём барин бузургоне, ки баҳри дарёftи ҳақиқати олам, ҳаёту зиндагӣ ва тазодҳои он берун аз сиёсати замонӣ, ки ахлоқи чомеа мусовии он ташакқул меёфтун амал мекард, нагаравида, ба сатҳи озодандешӣ дарёднишона расидаанд» [91, с.6].

Сарчашмаи озодандешии Умари Хайём дорои манбаъҳои сершумори ватаниву хориҷӣ, аз ҷумла «Риндӣ»-ву ойини «Ҷавонмардӣ», «Суруди уdnавоз»-мисрӣ, «Сирноик»-и юонӣ ва «Чорвака»-и ҳиндӣ ба ҳисоб мераванд. Аз ин рӯ, дар аввал месазад, шарҳу тафсили риндиро аз назари қомуснигорон мавриди таҳлил қарор бидиҳем. Ёдовар мешавем, ки вожаи риндиро бузургтарин қомуснигор сирф ба маъни озодагиву фарзонагӣ ва беқайдиву ҳушӯрӣ ба қалам додааст. Масалан, доктор Алиакбари Нафисӣ дар «Фарҳанги Нафисӣ» ин вожаро чунин шарҳ медиҳад: «Риндӣ - мардуми зирақу беқайд ва мункири бодапараст. Албатта, ойини риндӣ, ки муҳтавои умдаву асосияш озодандешист, таърихи басо тӯлониро фаро мегирад, ки мавзуи баҳси мо ба ин самт равона нашудааст.

Сарчашмаи нахустини илҳоми Умари Хайёми бузург маҳз бо равияи озодандешонаи «Суруди уdnавоз»-и Мисри бостон пайванди ногусастание дорад, ки мегӯяд:

Онон ки кухан буданду онон, ки наванд,
Ҳар як пайи яқдигар якояқ бишаванд.

В-ин мулки чаҳон ба кас намонад ҷовид,
Рафтанду равему боз оянду раванд [3, с. 83]

Ё худ:

Гар як нафасат зи зиндагонӣ гузарад,
Магзор, ки ҷуз ба шодмонӣ гузарад.
Зинҳор, ки сармояи ин мулки чаҳон,
Умр аст, бад-он сон гузаронӣ гузарад [3, с. 96]

Ё худ:

Афсӯс, ки сармоя зи каф берун шуд,
В-аз дасти аҷал басе чигарҳо хун шуд,
Кас-номад аз он чаҳон, ки орад ҳабаре,
В-аҳволи мусофирион бигӯяд, чун шуд [3, с. 103]

Сармояи ин мулки чаҳон умр аст, аз ин рӯ, зиндагии пур аз хушиҳо танҳо дар сурате даст медиҳад, ки ба нағъи мардум бошӣ, ғазабро сарқӯфта дориву ҳамхайлпарасту ҷомеадӯст гардӣ. Умр муқаддас аст, он бояд ба нағъи ҳалқ равона гардад, то номи неки дорандааш ҷовидона монад. Вале дар ҳама гуна давру замон ношудинсонҳое ҳастанд, ки баҳри манофеи шаҳсӣ аз ҳеч гуна қабоҳату дасиса рӯгардон намебошанд. Онҳо айшу ишрати хешро аз ҳисоби ранҷу азоби ҳамхайлон таъмин мекунанд, ки ба лаззатпарастиву озодандешии ҳакимонаи Ӯмарӣ Ҳайём ноҷизтарин иртиботе надоранд.

«Суруди ӯднавоз» зимнан зирақиву хирадро фаро мегирад, ки инсонро ба айшу лаззат даъват мекунад, то он зиндагии воқеиро ҳушҳолона ба сар барад. Дуруст аст, ки барои айшу нӯш сармоя лозим буд ва ин фақат ба сармоядорон муюссар мегардид, то бо айшу нӯш ҳудро таскин диханд. Дар ин хусус Ӯмарӣ Ҳайём мегӯяд:

Гар ман зи майи муғон мастан, ҳастам,
В-ар ошиқу ринду бутпарастам, ҳастам.
Ҳар кас ба хаёли худ гумоне дорад,
Ман худ донам, ҳар он чи ҳастам, ҳастам [3, с. 110]

Ё худ:

Натвон дили шодро ба ғам фарсудан,
Вақти хуши худ ба санги меҳнат судан.
Кас ғайб надонад, ки чӣ ҳоҳад будан,
Май бояду маъшуқу ба ком осудан [3, с. 126]

Заминаи дигари озодандешии Умари Хайёмо дар фалсафай Ҳинди бостон бо номи «Локоята» ё «Чорвака», ки асосгузори он Брихоспати мебошад, метавон мушоҳида кард. Локо - ҷаҳон ё даҳр буда, ята - таълимот дар бораи он мебошад. Брихоспати дар ин равияи эҳёнамудаи худ «ойини лаззат» ва парастиши зиндагии воқеиро татбику тарғиб менамуд. Мувофиқи ақидаи пайравони «Чорвака» олам аз ҷор үнсур - об, ҳок, боду оташ ба вучуд омадааст. Ақидаҳои ахлоқии инсонӣ ва мабдаи қасбӣ лаззат аст, на азобу ранҷкашӣ баҳри зиндагӣ дар «он дунё». Ин таълимот некиро моји лаззати ҷовидонӣ ва бадиро сабаби сиёҳбаҳтигу ғаму андуҳ медонад. Сарсупурдагону пайравони «Чорвака» аз он ҷиҳат сарватро нек медонанд, ки он воситаи фароҳамоварии моји лаззат мебошад. Пайравони ин равия ба ҳеч як «дунёи дигар», яъне ҷаннату дӯзахи фавқуттабиӣ бовар надоштаанд. Онҳо айши нақдинаи зиндагиро бар ҳамаи корҳои дигар авлотар медонистанд. Ойини риндӣ - озодандешӣ воқеан ба ин ҷараён, албатта, иртиботи ногусастани дорад, ки Умари Хайём мефармояд:

Имрӯз туро дастрасии фардо нест,
В- андешаи фардот ба ҷуз савдо нест.
Зоеъ макун ин дам дар дилат шайдо нест,
К- ин боқии умрро бақо пайдо нест[3, с. 137]

Инчунин:

Гарчанд, ки аз гуноҳ бадбаҳтаму зишт,
Навмед најам чу будпарастони куништ.
Аммо саҳаре, ки мирам аз маҳмурӣ,
Май ҳоҳаму маъшуқа, на масcid, на куништ [3, с. 139]

Ин ҳама боиси таъсиру ривоҷи ҳикматҳои ҳалқӣ шуда, ҳамзамон дар рушди таълимоти суфия низ инъикос ёфтааст.

Сарчашмаи дигари озодандешиҳои Умари Хайёмро, дар ҷараёни «Сирноик»-и Юнони Қадим мебинем. Пайравони ин равия лаззатро оромиши рух ва нишони ҳақиқии зиндагӣ медонанд. Назарияи лаззатпарастӣ аз он ба вуҷуд омада, ки пайравони равияи «Сирноик» барои маърифати худ ҳисро асос ва қонуни маърифат мешумурданد ва мегуфтанд, агар ҳис маншаву мабдаи илм аст, пас заминаи эҳсос ва лаззати он муҳимтарин унсури ахлоқии ҳақиқӣ мебошад.

Акнун саволе пеш меояд, ки оё дар миёни равияҳои зикргардида ва озодандешии Умари Хайём - риндӣ алоқае вуҷуд дорад ё на? Албатта, пеш аз ҳама, месазад таъкид намуд, ки ҳар қадом аз ин равияҳо марҳилаҳову тариқатҳои маҳсуси хешро доро буданд: аввал ин ки онҳо вобаста ба вазъи сиёсию иҷтимоии ин ё он давра зоҳир гардидаанд. Сониян, онҳо шароити таъриҳӣ ва ахлоқии ин ё он гурӯҳи ҷамъиятиро дар худ инъкос кардаанд. Он риштаи пайванди мустаҳкаме, ки миёни маслаки риндӣ ва равияҳои зикргардида матраҳ мегардад, ҳамоно ақидаи дар зиндагии воқеӣ бо лаззат рӯз гузаронидану сипарӣ намудани умр ва сар пеҷидан аз ҳама гуна андешаҳои мазҳабию зоҳидӣ мебошад. Аз ин сабаб ҳар қадоми ин равияву ҷараёнҳо дар замони мавҷудияти хеш мухолифи бидъатҳои дини ҳукмрони ҷаҳон баромад карда, аз ҷониби мутаассибони иртиҷоӣ ранҷҳову ситамҳо насиби эшон гардидааст.

Хайём ҳамеша зидди таассуби бидъатҳои мазҳабист, ки муаллифини ин гуна бидъатҳои мазҳабӣ тарғиботгарони комил набуда, ҳуди онҳо ба моҳияти дин сарфаҳм нарафта, балки динро баҳри қонеъ гардонидани ғуруру ҳавасҳои шаҳсӣ, қонеъ соҳтани манфиатҳои худу ҳаммаслакон, гурӯҳҳо ва ҳамтоёни худ ҳифз мекарданду ривоҷ медоданд. Ин ҳамон мазмунест, ки айнан дар ашъори Илё Абумозӣ мавҷ мезанад.

Умари Хайём афкори маслаки маломатиро ҳар чи бештар ҷонибдор будааст. Ӯ ҳеч гоҳ мағрурию ҳудҳоҳӣ ва ҳудпарастиву шуҳратмандиро парастиш намекунад. Ин ақидаи шоири файласуф ўро комилан тарғибкунандай маслаки маломатӣ қаламдод менамояд, ки он

бидуни шубҳа мустаҳкамтарин рукни ойини риндии шоирро таъмин намудааст.

Нангест ба номи нек машхур шудан,
Ор аст, зи ҷаври ҷарх ранҷур шудан.
Ҳаммор ба бӯйи оби ангур шудан,
Беҳ з-он, ки ба зуҳди хеш мағрур шудан [3, с. 95]

Ё худ:

Хайём, замона з-он касе дорад нанг?
К-ӯ дар ғами айём нишинад дилтанг?
Май нӯш дар обгина бо нолаи чанг,
З-он пеш, ки обгина ояд бар чанг [3, с. 165]

Ё худ:

Ин косагаре, ки косаи сахро кард,
Дар косагарӣ санъати худ пайдо кард.
Дар хони вуҷуди мо нагун коса ниҳод,
В-он косаи сарнагун пур аз савдо кард [3, с. 169]

Вуруди Умарӣ Хайём ба афкору ақидаи озодандешӣ ғайри ҷашмдошту тасодуфӣ сурат напазируфтааст. Ӯ аз айёми тифливу ҷавонӣ бо бисёр равшанфикрону озодагоне иртиботи маънавӣ доштааст. Махсусан, сӯҳбатҳои паёпай бо Ҳасани Саббоҳ, ки ҳаробазорҳоро манзил гирифта, баҳри ҳақиқатҷӯйӣ имдодталабӣ мекард, дар афкори иҷтимоии ҳакими донишманд, ки баъдтар ба унвонҳои «Имом»-у «Ҳучҷатулҳақ» шуҳрат ёфт, таъсири манфиатбахше овард.

Дар рубоиёти Умарӣ Хайём риндиро ҳар чи бештар ба маънои ҳақиқияш, ки аслан зиракиву ҳушёрӣ ва донишмандист, дарёфтан мумкин аст. Шоири озода аз ногуориҳои замони худ ба дод омада, ҷаҳонро чун тоси нагун тасавур менамояд ва андаруни он тамоми аҳли илму дониш (риндон)-ро ҳаставу ношод ва бечораву музтар ба тасвир мегирад.

Ин ҷарх, ки тосест ба нагун афтода,
Дар вай ҳама зиракон забун афтода.

Дар дӯстии шишаву соғар нигаред:

Лаб бар лабу дар миён хун афтода [3, с. 155]

Он ақидаи зоҳидон, ки мардумро ба гӯшанишиниву порсӣ ва тарки лаззатҳои табиии олами воқеӣ даъват мекунанд, Умари Хайём хеле анику амиқ пай бурда, ақидаи озодандешонаву ринданаи худро зери мафҳуми май ошкоро бар алайҳи онон равона менамояд.

Илё Абумозӣ низ ин андешаро дар шеъри худ бо калимоту ибороти дигаргуна такрор мекунад ва маъбадгузинон ва аҳли узлату нусукро ба боди истеҳсоло мегирад ва онҳоро соҳибони ақлҳои кӯҳна ва дилҳои беэҳсос ва ҷашмҳои бебасират меномад.

Дар ошкор соҳтани ин масъала, яъне набарди зуҳду ринд Умари Хайём қӯшишҳои зиёде ба ҳарҷ додааст, то ки маҳаки асосии таълимоти ринданаи ӯро хуш гузаронидани умр, сӯйистеъмол накардани меҳнати дигарон ва соғу бекина доштани қалбу назар ташкил диҳанд. Ба ин маънӣ шоири озода менигород.

Сустӣ макуну фаризаҳоро бигзор,

В-ин луқма, ки дорӣ, зи қасон боз мадор.

Дар хуни қасу моли қасе қасд макун,

Дар уҳдаи он ҷаҳон манам, бода биёр! [9,19]

Умари Хайём ҳеч гоҳ ҳоҳони он нест, ки нафаси инсон омехтаи ғаму андуҳ бошад, балки ба ақидаи ӯ инсон дар ҳаёти басо қӯтоҳ бояд аз тамоми чизҳои моддиву маънавӣ баҳра барад ва доимо дар лаззатҳои ҳиссиву ақлӣ, чӣ аз ҷиҳати зоҳирӣ ва чӣ аз ҷиҳати ботинӣ бархӯрдор бошад.

Пири Нишопурӣ дар таърихи афкори озодандешонаи мардумон яке аз абармардонест, ки пас аз Ибни Сино донишу биниши улуми ақлии иҷтимоиву табииро ба пояҳои баланд бардошта, мақому манзalati хосаро сазовор гардидааст. Ба ин манзур дар замони зиндагияш аз ҷониби мубаллиги мазҳабиву бидъатии динӣ озорҳо низ дидаст.

Агарчи дар замони мову Умари Хайём фосилаи нуҳсадсола сипарӣ шудааст, хонандаи имрӯза эҳсос мекунад, ки гӯё аз қалбу тафаккури ӯ

ибрози андеша ронда бошад. Ин андешаҳо, пеш аз ҳама, назму низоми кайҳону дунёи сағир - инсонро ба ҳам мепайванданд. Аз ин рӯ, инсони худогоҳро месазад озоду фаъол ва баҳри башарият бунёдкору накӯкор бошад, то ба зиндагии хеш зебу ороиши моддиву маънавӣ дода, зарурати мавҷудияти худро дар муҳити умумибашарӣ дарк карда тавонад.

Хайём асосан, олимни табиатшинос аст, ки дар ҳошияни рисолаи илмӣ рубоиёташ сабт шудаанд. Ин ҳошияшеърҳо зухури ҳастии инсон ва нубуғи хиради дунётасхии ӯро фаро мегирад. Агар ба озодандешии худ Умари Хайёмро дар мамолики Шарқ гоҳо сарзанишҳо карда бошанд ҳам, дар дунёи Ғарб ӯро ҳамеша инсони башардӯст ва фарди олинишон пазируфтанд.

Агар аз тасаввуроти барҳатои соҳибҷоҳону тарғиб гарони эшон ба мо фақат таърихи қушторҳову салтанатронӣ ва тангназарии онҳо нисбат ба инсон ва мақоми он расида бошад, аз тарзу тариқи озодандешии хайёмҳо анбори пур аз донаҳои гавҳари ҳақиқату адолат ва маърифату фаросати илмӣ омада расидаанд, ки башариятро то имрӯз гизо мебахшанд.

6) ҳусусиятҳои озодандешӣ дар эҷодиёти Илё Абумозӣ

Пеш аз он, ки ба ин мавзузъ назар афканем, якчанд нуктаи муҳим ва заруриро дар бораи шеъри Илё Абумозӣ ва ҳусусиятҳои озодандешии он дар шеър иброз намоем. Ҳусусиятҳои фарқунандаи шеъри Илё Абумозӣ дар он дида мешавад, ки шоир дар эҷодиёти шеъраш озодандеш аст, ки онро метавон ба се қисм ҷудо намуд: муҳтаво, шакл ва маъnavиёти шеър.

Якум: Муҳтавои шеъри шоир хеле гуногун аст, зоро шеъри ғарбӣ дар олами муосир ҳамчун як ҷароғи нурдиҳанда барои мунаққидони араб буду мемонад. Андешаи мунаққидон ва шоирон доир ба адабиёти Ғарб дар шеъри Илё Абумозӣ муҳталиф буда, гуногун будани мавзузъ дар шеър яке аз ҳусусиятҳои шеърии ин шоир ба шумор меравад.

Гуфтан ба маврид аст, ки шоир дар эҷодиёти шеър озодандеш буд ва ҳар як шеъри он ба худ ҳусусияти хосе дошт.

Дуюм: Агар мо ба шакли шеър назар афканем, дар тадбирҳои шеърӣ як намуди эҷодро мушоҳид мекунем, ки услуби он классикӣ, ё андалусӣ ба ҳисоб равад ҳам, ин услуб дар замони худ як услуби хеле муҳим дониста мешуд. Мо ҳангоми мутолиа намудани шеъри Илё Абумозӣ мушоҳид намудем, ки шоир дар истифодаи санъатҳои бадеӣ, аз ҷумла истиора, ташбех, маҷоз ва гайраҳо як ҷуръате нишон додааст. Ҳарчанд шоир дар муҳоҷират буд, аммо нисбат ба забонаш эҳтиромона муносибат мекард ва онро боарзиш медонист ва дӯст медошт.

Сеюм: Озодандешӣ дар маъноҳои шеър дар адабиёти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба таври пурра ва равshan воқеъ гардидааст, зоро ба ақидаи шоир, озодандешӣ дар ин кишвар ба тамоми маънояш мавҷуд аст. Инчунин ҳар як инсон метавонад, ки ҳамаи фикру андешаи худро, чи тавре ки ҳоҳад, баён кунад. Ҳамин боис шуд, ки шоир маҳҷарӣ тасвири ангезаву фикрҳои худро, бидуни он ки омӯхта шаванд, тавониста аст озодона баён кунад.

Озодандешӣ дар шеъри Илё Абумозӣ нисбат ба шеъри арабӣ дар гӯшаҳои гуногун бартарии зиёде дошт. Аз ин рӯ, барои истифода аз арзишҳои фикрӣ, рӯҳӣ ва балоғӣ сазовори баррасӣ буд. Аз ҷумлаи вижагиҳояш ин ҳусусияти инсонгароӣ мебошад. Ҳеч шакке нест, ки он дар сайқал додани рӯҳ ва озод кардани андеша аз бандҳои анъанаҳои кӯҳнаву таблиғотӣ ва ношоям саҳм гузошта бошад.

Мо агар ба девони «Айюбиёт», ки он соли 1916 нашр шудааст, назар афканем, мебинем, ки дар он Рашид Айюб, бо вучуди истифода кардани жанри лирикии нав ва инчунин истифодаи фарҳангӣ, ки он то ҳол дар адабиёти «Маҳҷар» таъсири худро гузоштааст ва тасвири воқеиятро ба он ҳамроҳ намудааст, онро дар зеботарин сурати васфӣ низ нишон додааст.

Пайвастагии адабиёти «Маҳҷар» бо Шарқ ва наҷоди араб қанда намешавад. Баръакс инҳо дар якҷоягӣ нисбат ба ин адабиёт зиёдтар аз ҷиҳати ҳиссииёти ҳаяҷонбахш самарабахш мебошанд, ки ин низ шомили ватан, дин ва сиёsat мебошад. Ҳангоми мутолиа намудан маълум

мешавад, ки мавзуъҳои бо тавсифи жанри лирикаи шеъри маҳҷарӣ дар ибтиди худ аз Шарқ сарчашма гирифтааст. Ба ин эҷодиёти Халил Мутрон мисол шуда метавонад, ҳамчунин усулҳои классикии навсозишуда пайравӣ аз мадрасаи Берудӣ намудаанд. Сипас, шоирони пешоҳангӣ маҳҷарӣ ба зудӣ бо он чизе, ки дар зери таъсири Амрико монда буданд, мустақил гардидаанд. Аз ҷумлаи ин гуна шоирон Илӯ Абумозӣ мебошад ва ба ин гуфтаҳо шеъри аввалинагӣ, ки дар Миср навишта шудааст, мисол шуда метавонад. Бояд қайд кард, ки шеъри аввалини шоир, ки ў онро дар муҳоҷират эҷод карда буд, баъди муддатҳои дарози аз худ кардани ҷараёнҳои фикрии Амрико, ки онҳо ба завқу таълими шоир мувоғиқ буданд, фарқ дорад. Бо вучуди он ки мусиқӣ дар маънои он саҳт таъсир мекард, ин равиш бар хилоғи эҷодиёти Насиб Ариза ва Михаил Нуайма мебошад.

Бояд зикр намуд, ки дар шеъру адабиёти «Маҳҷар» дониш, тафаккур, ҳиссиёт ва нақд шарҳу тавзех дода мешаванд. Дониш дар эҷодиёти шоирону адабони ин адабиёт: Ҷуброн Халил Ҷуброн, Михаил Нуайма, Амин Райҳон ва Насиб Ариза ба мартабаи баланд ноил гардидааст. Бинобар ин, ҳангоми мутолия намудани мероси эшон як намуд дурандешиеро дар эҷоди асарҳояшон, хоҳ назм бошад ва ё хоҳ наср, бо вучуди гуногун будани роҳу равишашон, дарёфт намудан мумкин аст. Ба ин гуфтаҳо ҳаёту фаъолияти дигар шоирон, ба мисли Ҳофиз Иброҳим, Ҷалил Сидқӣ Аз-Заҳовӣ, Абуқосим Аш-Шобӣ ва Аҳмад Муҳаррам мисол шуда метавонанд.

Чиҳати тафаккур дар шеъри «Маҳҷар» ба туфайли пурра озодандеш буданаш хеле фасех мебошад. Дар он тафаккури мадание ба шумор меравад, ки бунёди он бо самимияти адабиёти амрикоӣ тӯл мекашад ва шоҳаҳояш бошанд, ба ҳамаи паҳлӯҳои ҳаёт расида метавонанд. Ба он шеър, қисса, драма, мақола, хутба, пажуҳиши иҷтимоӣ ва гайраҳо низ шомил мебошад. Дар ҳақиқат, ин гуна тафаккур ба вижагиҳои динии тасаввуғӣ гуногунранг мебошад.

Ҳамин тавр, шоирони «Махҷар» дар эчоди шеърашон озодандеш буда, ҳар яке ба худ хусусияти хосе дошт. Аз ҷумла, муҳтавои шеъри ҳар як шоир гуногун буда, мавзуъҳои хоси худро дар бар мегирифт. Агар мо ба шеърхову қасидаҳои онҳо назар афканем, мебинем, ки шоирони маҳҷарӣ дар мисраҳои шеъриашон бисёртар васфи диёру ватани худро мекунанд ва мардумро ба лаззати дунё ва хушбахтиву ғанимат донистани умр даъват мекунанд. Инчунин мардумро огоҳ мекунанд, ки набояд ба хурофотпарастӣ ва ба ақидаи сӯфиёни хурофотпараст пайравӣ кунанд.

Озодандешӣ яке аз ормонҳои миллатҳои истиқлолталаб ва яке аз ситорагони дурахшони осмони шеъри Абумозӣ аст. Дар шеъри ў ин қалима бисёр возеху равшан зикр шудааст, ки аз назари шоир зиндагии инсон бидуни озодӣ ва озодандешӣ мағҳуми худро аз даст медиҳад ва агар ин атои илоҳӣ аз олами инсонӣ гирифта шавад, пас барои инсон марг ширинтару лаззатбахштар аст, ки дар ин радиф шоир чунин баён намудааст:

للموت أجمل من عيش على مرض [20, 26] إِنَّ الْحَيَاةَ بِلَا حُرْيَةٍ عَدَمٌ

(Тарҷума: *марг зеботар аз зиндагӣ дар саҳтӣ ва фишор аст, ҳамоно зиндагӣ бидуни озодӣ бо нестӣ баробар аст.*)

Абумозӣ озодиро яке аз муҳимтарин унсури зиндагии инсон медонад ва ба ин далел дар ашъори худ мегӯяд, ки ҳама мақомҳои моддӣ ва маънавии инсон аз пайғомбарӣ ва подшоҳӣ сар карда, то як инсони оддӣ зиндагиашон бе озодӣ беарзиш ва дурӯғин аст. Гӯё шоир ҳамаи унсурҳои ҳаётро-чисму озодиро руҳу ҷон медонад, аз ин рӯ, бояд озодиро дарк кард. Аз он лаззат бурд ва лаззати онро ба дигарон ҷашонид ва дар ҳама ҳол ҳоҳони он буд.

Озодандешӣ на факат дар ашъори Илё Абумозӣ ба маънои дар озодӣ зиндагонӣ кардан омадааст, балки шоир дар тамоми ҷанбаҳои фикрии худ озодандеш аст. Ба монанди аз хурофотпарастӣ дур кардани инсонҳо ва озодандеш будан дар ин масъала, ки ин мутобиқ ба ҳамон мазмунест, ки Умари Ҳайём дар рубоиёташ баён менамояд. Илё Абумозӣ

бар он аст, ки инсонҳо бояд ба хурофотпарастии пешиниёнашон пайравӣ накунанд. Зидди таассубу хурофотпарастӣ бошанд ва аз зиндагӣ лаззат бибаранд ва барои фардои наёмада ва дирӯзи гузашта ғам нахӯранд, зоро фардо наёмадааст ва дирӯз алакай гузаштааст. Дар охир бояд як нуктаро барои зикр лозим шуморид, ки аз сабаби дар боби дуюми кор ба таври пурра дарҷ гаштани заминаҳои озодандешӣ ва қисматҳои шеъри Илӯ Абумозӣ дар ин ҷо бо далелҳои дар боло зикргардида дар бораи озодандешии Абумозӣ иктифоъ мекунем.

Аз гуфтаҳои боло чунин хулоса кардан мумкин аст, ки ҳар ду шоирон алайҳи таассубкориву хурофотпарастӣ ва зулму ситами зоҳидони бесаводу камфаҳме, ки мардумро аз паси худашон мебурданд, зид ҳастанд. Онҳо ҳеч гоҳ ҳоҳони он нестанд, ки нафаси мегирифтаи инсонҳо омехтаи ғаму андуҳ бошад ва онҳо дар ашъорашон таъкид мекунанд, ки нисонҳо аз ин дунёи дурӯза бояд лаззат бубаранд. Инчунин мардумро бим медиҳанд, ки аз хоби ноз бархезанд, то онҳо ба фиреби ҳар бидъатдӯстону хурофотпарастон пойбанҷ нашаванд.

Дар баёни сухан ҳар ду шоир озодандешанд, чун инро метавон аз ашъорашон дарёфт. Ҳангоми мутолиоти ашъори ин шоирон маълум гашт, ки онҳо дар шеърҳояшон новобаста аз дину мазҳаби давронашон бо як ҷуръати хос зидди таассубкорони мазҳабӣ эҷодҳо намуданд. Бояд як нуктаро фаромӯш насозем, ки ҳар ду шоир дар ашъорашон озодандеш ҳастанд, ки ин дар ҳар як мисраи шеъри онҳо мушоҳида мешавад.

ХУЛОСА

Дар хулоса натиҷаҳои таҳқиқ ба таври зерин чамъбаст гардидаанд:

1. Шуҳрати ҷаҳонии Умари Ҳайём боиси он шудааст, ки адибон ва мутарҷимони араб рубоиёти Ҳакими Нишопуриро на танҳо аз забони асл, яъне форсии тоҷикӣ, балки аз англисӣ ва фаронсавӣ низ ба доираи васеи ҳонандагони араб пешниҳод намоянд. Тарафи дигари масъала, дар радифи тарҷумаю таҳқиқи ашъори фалсафӣ ва ҷовидонии Умари Ҳайём шоироне ба мисли Илё Абумозӣ ба майдони адабиёт омаданд, ки дар зери таъсири афкору андешаи Ҳайём ашъори арабӣ эҷод намоянд. Ин аз нуғузи адабиёти оламшумули форсии тоҷикӣ дар Шарқи арабӣ гувоҳӣ медиҳад [2-М].

2. Нимаи дуюми асри XIX ва ибтидои асри XX барои қишварҳои арабӣ муҳим арзёбӣ мегардад, зоро дар ин давра қишварҳои арабӣ аз зери истисмори аҷнабиён берун шуда, истиқоли сиёсӣ ва давлатӣ ба даст оварданд. Замони зиндагии шоири мавриди назари мо ҳам дар ин фосилаи таърихӣ сипарӣ шудааст. Илё Абумозӣ дар Лубнон таваллуд шуда, хеле пурмашаққат ҳаёт ба сар бурдааст. Аз ин рӯ, мавзӯҳои истиқтолҳоҳӣ, ватандӯстию ватанпарастӣ, мубориза бар зидди ситам дар ашъори шоир нақши марказӣ доранд [1-М].

3. Бо таъсиси анҷумани адабии «Маҳҷар» дар Миср гурӯҳи зиёди адибоне чун Аҳмад Шавқӣ, Ҳалил Мутрон, Ҳофиз Иброҳим, Фавзӣ Маълуф, Илё Абумозӣ, Ҷуброн Ҳалил, Амин Райҳон, Михаил Нуайма, Рашид Салим, Илёс Фарҳот бо ғарвиш ба мактаби реалистӣ асарҳои мондагоре оғариданд, ки бо номи адабиёти «Маҳҷар», ки асосан, ба ду бахш тақсим мешуд, ба вучуд омад. Вазифаи адибони адабиёти «Маҳҷар» аз он иборат буд, ки суннатҳои наср ё назми арабиро бо афкору анвои нави аврупой оmezish doda, дар муҳити адабии анъанавии арабҳо на танҳо қолабшиканӣ, балки маъниофаринӣ карданд. Ин яке аз вижагиҳои писандидаи адабиёти «Маҳҷар» аст, ки Илё Абумозӣ низ дар раванди таъсис, шаклгирӣ ва таҳаввули он нақши муҳим дорад [10-М].

4. Илё Абумозӣ дар тули фаъолияташ дар Амрико барои адабиёти араб ва Амрико хизмати шоёне анҷом додааст. Шоир дар Амрико дар баробари

навиштани шеъру қасида, инчунин бо як силсила мачаллаву рӯзномаҳои арабие, ки дар Амрико нашр мешуданд, робитаи қавӣ баргузор карда, дар пешрафти адабиёти араб саҳм мегузошт. Шоир ҳарчанд дур аз Ватан буд, аммо шеъру қасидаҳояшро ба ёди неки мардуми шарифи кишвараш суруда, онҳоро бо аъзои анҷуман мавриди баррасӣ ва таҳлил қарор медод [5-М].

5. Осори манзуми Илё Абумозӣ дар панҷ девон гирдоварӣ шуда, борҳо дар мамолики араб интишор ёфтааст. Девони панҷгонаи шоир дар шинохт ва бозгӯйи рӯзгори адиб аҳамияти вижай адабӣ ва таъриҳӣ доранд. Муҳакқиқони осори Абумозӣ ба хулосае омадаанд, ки ашъори шоир инъикоскунандай ҳаёти ӯст, зоро дар ашъори шоир доир ба зиндагӣ ва пайкори ӯ маълумоти муфассал дарҷ гардидааст. Месазад таъкид кард, ки аз рӯйи ашъори гуногунпаҳлуи шоир метавон ба вазъи таъриҳӣ ва сиёсии кишварҳои араб пардоҳт ва онро аз лиҳози илмӣ ба риштаи таҳқиқ кашид [1-М].

6. Шоир ба навиштани ашъори ичтимоӣ аз солҳои аввали шоирияш шуруъ карда буд, vale авҷу камоли онро метавон, бинобар таҳқики донишмандони ашъори Абумозӣ, соли 1952 ном бурд. Муҳити истибдодии ҳукумати усмонӣ ӯро водор соҳт, ки дар баробари эҷоди шеърҳои ишқӣ ба масъалаҳои иҷтимоии замони худ низ таваҷҷуҳ зоҳир намояд ва ниҳои мардуми мазлуми арабро ба риштаи шеър қашад. Илё Абумозӣ шоирест, ки аз зиндагонии мардуми хеш огоҳии комил дошт ва сурудани шеърҳоеро, ки бозгӯнандаи дарди мардум буданд, рисолати инсониву шоирии хеш медонист [4-М].

7. Муштоқи ашъори дилпазир ва ҷовидонаи Ҳайём шудани Абумозӣ қиссаи марғуб дорад. Ӯ вақте ки ба Миср омада ба тиҷорат машғул шуд, дар қитобфурӯшиҳои Қохира бо тарҷумаи арабии рубоиёти Ҳайём аз ҷониби Вадиъ ал-Бустонӣ сурат гирифта буд, ошнӣ пайдо кард. Абумозӣ аз нахустин ошнӣ соли 1912 м. зери таассуроти афкори фалсафии Ҳайём монд ва ҷустуҷӯҳои худро идома дода, бисёре аз онҳоро дастрас кард ва дар пайравӣ аз ӯ ба гуфтани «ашъори ҳайёмвор» оғоз бахшид. Дар ин давра бисёре аз адібони дигари араб, ба мисли Илӯ Абумозӣ, Маъруф Русофиӣ,

Чамил Садақӣ Аз-Заҳовӣ, Искандар Маълуф, Амин Маълуф аз Хайём таъсир пазирафта, ашъори зиёде суруданд [3-М].

8. Тарҷумаи рубоиёти Хайём аз соли 1901 дар кишварҳои арабӣ оғоз шуда, таърихи беш аз 120-сола дорад. Феълан, 90 тарҷумаи мӯътабари рубоиёти Хайём ва 300 асари таҳқиқӣ дар робита ба ашъори ҷовидонаи Ҳакими Нишопурӣ сурат гирифта, бо ҷуръат метавон гуфт, ки шуҳрат ва маъруфияти Умари Хайёмро ҳеч шоири дигаре дар кишварҳои арабӣ надорад. Афзун ба ин, хайёмшиносии арабӣ як баҳши муҳимми адабиётшиносии муосири арабро ташкил мекунад [6-М].

9. Бояд зикр намуд, ки Илё Абумозӣ яке аз шоирони қасидасарои машхури давраи муосир ба шумор меравад, ки қасидаи «Талосим»-и худро зери таъсири маонии рубоиёти Умари Хайём сурудааст. Қасидаи «Талосим» дарбаргирандаи мавзуоте мебошад, ки муаммои сарбаста ва номаълум дар андешаи инсон будааст, яъне аз кучо меоем ва ба кучо меравем? Барои чӣ омадаем? Ин гуна рубоиёти фалсафиро Хайём 800 сол қабл суруда буд ва такрори онҳо ба гунаи дигар, дар қолаби таъсирпазирӣ, дар ашъори Илё Абулмозӣ ба мушоҳида мерасанд [9-М].

10. Таъсирпазирии Илё Абумозӣ дар масъалаҳои дарёфтани муаммои вучуд, майу маъшуқа, бевафоии дунё, омадану рафтани, ҷавонию лаззати зиндагӣ, хушгузаронии умр, озодандешӣ, маю майгусорӣ, тавсифи қӯзаю ҷому соғар ба назар мерасад, ки дар мавориди муносиб дар диссертатсия баҳс шудааст. Аз тарафи дигар, мавзуоте, ки ишора шуд, онҳоро аз ҷумлаи муштаракоти маъноии ҳар ду шоир ҳисобидан дуруст аст. Назирасароӣ ва истиқболияҳо аз мазмунҳои яксон қаблан дар адабиёти форсии тоҷикӣ ва арабӣ вучуд дошт ва идома додани ин суннати адабӣ гувоҳи он аст, ки ворисият яке аз масъалаҳои муҳимми адабиёт ба ҳисоб меравад [6-М].

11. Бо ин ҳама, ба назар мерасад, ки соҳтори шеъри Илё Абумозӣ қувват ва истеҳкоми рубоиётҳои Умари Хайёмро надорад. Шояд ин амр аз он ҷиҳат бошад, ки Абумозӣ ҳамчун Умари Хайём нигоришҳои амиқи фалсафӣ ва ирфонӣ нисбат ба масоили муҳталиф, аз ҷумла дунё ва ҳақиқати вучуд надоштааст. Фалсафаи Умари Хайём барои шодмонӣ, баҳрагарӣ аз

май ва маъшуқа мебошад. Аммо Абумозӣ бештар ба рӯй овардан ба табиат, ки аз шоҳаҳои мактаби романтикӣ мебошад, такя намудааст [9-М].

ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЧАҲОИ ТАҲҚИҚ

1. Бештари таҳқиқоти мавҷуда дар адабиётшиносӣ оид ба таъсири адабиёти араб ба адабиёти форсии тоҷикӣ марбут мебошанд. Пажуҳиши номбурда баръакси ҳол буда, метавонад дар муайянсозии таъсири адабиёти форсии тоҷикӣ ба адабиёти арабӣ дар мисоли рубоиёти Умари Хайём манбаи илмӣ бошад.
2. Илё Абумозӣ дар пайравии Умари Хайём ашъори зиёде сурудааст. Ҳатто қасидаҳои ҷудогонае, ба мисли «Талосим» дорад, ки худи шоир зери таъсири афкори фалсафии Хайём эҷод шудани онҳоро таъкид сохтааст. Омӯзиши қиёсии онҳо имкон фароҳам меорад, ки чигунагии таъсирпазирии шоири араб нисбат ба ашъори ҷовидонаи Хайёми Нишопурӣ муқаррар шавад.
3. Омӯзиш ва муайян кардани мақоми шоири баландвоза ва муосири араб Илё Абумозӣ дар забон, фарҳанг ва адаби арабӣ дар замони муосир аз ҷумлаи масъалаҳои муҳими адабиёти татбиқист, ки мебояд мавриди таҳқиқу баррасии муқаммал қарор гирад. Чунин замони мусоид дар замони соҳибистикӯлии Тоҷикистон фароҳам омада, ба вижа арабшиносони тоҷикро зарур аст, ки осори адибони имрӯзи тоҷикро дар қишварҳои арабӣ тарҷума, тарғиб ва нашр намоянд.
4. Вазифаи пайванди робитаҳои байнидавлатӣ барқарор кардани муносибатҳои ҳасанаи фарҳангӣ, адабӣ ва илмӣ буда, он ҳамчун пули мустаҳкаме барои густариши робитаҳо миёни ҳарду фарҳангу адабиёт метавонад нақши муассир гузорад. Ҳамин рисолатро таҳқиқи мавриди назар метавонад адо намояд.

РЎЙХАТИ АДАБИЁТ

I. Сарчашмаҳо

а) ба хати кириллӣ:

1. Омар Хайям. Рубаъийат. Подготовка текста, перевод и предисловие Р.М. Алиева и М.Н. Османова. Под редакцией Е.Э. Бертельса [Текст]. / Хайям Омар. Часть 1 (Факсимиле). – Москва: Изд-во восточной литературы, 1959м. – 46 с.
2. Омар Хайям, Хафиз, Саади. Поэзия Востока [Текст]. / Хайям Омар, Саади Хафиз. – Москва: Олма Медиа Групп, 2012м. – 224 с.
3. Рубоиёти Хайём (ба чор забон тоҷикӣ-форсӣ, русӣ, узбекӣ, англисӣ) [Матн]. / Мураттиб: Усмон, Назир. – Душанбе: Сарредаксияи илмии Энциклопедияи миллии тоҷик, 2000. – 384 с.
4. Умари Хайём - нобигаи тамаддуни ҷаҳонӣ [Матн]. / Мураттиб: Усмон, Назир. – Душанбе: Пайванд, 2010. – 505 с.
5. Умари Хайём. Омар Хайям. (форсӣ ва русӣ) [Матн]. / Мураттиб: А. Абдуманнонов. – Душанбе: «Ирфон», 1985. – 262 с.
6. Умари Хайём. Рубоиёт [Матн]. / (Мураттиб: М. Занд, дар зери таҳрири А. Мирзоев). – Сталинобод: Нашр, дав. Тоҷ., 1955. – 140 с.
7. Умари Хайём. Рубоиёт / Дар кит. Гулшани адаб. Намунаҳои назми форсу тоҷик. Асрҳои IX - XIII. – Душанбе: Ирфон, 1976. – 382 с.
8. Умари Хайём. Рубоиёт. – Сталинобод, 1955. – 80 с.
9. Умари Хайём. Рубоиёт. – Душанбе, 2010. – 75 с.
10. Умари Хайём. Рубоиёти Хайём. – Душанбе: Эр-граф, 2018. – 208 с.
11. Ҳаким Омар Хайям Нишапури. Рубайят (Форсӣ, инглисӣ, булғорӣ) [Матн]. / Филологический перевод и комментарии Иво Панова. – Техрон: Интишороти Дабирхонаи Шурои Густариши забон ва адабиёти форсӣ. – 1377 ш. – 168 с.
12. Шинохти рубоиёти Умари Хайём [Матн]. / Мураттиб: Гулруҳсор, Сафиева. – Душанбе: «Пайванд», 2000. – 194 с.

б) ба хати арабӣ:

13. Девон Илё Абумозӣ [Матн]. / Мурратиб: Салоҳуддин, Ал-Ҳиворӣ. – Бейрут: Дор ва мактабат-ул-ҳилол, 2006 м. – 639 с.
14. Девон Илё Абумозӣ. Қаддама лаҳу ва аллақа алайҳи [Матн]. / Иброҳим, Шамсуддин. – Бейрут: Муассасат-ун-нур ли-л-матбуот, 2005 м. – 536 с.
15. Илё, Абумозӣ. Ал-Ҷадовил [Матн]. / Абумозӣ Илё. – Бейрут: Дор-ул-ilm ли-л-малойин, 1986 м. – 221 с.
16. Илё, Абумозӣ. Ал-Ҳамоил [Матн]. / Абумозӣ Илё. – Бейрут: Дор-ул-ilm ли-л-малойин, 1987 м. – 237 с.
17. Илё, Абумозӣ. Аҷмала мо қатаба шоир-ут-талосим Илё Абумозӣ [Матн]. / Абумозӣ Илё. – Қоҳира: Ҳайат-ул-мисрия ли-л-қитоб, 1996 м. – 116 с.
18. Илё, Абумозӣ. Девон Илё Абумозӣ ал-ҷузъ-ус-сонӣ [Матн]. / Абумозӣ Илё. – Бейрут: Дор-ул-удва, 2007 м. – 144 с.
19. Илё, Абумозӣ. Девон Илё Абумозӣ шеър-ул-маҳҷар-ил-акбар [Матн]. / Абумозӣ Илё. – Бейрут: Дор-ул-удва, 1963 м. – 879 с.
20. Илё, Абумозӣ. Девон Илё Абумозӣ. Бо муқаддима ва шарҳи дуктур Салоҳуддин ал-Ҳиворӣ [Матн]. / Абумозӣ Илё. – Бейрут: Дор ва мактаб ал-Ҳило, 2006 м. – 536 с.
21. Илё, Абумозӣ. Девону Абимозӣ. Дарасаху Зухайр Мирзо [Матн]. / Абумозӣ Илё. – Бейрут: Дор-ул-удва, 1982 м. – 690 с.
22. Илё, Абумозӣ. Илё Абумозӣ шоир-ул-маҳҷар [Матн]. / Абумозӣ Илё. – Бейрут: Дор-ул-ilm ли-л-малойин, 2004 м. – 600 с.
23. Илё, Абумозӣ. Тазкор-ул-мозӣ [Матн]. / Абумозӣ Илё. – Искандария: Матбаат-ул-мисрия, 1911 м. – 184 с.
24. Илё, Абумозӣ. Тибр ва туроб [Матн]. / Абумозӣ Илё. – Бейрут: Дор-ул-ilm ли-л-малойин, 1986 м. – 232 с.
25. Илё, Абумозӣ. Явмиёт [Матн]. / Абумозӣ Илё. – Бейрут: Дор содир, 2012 м. – 447 с.

26. Низомии Арӯзии Самарқандӣ. Ҷаҳор мақола (Мураттиб: X. Шарифов, У. Тоиров) [Матн]. / Самарқандӣ Низомии Арӯзӣ. – Душанбе: Ирфон, 1986. – 160 с.
27. Рубоиёт Умар ал-Хайём [Матн]. / Вадиъ, ал-Бустонӣ. – Қоҳира: Нашри дор-ул-маориф, 1994 м. – 149 с.
28. Рубоиёт-ул-Умар ал-Хайём [Матн]. / Мураттиб: Вадиъ, ал- Бустонӣ. –
29. Рубоиёт-ул-Умар ал-Хайём [Матн]. / Мураттиб: Аҳмад, Софӣ ан-Начафӣ. – Димашқ: Дор талосим, 1998 м. – 155 с.
30. Рубоиёт-ул-Умар ал-Хайём [Матн]. / Мурратиб: Мустафо, Ваҳбӣ Нил. – Уммон: Мактабат-ур-роид-ил-илмия, 1999 м. – 291 с.
31. Рубоиёт-ул-Хайём [Матн]. / Мураттиб ва мутарҷим: Аҳмад, Ромӣ. – Бейрут: Дор-ул-увда, 2000 м. – 268 с.
32. Рубоиёт-ул-Хайём [Матн]. / Мураттиб ва мутарҷим: Аҳмад, Ромӣ. – Қоҳира: Мактабат-ул-ғарӣ, 1924 м. – 180 с.
33. Рубоиёт-ул-Хайём [Матн]. / Мураттиб: Аҳмад, Сулаймон Ҳичобӣ. – Қоҳира: Мактабат-уш-шაъб, 1982 м. – 70 с.
34. Рубоиёт-ул-Хайём [Матн]. / Мураттиб: Иброҳим, Ариз. – Баҳрайн: ал-Мактабат-ул-ватания, 1948 м. – 95 с.
35. Рубоиёт-ул-Хайём [Матн]. / Тавғиқ, Муфарраҷ. – Қоҳира, 1947 м. – 128 с.
36. Таронаҳои Хайём [Матн]. / Мураттиб: Содик, Ҳидоят. – Техрон: Интишороти Амири Кабир, 1346 ш. – 196 с.
37. Умар ал-Хайём [Матн]. / Мураттиб Аҳмад, Ҳомид Сарроф. – Бағдод: Матбаат-уш-шაъб, 1948 м. – 170 с.
38. Умар, ибни Иброҳим. Рубоиёти Хайём. Таълифи Ёриаҳмад ибни Ҳусайн Рашидии Табрезӣ, тасҳехи Ҷалолуддин Ҳумоӣ [Матн]. / Хайём Умар ибни Иброҳим. – Техрон: Нашри Ҳумо, 1367 ш. – 220 с.

II. Адабиёти илмӣ

а) бо хати кириллӣ:

39. Абдуллоев, А. Адабиёти форсу тоҷик дар нимаи аввали асри XI [Матн]. / А. Абдуллоев. – Душанбе: Дониш, 1979. – 282 с.

40. Абдуллоев, А., Саъдиев, С. Адабиёти форсу тоҷик дар нимаи дуюми асри XI ва аввали асри XII [Матн]. / А. Абдуллоев, С. Саъдиев. – Душанбе: Дониш, 1986. – 262 с.
41. Абдулхусайн Зарринқӯб. Бо корвони ҳулла. Таҳия ва тавзехи Шокирзода Нӯъмонпур, Райҳон Маҳмадизодаи Соҳибназар [Матн]. / Зарринқӯб Абдулхусайн. – Душанбе, 2004. – 332 с.
42. Абдусатторов, А. Становление и развитие рубаи в персидско–таджикской литературы 10 – 15 вв. [Текст]. / Автореферат канд. филол.наук (10.01.03). – Душанбе, 1994. – 23 с.
43. Абдусатторов, А. Рӯъяти Куръон дар шеър [Матн]. / А. Абдусатторов. – Душанбе, 1997. – 74 с.
44. Абдусатторов, А. Талмех дар шеъри аҳди Сомониён [Матн]. / А. Абдусатторов. – Душанбе: Адиб, 2001. – 70
45. Абдусатторов, А. Арабият ва адабиёти аҳди Фазнавиён [Матн]. / А. Абдусатторов. – Душанбе, 2001. – 220 с.
46. Абдусатторов, А. Таъсири адабиёти араб ба шеъри асри XI форс – тоҷик (аҳди Фазнавиёни аввал). Рисола барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои филологӣ [Матн]. / А. Абдусатторов. – Душанбе, 2002. – 336 с.
47. Абдусаттор А. Равобити адабии Арабу Аҷам дар асри XI [Матн]. / А. Абдусаттор. – Душанбе: Файз, 2004. – 192 с.
48. Абдусатторов, А. Таърихи адабиёти араб (Китоби аввал. Аз аҳди Ҷоҳилията замони Умавиён) [Матн]. / А. Абдусатторов. – Душанбе, 2008. – 245 с.
49. Абдусатторов, А. Таърихи адабиёти араб (Китоби дувум) [Матн]. / А. Абдусатторов. – Душанбе: Шуҷоиён, 2010. – 260 с.
50. Абдусатторов, А. Мавлоно ва масъалаҳои интиқоли рубоӣ ба адабиёти [Матн]. / А. Абдусатторов / Номаи донишгоҳ, 2012. – Ҳуҷанд. – №3 (31). – С. 10-15.
51. Абдусаттор А. Фарҳанги арабӣ ва адабиёти Фазнавиён [Матн]. / А. Абдусаттор. – Душанбе: Бухоро, 2015, – с. 228.

52. Адабиёти форсу точик дар асрҳои VIII–IX (адабиёти арабизабонӣ). [Матн]. / Н. Зоҳидов. – Душанбе: Бухоро, 2014, – с. 444.
53. Адабиёти форсу точик дар асрҳои XII – XIV [Матн]. / Қисми якум. – Душанбе: Дониш, 1976. – 348 с.
54. Алиев, Р.М., Османов, М.Н. Омар Хайям [Текст]. / Р.М. Алиев, М.Н. Османов. – Москва: Изд–во АН СССР, 1959. – 141 с.
55. Алишери М., Умарҷони Э. Рубоиёти Умари Хайём [Матн]. / М. Алишер, Э. Умарҷон. – Душанбе: ЭР–граф, 2018. – 208 с.
56. Гулшани адаб. Намунаҳои назм. Иборат аз панҷ ҷилд [Матн]. /
57. (Тартибдиҳандагон: А. Афсаҳзод, Л. Сулаймонова, Ҷ. Додалишоев ва дигарон). – Душанбе: Ирфон, 1980. – 464 с.
58. Fafforova, У. Қиссаҳои «Куръон» дар «Тарҷумаи Тағсири Табарӣ» (таҳқиқи муқоисавӣ–таърихӣ [Матн]. / У. Fafforova. – Душанбе, 2004. – 345 с.
59. Fafforova, У. Муҳаммад ибни Ҷарири Табарӣ ва муколамаи фарҳангҳо. [Матн]. / У. Fafforova – Xӯҷанд: Xурӯсон, 2018, – с. 460.
60. Жирмунский, В.М. Литературное течение как явление международное [Текст]. / М. В. Жирмунский. – Ленинград, 1967 м. – 430 с.
61. Зоҳидов, Н. Адабиёти арабизабони форсу точик аз истилои араб то аҳди Сомониён [Матн]. / Н. Зоҳидов. – Xӯҷанд, 1999. – 260 с.
62. Зоҳидов, Н. Насри арабизабони адабиёти форсу точик дар асрҳои VIII–IX [Матн]. / Н. Зоҳидов. – Xӯҷанд, 2004. – 402 с.
63. Каримова, Ш. Таджикско–арабские литературные связи в период независимости Таджикистана (1991–2021 гг.). Канд. авт. дисс. [Текст]. / Ш. Каримова. – Душанбе: Эр – граф, 2022. – с.28.
64. Конрад, Н.И. К вопросу о литературных связях. В кн. Восток и Запад [Текст]. / Н.И. Конрад. – Москва: Наука, 1972м – 496 с.
65. Крачковский, И.Ю. Арабская географическая литература [Текст]. / Избранные сочинения. Т. IV. – М. – Л.: Изд–во АН СССР, 1957м. – 965 с.

66. Крачковский, И.Ю. Общие соображения о плане истории арабской литературы [Текст]. / Избранные сочинения. Т. II. – М. – Л.: Изд–во АН СССР, 1956. – С. 563 – 574.
67. Кӯчаров, А. Нақди матн ва нақди адабӣ [Матн]. / А. Кӯчаров. – Душанбе: 2017. – 222 с.
68. Лихачев, Д.С. Художественное наследие Древней Руси и словесность [Текст]. / Д.С. Лихачев. –Ленинград: Наука, 1971м. – 106 с.
69. Лозев, П.Н. Омар Хайям в источниках и русских стихотворных переводах [Текст]. / П.Н. Лозев. – Сталинабад, 1952 м . – 222 с.
70. Максудов, X.А. Михӣар Ад-Дайлами и его поэзия [Текст]. / X. Максудов. –Душанбе: Ирфон, 2001м. – 80 с.
71. Мардони, Т.Н. Арабско – таджикское двуязычие в поэзии IX–X вв [Текст]. / Т.Н. Мардони. – Душанбе, 1993м. – 166 с.
72. Мардонӣ, Т.Н. Рӯдакӣ ва адабиёти араб [Матн]. / Т.Н. Мардонӣ. – Душанбе: Садои шарқ., 1996. – № 9, – С. 131-135.
73. Мардонӣ, Т.Н. Носир Хусрав и арабоязычная культура [Матн]. / Т.Н. Мардонӣ. – Душанбе: 2005. – 143 с.
74. Мардони, Т.Н. Масуд Сад Салман и арабская поэзия [Матн]. / Т. Мардони. – Душанбе, 2006. – 74 с.
75. Мардони, Т.Н. Поэзия Ибн Сина на арабском языке [Матн]. / Т. Мардони. –Душанбе: Ирфон, 2006. – 125 с.
76. Мардони, Т. Н. Арабско – таджикские литературные связи. История и современность (Сборник статей) [Текст]. / Т. Мардони. – Душанбе: Ирфон, 2006м. – 400 с.
77. Мардонӣ, Т. Н. Саҳифаҳое аз равобити адабии арабу аҷам. [гузашта ва имрӯза]. [Матн]. / Мардонӣ Тоҷиддин. – Душанбе: «Ирфон», 2010. – 236 с.
78. Мардонӣ, Т.Н. Рӯдакӣ ва адабиёти араб [Матн]. / Т. Мардонӣ. – Душанбе: Ирфон, 2010. – 128 с.

79. Мирзоев, З., Бурхонова, X. Касбу ҳунар дар эҷодиёти Умари Хайём [Матн]. / З. Мирзоев, X. Бурхонова [Матн]. / Умари Хайём – Ҳаким, олим ва адиб. – Душанбе, 2002, – С. 139-145.
80. Мирзозода, X. Таърихи адабиёти тоҷик (Аз давраҳои қадим то асри XIII). Китоби (1) [Матн]. / X. Мирзозода. – Душанбе: Маориф, 1987. – 488 с.
81. Морочник, С.Б., Розенфельд Б.А. Омар Хайям – поэт, мыслитель, ученый [Текст]. / С.Б. Морочник, Б.А. Розенфелд. – Сталинабад: Таджикгосиздат, 1957м. – 212 с.
82. Муллоаҳмад, М. Ҳаким Умари Хайём ва рубоиёти асили ў [Матн]. / М. Муллоаҳмад. – Душанбе: Дониш, 2019. – 193 с.
83. Насриддинов Ф. Арзишҳои адабӣ дар тарҷума ва тафсири кӯҳани форсӣ–тоҷикӣ. [Матн]. / Ф. Насриддинов. – Ҳуҷанд: Ношир, 2012. – с.576.
84. Нафисӣ, С. Қадимтарин суханҳои рубоиёти Умари Хайём [Матн]. / С. Нафисӣ // Труды 25 международного конгреса востоковедов. – Москва, 1963, т. 2. – С. 367-373.
85. Одинаев, Ё. Умари Хайём ва рубоиёти ў аз назари Свами Говинда [Матн]. / Асарҳо [Матн]. / Ё. Одинаев. – Душанбе: Ирфон, 2013. – 942 с.
86. Омар Хайям и Эдвард Фитцджеральд. Восток–Запад. Исследования. Переводы. Публикации. – Москва: «Наука», 1982м. – 113 с.
87. Очилова, М. «Ал-Кашшоғ»-и Ҷоруллоҳ Махмуди Замахшарӣ ва масъалаҳои шаклгирии тафсирнигории форсӣ – арабӣ» – Док. авт. дисс. [Матн]. / М. Очилова. – Душанбе: Эр–граф, 2022. – 59 с.
88. Раҷабова, М. Таҳаввули назми арабизабони форсу тоҷик дар нимаи дуюми асри XI ва асри XII (дар заминай «Ҳаридату-л-қаср ва ҷаридат-ул-аср-и Имомуддини Исфаҳонӣ». Док. авт. дисс. [Матн]. / М. Раҷабова –Душанбе, 2022. – 53 с.
89. Рейзов, В.Г. Сравнительное изучение литературы [Текст]. / Рейзов В.Г. – Москва: Наука, 1972 м. – 268 с.

90. Ризо, Фазлуллоҳ. Нигоҳе ба Умари Хайём: осори риёзӣ ва физикии Умари Хайём [Матн]. / Фазлуллоҳ Ризо. – Душанбе: Ирфон, 2013. – 176 с.
91. Умари Хайём ва тамаддуни ҷаҳонӣ / Маҷмуи мақолаҳо [Матн]. / Муратиб: Султонзода, Моҳирхӯҷа. – Душанбе, 2000 с.
92. Шарифзода, Ҳ., Нарзиқул, М. Таърихи адабиёти тоҷик [Матн]. / Ҳ. Шарифзода, М. Нарзиқул. – Душанбе: ТоРус, 2017. – 415 с.
93. Юсуфӣ, У. Таъсири мутақобилаи илми бадеъи Арабу Аҷам дар асрҳои IX–XV. [Матн]. / У. Юсуфӣ – Душанбе: Дониш, 2021, – с. 588.

в) ба ҳати арабӣ:

94. Аббос, Эҳсон., Муҳаммад, Юсуф Наҷм. Аш-Шеър-ул-арабӣ фи-л-Маҳҷар Амрико аш-Шимолия [Матн]. / Эҳсон Аббос. – Бейрут: Дор-ус-содир, 1982 м.– 291 с.
95. Абдуддоим, Собир. Адаб-ул-Маҳҷар [Матн]. / Собир Абдуддоим. – Қоҳира, 1993 м.– 578 с.
96. Абдуллатиф, Шарора. Илё Абумозӣ [Матн]. / Шарора Абдуллатиф. – Бейрут: Дор-ус-содир, 1965 м. – 242 с.
97. Абдулҳаким, Балбаъ. Ҳаракат-ут-таҷдид-ишиш-шеърӣ фи-л-маҳҷар байна назария ва татбиқӣ [Матн]. / Балбаъ Абдулҳаким. – Қоҳира: ал-Ҳайат-ул-мисрият-ул-омма ли-л-куттоб, 1980 м. – 334 с.
98. Абдулҳақ, Фозил. Саврат-ул-Хайём [Матн]. / Фозил Абдулҳақ. – Бейрут: Дор-ул-иљм лил малойин, 1968 м.– 271 с.
99. Абулало, Мааррӣ. Шуруҳу сақт аз-зинд. Таҳқиқ Мустафо Сақо [Матн]. / Мааррӣ Абулало. – Қоҳира: Дор-ул-кутуб-ил-мисрия, 1986 м.– 2248 с.
100. Абулқосим, Қурбонӣ. Зиндагиномаи риёзидони давраи исломӣ [Матн]. / Қурбонӣ Абулқосим. – Техрон: Маркази нашри донишгоҳӣ, 1375 ш.– 574 с.
101. Абуғозил, Рабиа Бадиъ. Фавзӣ ал-Маълуф шоир-ул-алами ва-л-ҳилмӣ [Матн]. / Рабиа Бадиъ Абуғозил. – Бейрут: Дор-ул-Машриқ, 1993 м. – 365 с.

102. Азизуллох, Косибаб. Рубоиёти Хайём [Матн]. / Косибаб Азизуллох. Интишороти Рашидӣ, 1366 ш. – 190 с.
103. Алӣ Асғар, Ҳалабӣ. Таърихи фалсафа дар Эрон ва ҷаҳони Ислом [Матн]. / Ҳалабӣ Алӣ Асғар. – Техрон: Нашри асотир, 1368 ш. – 632 с.
104. Алӣ, бин Юсуфи Қифтӣ. Ахбор-ул-уламо би ахбор-ил-ҳукамо. Тасҳехи Муҳаммад Амин Ал-Ханаҷӣ [Матн]. / Қифтӣ Алӣ бин Юсуф. – Қоҳира: Дор-ус-саода, 1326 к. – 288 с.
105. Алӣ, Даشتӣ. Dame бо Хайём [Матн]. / Даشتӣ Алӣ. – Техрон: Интишороти Амири Кабир, 1344ш. – 799 с.
106. Алӣ, Даشتӣ. Қасе бо Хайём / Даشتӣ Алӣ. – Техрон: Нашри Асотир, 1377 ш. – 126 с.
107. Алӣ, Деҳбошӣ. Май ва мино [Матн]. / Алӣ Деҳбошӣ. – Техрон: Интишороти ҳунарсарои гӯё, 1382ш. – 238 с.
108. Алиризо, Заковати Фарогузлу. Умарӣ Хайём (ҳаким ва шоир) [Матн]. / Фарогузлу Заковати Алиризо. – Техрон: Интишороти тарҳи нав, 1379 ш. – 244 с.
109. Алиризо, Ҳусайнӣ, Абулғозил Раҳмонӣ, Муҳаммад Faурифар. Баррасии татбиқи «Талосим»-и Илӯ Абумозӣ ва газали Мавлоно, («Аз кучо омадаам, омаданам баҳри чӣ буд?») [Матн]. / Ҳусайнӣ Алиризо. – Техрон, 1397 ш. – 13 с.
110. Аллома Абунаср, Мубашшир, Тарозӣ ал-Ҳусайнӣ. Кафш-ул-лисом ан рубоиёт-ил-Хайём [Матн]. / Мубашшир Аллома Абунаср. – Қоҳира: ал-Ҳайат-ул-мисрия ли-л-куттоб, 1985 м. – 245 с.
111. Амин, Аҳмад. Зуҳа-л-ислом [Матн]. / Аҳмад Амин. – Бейрут: Дор-ул-кутуб-ил-арабия, 1981 м. – 968 с.
112. Амин, Маълӯф. Самарқанд. Тарҷумаи Муҳаммад Қозӣ [Матн]. / Маълӯф Амин. – Техрон: Интишороти заррин, 1379 ш. – 576 с.
113. Амин, Ризавӣ Маҳдӣ. Саҳбои хурд. Шарҳи аҳвол ва осори ҳаким Умарӣ Хайём. Тарҷумаи Мачдуддин Қивонӣ [Матн]. / Маҳдӣ Ризавӣ Амин. – Техрон: Интишороти сухан, чопи дуввум, 1387 ш. – 472 с.

114. Амир, Фараҳнокӣ. Нигоҳе ба аносир иҷтимоии сурудаҳои Илӯ Абумозӣ ва дидгоҳи вай дар бораи инсони ҷомеаи хеш [Матн]. / Фараҳнокӣ Амир. Коршиноси аршад. Донишкадаи таҳсилоти такмилӣ, Донишгоҳи озоди исломии Кирмоншоҳ, 1396 ш. – 20 с.
115. Анис, Ал-Мақдис. Ал-Фунун-ул-адабия ва аъломиҳо фи-н-наҳзат-ил-арабият-ил-ҳадиса [Матн]. / Ал-Мақдис Анис. – Бейрут: Дор-ул-илм ли-л- малойин, 1963 м. – 664 с.
116. Афиғ, Нойф Ҳатум. Илӯ Абумозӣ (Ҳаётуху шеъруҳу насрӯҳу) [Матн]. / Ҳатум Нойф Афиғ. – Бейрут: Дор-ус-сақофа, 1994 м. – 292 с.
117. Аҳмад, Қабаш. Таъриҳ-уш-шеър-ул-арбий-ил-ҳадис [Матн]. / Қабаш Аҳмад. – Димашқ: Муассисат-ун-нурӣ, 1971 м. – 260 с.
118. Аҳмад, Муҳаммад Ҳуфӣ. Таёротун сақоғиятун байн-ал-арбӣ ва-л-фурсӣ [Матн]. / Ҳуфӣ Муҳаммад Аҳмад. – Қоҳира: Дор-ул-маориф, 1978 м. – 28 с.
119. Аҳмад, Ҳофиз Аваз. Шуаро-ул-фурс: Умар Ал-Хайём [Матн]. / Аваз Ҳофиз Аҳмад. Ал-Маҷаллат-ул-мисрия, ал-адад-ус-сонӣ, 1901 м. – 76 с.
120. Аюб, Комил. Илӯ Абумозӣ шоир-ул-маҳҷар. Рисола дуктура Лимарш фи илм-ил-лугот [Матн]. / Комил Аюб. – Санкт-Петербург, 1998 м. – 225 с.
121. Алӣ, ибни Ҳусайн, Боҳарзӣ. Думят-ул-қасри ва асрату аҳлил асри [Матн]. / Ҳусайн ибни Алӣ. – Ҳалаб: Матбаат-ул-илмия, 1930 м. – 326 с.
122. Баккор, Юсуф Ҳусайн. Таъсир-ул-ҷамоат-уд-дайфон би рубоиёт-ил-Хайём [Матн]. / Ҳусайн Юсуф Баккор. – Бейрут: Дор носиф, 1982 м. – 326 с.
123. Баккор, Юсуф. Умар Ал-Хайём ва рубоъиёту фӣ осор-ид-диросайни-л-арб [Матн]. / Юсуф Баккор. – Бейрут: Дор-ул-маноҳил, 1987 м. – 248 с.
124. Беҳҷат, ас-Содоти Ҳичзорӣ; Фоиза Раҳмӣ. Ҷилваҳои адабиёти пойдорӣ дар шеъри Илӯ Абумозӣ [Матн]. / Ҳичзорӣ ас-Содот, Дуктур Беҳҷат. – Техрон: Фаслномаи лисони мубин (пажуҳиши адаби арабӣ, илмӣ-

- пажуҳиши), соли дувум, давраи ҷадид, шумораи дувум, 1389 ш. – С. 42-58.
125. Бобак, Аҳмадӣ. Ҳедгар ва пурсиши бунёдин [Матн]. / Аҳмадӣ Бобак. – Техрон: Маркази нашр, 1382 ш. – 722 с.
126. Бодкӯбаи Ҳазовӣ, Мустафо. Зиндагии Ҳайём. – Техрон: Ширкати тавсияи китобхонаҳои Эрон, 1368 ш. – 234 с.
127. Бурҳониддин, Муҳаммад Табрезӣ. Бурҳони қотеъ [Матн]. / Табрезӣ Муҳаммад Бурҳониддин. – Техрон, 1331, ч. 2, – 963 с.
128. Ёкути Ҳамавӣ. Муъзам-ул-удабо [Матн]. / Ҳамавӣ Ёкут. – Бейрут: Дор-ул- машриқ, 1372 ҳ. – 3962 с.
129. Ёриаҳмад, ибни Ҳусайн, Рашиди Табрезӣ. Тарабхона. Тасҳехи Ҷалолуддин Ҳумоӣ [Матн]. / Ҳусайн ибни Ёриаҳмад. – Техрон: Интишороти анҷуман, осори миллӣ, 1342 ш. – 276 с.
130. Жон, Муҳаммад Абдулҷалил. Таърихи адабиёти араб, тарҷумаи Озартош Озарнуш. – Техрон: Интишороти Амири Кабир, 1381 ш. – 345 с.
131. Забехулло, Сафо. Таърихи адабиёт [Матн]. / Сафо Забехулло. – Техрон: Интишороти Қўқнус, 1368 ш. – 410 с.
132. Забехулло, Сафо. Таърихи адабиёт дар Эрон. Ч. 2. [Матн]. / Забехулло Сафо. – Техрон: Интишороти Амири Кабир, 1356 ш. – 714 с.
133. Закариёи Қазвии. Осор-ул-билод ва ахбор-ул-ибод [Матн]. / Қазвии Закариё. – Бейрут: Дор-ус-садир, 1344 қ. – 426 с.
134. Зиёуддин, ибни Асир. Ал-Комил фи-т-торих [Матн]. / Асир ибни Зиёуддин. – Бейрут: Дор содир ва дор Бейрут, 1965 м. – 504 с.
135. Ибни Имоди Ҳинабӣ. Шазарот-уз-заҳаб фи ахборин мин заҳаб. таҳқиқ Мустафо Абдулқодир Ато [Матн]. / Ҳинабӣ Ибни Иммод. – Бейрут: Дор-ул-кутуб-ил-арабия, 1998 м. – 581 с.
136. Иброҳим, Амин Шаворибӣ. Ҳофиз аш-Шерозӣ шоир-ул-ғино ва-л-ғазал / Шаворибӣ Амин Иброҳим. – Қоҳира: Дор-ул-маориф, т. 1, 1954 м. – 456 с.

137. Иброҳим, Дарвеш. Миа ва хамсuna оман маррат ало тарчамати рубоиёт Ал-Хайём [Матн]. / Дарвеш Иброҳим. – Қоҳира: Ҷузу Ас-Сақофӣ, 2010 м. – 12 с.
138. Имодуддин, ибни Аммоди Исфаҳонӣ. Ҳаридат-ул-қаср ва ҷаридат-ул-аср, таҳқиқ Аднон Муҳаммад Оли Таима [Матн]. / Исфаҳонӣ Аммод ибни Имодуддин. – Техрон, 1378 ш. – 326 с.
139. Иҳсон, Аббос ва Начм, Юсуф. Аш-Шеър-ул-арабӣ фи-л-маҳҷар [Матн]. / Аббос Иҳсон ва Юсуф Начм. – Бейрут: Дор содир, 1982 м. – 291 с.
140. Исмоил, Яконӣ. Нодираи айёми Ҳаким Умари Хайём [Матн]. / Яконӣ Исмоил. – Техрон: Анҷумани осори миллӣ, 1342 ш. – 418 с.
141. Исо, Ан-Ноурӣ. Адаб-ул-маҳҷар [Матн]. / Ан-Ноурӣ Исо. – Миср: Дор-ул-маориф, 1958 м. – 608 с.
142. Исо, Искандар Маълуф. Умар Ал-Хайём [Матн]. / Маълуф Искандар Исо. Мо арафаҳ-ул-арабу анҳу // Машаллат-ул-ҳилол, санату 18, мӯҷаллад 6, 1912 м. – С. 17-27.
143. Козим, Ҳотит. Аълом ва руввод фи-л-адаб-ил-арабӣ [Матн]. / Ҳотит Козим. – Бейрут, – 732 с.
144. Комил, Мустафо Шайбӣ. Девон ад-дубайтӣ фи-ш-шеър-ил-арабӣ [Матн]. / Шайбӣ Мустафо Комил. – Тароблус: Маншурот ал-ҷомиат-ил-Либия, 1972 м. – 72 с.
145. Қосим, Муҳторӣ; Саҳр, Муҳибӣ. Нигоҳи татбиқӣ ба симои дунё дар ашъори Хайём ва Илё Абумозӣ [Матн]. / Муҳторӣ Қосим, Муҳибӣ Саҳр // Баҳористони сухан. Фаслномаи илмӣ-пажӯҳииши адабиёти форсӣ. Соли дувоздаҳум, шумораи 30. – 20 с.
146. Масъуд, Хайём. Хайём ва таронаҳо [Матн]. / Хайём Масъуд. – Техрон: нашри Навбаҳор, чопи аввал, 1375 ш. – 287 с.
147. Мирзо, Аҳмад Девонбегӣ. Ҳадиқат-уш-шуаро. Бо қӯшиши Абдулхусайн Навоӣ [Матн]. / Девонбегӣ Аҳмад Мирзо. – Техрон: Интишороти заррин, 1365 ш. – 230 с.

148. Мирзо, Зухайр. Илё Абумозӣ шеър-ул-маҳҷар-ил-ақбар [Матн]. / Зухайр Мирзо. – Бейрут: Дор-ул-яқз-ил-арабия, 1963 м. – 879 с.
149. Мустафо, Бодкӯбаи Ҳазовӣ. Зиндагии Хайём [Матн]. / Ҳазовӣ Бодкӯбаи Мустафо. – Техрон, 1375. – 245 с.
150. Муҳаммад, Абдулмунъим Ҳафоҷӣ. Диросотун фи-л-адаб-ил-араб-ил-ҳадис ва мадорисуҳу [Матн]. / Ҳафоҷӣ Абдулмунъим Муҳаммад. – Бейрут, ҷузъи аввал, 1996 м. – 476 с.
151. Муҳаммад, Алии Бомдод. Ҳофизшиносӣ [Матн]. / Бомдод Алии Муҳаммад. – Техрон, 1960 м. – С. 114-191.
152. Муҳаммад, Ғунайми Ҳилол. Ал-адаб-ул-муқоран [Матн]. / Ҳилол Ғунайми Муҳаммад. – Қоҳира: Дорунаҳзати Миср, 1992 м. – 94 с.
153. Муҳаммад, Ғунаймӣ Ҳилол. мин-аш-шеър-ил-форсӣ. [Матн]. / Ҳилоло Ғунейм Муҳаммад. – Қоҳира: Дор-ул-қавмия ли-т-табъ ва-н-нашр, 1965. – 105 с.
154. Муҳаммад, Қазвинӣ. Бист мақола [Матн]. / Қазвинӣ Муҳаммад. – Техрон, ҷузъи дуюм, 1313 ш. – С. 186.
155. Муҳаммад, Меҳди Фулодунд. Хайёмшиносӣ [Матн]. / Фулодунд Меҳди Муҳаммад. – Техрон: Интишороти Асад Фардо, 1379 ш. – 51 с.
156. Муҳаммад, Муҳит Таботабоӣ. Хайёме бо Ҳайём [Матн]. / Таботабоӣ Муҳит Муҳаммад. – Техрон: Интишороти Қуқнус, 1370 ш. – 220 с.
157. Муҳаммад, Ростгу. Таҷаллии Қуръону ҳадис дар шеъри форсӣ [Матн]. / Ростгу Муҳаммад. – Техрон: Созмони мутолиа ва тадвини китоби улуми инсонии донишгоҳҳо, 1389 ш. – 292 с.
158. Муҳаммад, Сабоӣ. Рубоиёти Умарӣ Ҳайём [Матн]. / Сабоӣ Муҳаммад. – Қоҳира: Дор иҳё ал-кутуб ал-арабия, 1922 м. – 145 с.
159. Муҳаммад, Ҳасан Абдулҳафиз. Рубоиёт-ул-Ҳайём байн-ал-асл-ил-форсӣ ва тарҷамат-ул-арабия [Матн]. / Абдулҳафиз Ҳасан Муҳаммад. – Қоҳира: Кулияту дор-ил-улум, 2017 м. – 353 с.
160. Муҳаммадалӣ, Фуруғӣ. Рубоиёти Ҳайём [Матн]. / Фуруғӣ Муҳаммадалӣ. – Техрон: Интишороти Исмоилиён, 1369 ш. – 235 с.

161. Мұхаммадризо, Қанбарй. Хайёмнома [Матн]. / Қанбарй Мұхаммадризо. – Төхрон: Интишороти зуввор, 1384 ш. – 190 с.
162. Мұхаммадтақй, Җаъфарй. Таҳлили шахсияти Хайём [Матн]. / Җаъфарй Мұхаммадтақй. – Төхрон: Интишороти Кайхон, 1365 ш. – 160 с.
163. Начафй, А. Адабиёти татбиқй чист? [Матн]. / А. Начафй Андеша. Фаслномаи илмй– пажуҳиши. Соли дувум, шумораи дувум, зимистони 2013. – С. 65-91.
164. Носир, Мұхсинниё. Хайём пажуҳиши бо такя бар ҷаҳони мусоари араб [Матн]. / Мұхсинниё, Носир // Маҷаллаи донишкадаи адабиёт ва улуми инсонии Исфаҳон, шумораи 7, даври 46, 1389 ш. – С. 1-20.
165. Артур, Кристинсин. Баррасии интиқод рубоиёти Хайём. Тарҷумаи Фаридуни Базарай [Матн]. / Кристинсин Ортур. – Төхрон: Интишороти Тус, 1374 ш. – 228 с.
166. Парвандухти, Машхур. Ҷанд нукта дар бораи рубоиёти Хайём [Матн]. / Парвандухти Машхур. Аз Рӯдакй то Аховон, – Машҳад: Оҳанги қалам, 1385. – С. 65-73.
167. Сайд, Маҳдй Масбуқ. Таъсири тарҷумаҳои рубоиёти Умари Хайём ба адабиёти мусоари араб [Матн]. / Масбуқ, Маҳдй Сайд. – Төхрон: Маҷаллаи Кайхон фарҳангӣ, шумораи 221, 1387 ш. – С. 1-5.
168. Салмо, Ҳазро Ал-Ҷуюсӣ. Ал-Иттиҳоҳот ва-л-ҳаракот фи-ш-шеър-ил-араб-ил-ҳадис [Матн]. / Ал-Ҷуюсӣ Ҳазро Салмо. – Бейрут: Марказ-уддироҳот-ил-ваҳдат-ил-арабия, 2007 м. – 652 с.
169. Санобй, Аҳмад Паноҳй. Ҳасани Саббоҳ ҷеҳраи шигифтангези таърих [Матн]. / Паноҳй, Аҳмад Санобй. – Төхрон: Нашри китоби намуна, 1370 ш. – 197 с.
170. Сиёсатномаи Низомулмулк. Бо ҳавошӣ ва ёддошту ишорот ва тасҳехи Мұхаммад Қазвинӣ. – Төхрон, 1344. 1358 с.
171. Сирус, Шамисо. Сирри рубой / Шамисо Сирус. – Төхрон: Интишороти Фирдавсӣ, 1374 ш. – 220 с.
172. Солим, Ал-Мауш. Илё Абумозӣ байн-аш-Шарқ ва-л-Фарб [Матн]. / Ал-Мауш Солим. – Бейрут: Муассаса Баҳсун, 1997 м. – 464 с.

173. Тоҳо, Ҳусайн. Ҳадис-ул-арбию [Матн]. / Ҳусайн, Тоҳо. – Миср: Дор-ул- маориф, 1993 м. – 807 с.
174. Умар, Муҳаммад Дудпuto. Таъсири шеъри арабӣ бар такомули шеъри форсӣ. Тарҷумаи Сирус Шамисо [Матн]. / Дудпuto, Муҳаммад Умар. – Техрон: Садои муосир, 1382 ш. – 238 с.
175. Умар, Фарруҳ. Ақоиди фалсафии Абулаъло Ал-Мааррӣ. Тарҷумаи Ҳусайн Ҳадючим [Матн]. / Фарруҳ Умар. – Техрон: Фирӯза, 1381 ш. – 298 с.
176. Фазлуллоҳ, Мирқодирӣ. Ҷилваҳои тааммул дар осори Илё Абумозӣ [Матн]. / Мирқодирӣ Фазлуллоҳ // Маҷаллаи байналмилалии донишкадаи адабиёт ва улуми инсонии донишгоҳи Техрон, давраи 38, 1378 ш. – С. 328.
177. Фазлуллоҳ, Мирқодирӣ; Ҷавод Дехқониён. Марвориди Шарқ [Матн]. / Мирқодирӣ Фазлуллоҳ Саид. – Шероз: Дошишгоҳи Шероз, 1389 ш. – 180 с.
178. Фарзона, Муҳсин. Ҳайёмшиноҳт [Матн]. / Муҳсин, Фарзона. – Техрон: Нашри Ҳузма, 1353 м. – 243 с.
179. Халил, Барҳумӣ. Илё Абумозӣ шоир-ус-суол ва-л-чамол [Матн]. / Барҳумӣ, Халил. – Бейрут: Дор-ул-кутуб-ил-илмия, 1993 м. – 152 с.
180. Хотир, Муҳаммад Абдулмунъим. Диросатун фи шеъри Нозик ал-Малоика [Матн]. / Абдулмунъим Муҳаммад, Хотир. – Қоҳира: ал-Ҳайат-ул-мисрият-ул-омма ли-л-куттоб, 1990 м. – 378 с.
181. Ҳанно, Ал-Фохурӣ. Таърихи адабиёти забони арабӣ. Тарҷума ва таҳлили Абдулмуҳаммади Оятӣ / Ал-Фохурӣ, Ҳанно. – Техрон: Интишороти Тус, 1389 ш. – 839 с.
182. Ҳасан, Аҷамӣ. Мақом-ул-маърифа [Матн]. / Аҷамӣ Ҳасан. – Бейрут: Дор-ул-қитобот, 2004 м. – 180 с.
183. Ҳикмат, А. Таърихи наҳзатҳои фикрии эрониён аз зухури Рӯдакӣ то шаҳодати Суҳравардӣ / А. Ҳикмат. Бахши 2, ч. 2. – Техрон, 1357 ш. – 777 с.

184. Ҳусайнбеки Боғбон. Маҳмуаи мақолоти байналмилалӣ [Матн]. /
Боғбон, Ҳусайнбек. – Техрон: Маркази нашри донишгоҳӣ, 1381 ш. –
260 с.
185. Ҷалол, Хайёт. Ал-Араби-юл-ҳадис [Матн]. / Хайёт Ҷалол. – Бейрут:
Дор содир, 1970 м. – 231 с.
186. Ҷамал, Сироҷ Нудра. Шуаро-ур-робитат-ил-қаламийя / Нудра Сироҷ
Ҷамал. – Қоҳира: Дор-ул-маориф, 1957 м. – 391 с.
187. Ҷамъо, Ҳусайн. Мароё-л-илтиқои ва-л-иртиқои байн-ал-адабайн-ил-
арабӣ ва-л-форисӣ [Матн]. / Ҳусайн Ҷамъо. – Димашқ: Маншурот
иттиҳод-ил-кутуб-ил-арабия, 2006 м. – 245 с.
188. Ҷаъфари Окоёни Човушӣ. Оё Ҳайём ва Абулъало Ал-Мааррӣ зиндиқ
будаанд? [Матн]. / Човушӣ, Окоёни Ҷаъфарӣ. – Нишопур, 2000 м. – 22 с.
189. Ҷурбазадор, Абдулкарим. Рубоиёти Ҳайём [Матн]. / Абдулкарим
Ҷурбазадор. – Техрон: Интишороти асотир, 1399 ш. – 164 с.
190. Шавқӣ, Зайф. Таърих-ул-адаб-ил-арабӣ / Зайф Дуктур Шавқӣ. –
Қоҳира, 1963 м. – 491 с.
191. Шавқӣ, Зайф. Таърих-ул-адаб-ил-арабӣ фи-л-аср-ил-аббосӣ ас-сонӣ. ч.
2. [Матн]. / Зайф, Дуктур Шавқӣ. – Қоҳира: Дор-ул-маориф, 2013 м. –
656 с.
192. Шавқӣ, Зайф. Дирасатун фи-ш-шеър-ил-арабий-ил-муосир [Матн]. /
Зайф Шавқӣ. – Қоҳира: Дор-ул-маориф, 2003 м. – 288 с.
193. Шамсуддин, ибни Муҳаммад ибни Ҳалликон. Вафаёт-ул-аъён [Матн]. /
Ибни Муҳаммад ибни Ҳалликон Шамсуддин. – Бейрут: Дор-ул-кутуб,
1976 м. – 570 с.
194. Шамсуддин, Муҳаммад. Нузҳат-ул-арвоҳ ва равзат-ул-афроҳ. Тарҷумаи
Мақсад Алии Табрезӣ [Матн]. / Шаҳразурӣ Муҳаммад Шамсуддин. –
Техрон: Интишороти илмӣ-фарҳангӣ, 1365 ш. 240 с.
195. Шафии, Кадканӣ, Муҳаммад Ризо. Мусиқии шеър [Матн]. / Кадканӣ
Шафии. – Техрон: Нашри оғаҳ, 1374 ш. – 220 с.
196. Эдвард, Браун. Тарихи адаби Эрон. Тарҷумаи Алипошо Солех [Матн].
/ Браун Эдвард. – Техрон: Нашри Амири Кабир, 1358 ш. – 311 с.

197. Эҳсон, Табарӣ. Бархе баррасиҳо дар бораи ҷаҳонбаниҳо ва ҷунбишҳои иҷтимоӣ дар Эрон [Матн]. / Табарӣ Эҳсон. – Кобул, 1982 м. – С. 211-219
198. Юсуф, Иззуддин. Фи-л-адаб-ил-араб-ил-ҳадис [Матн]. / Иззуддин Юсуф. – Бейрут: Дор-ул-илм ли-т-тибоати ва-н-нашр, 2019 м. – 370 с.
199. Юсуфӣ, Ғуломҳусайн. Ҷашмаи рушан. Дидор бо шоирон [Матн]. / Ғуломҳусайн Юсуфӣ. – Техрон, 1396 ш. – 863 с.
200. Ян, Рипка. Таърихи адабиёти Эрон аз даврони бостон то Қочория [Матн]. / Рипка Ян. – Техрон, 1354 ш. – 575 с.

III. Фарҳангномаҳо

201. Алиакбар, Нафисӣ. Фарҳанги Нафисӣ [Матн]. / Нафисӣ Алиакбар. – Техрон, 1319 – 1320 ш., ч. 3. – 1694 с.
202. Миллер, Б.В. Персидско-русский словарь [Текст]. / Б. В. Миллер. – Москва, 1960. – 252 с.
203. Сайдраҳмон, Сулаймонӣ. Фарҳанги арабӣ–тоҷикӣ. Дар 2 ҷилд [Матн]. / Сулаймонӣ Сайдраҳмон. – Душанбе: ЭР-граф, ҷилди дувум, 2005 м. – 1208с.
204. Фарҳанги забони тоҷикӣ, иборат аз 2 ҷилд. Зери таҳрири Сайфиддин Назарзода (раис), Аҳмадҷон Сангинов, Саид Каримов, Мирзо Ҳасани Султон. – Душанбе, 2008. – 505 с.
205. Философский словарь. – Москва, 1968. – 70 с.
206. Харлампий, Карпович Барапов. Арабско – русский словарь [Текст]. / Барапов Карпович Харлампий. – Москва, 1957. – 1187 с.

III. Сомонаҳои интернетӣ

207. www.bankmaghale.ir.
208. www.sid.ir.
209. www.noormogs.ir.

НАШРИ ТАЪЛИФОТИ ИЛМӢ ДАР МАВЗУИ ДИССЕРТАЦИЯ:

I. Таълифоти муаллиф дар маҷаллаҳои тақризшавандаи ҚОА-и назди

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон:

[1-М]. Сайфуллоев, М.Ҳ. Илё Абумозӣ шоири барҷастаи «Маҳҷар» / М.Ҳ. Сайфуллоев // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. – 2018. – №1/73. – С. 144-147. ISSN 2219-5408

[2-М]. Сайфуллоев, М.Ҳ. Нигоҳе ба омӯзиши Хайём дар кишварҳои арабӣ / М.Ҳ. Сайфуллоев // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. – 2018. – №5-1(77). – С.173-178. ISSN 2219-5408

[3-М]. Сайфуллоев, М.Ҳ. Таҳаввули маонии рубоиёти Умарӣ Хайём дар қасоиди Илё Абумозӣ / М.Ҳ. Сайфуллоев // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – 2020. – №4. – С. 211-216. ISSN 2413-516X

[4-М]. Восиева, Р.Қ., Сайфуллоев, М.Ҳ. Эҷодиёти Илё Абумозӣ ва хусусиятҳои он / Р.Қ. Восиева, М.Ҳ. Сайфуллоев // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. – 2022. – №6- (101). – С.143-158. ISSN 2219-5408

II. Мақолаҳое, ки дар маҷаллаҳои дигар ҷоп шудаанд:

[5-М]. Сайфуллоев, М.Ҳ. Ашъори иҷтимоии Илё Абумозӣ / М.Ҳ. Сайфуллоев // Паёми Донишкадаи забонҳо. – 2016. – №3/23. – С. 89-93. ISSN 2226-9355

[6-М]. Сайфуллоев, М.Ҳ. Таъсири рубоиёти Умарӣ Хайём ба адабиёти муосири араб дар мисоли эҷодиёти Илё Абумозӣ / М.Ҳ. Сайфуллоев // Маводи конференсияи илмӣ-амалий дар мавзуи «Масъалаҳои мубрами забон ва адабиёти Шарқ». – Душанбе, 2019. – С. 225-231. ISSN 978-99975-557-6-4

[7-М]. Сайфуллоев, М.Ҳ., Қобилов, Ф. Озодандешӣ дар шеъри Илё Абумозӣ ва рубоиёти Умарӣ Хайём / М.Ҳ. Сайфуллов // Маводи кон. байнал. илмӣ-амалий дар мавзуи «Филологияи Шарқ дар масири фарҳанг ва тамаддунҳо». – Душанбе, 2020. – С. 398-403. ISSN 978-99975-68-22-9

[8-М]. Сайфуллоев, М.Ҳ. Сухане чанд пиromуни таъсири рубоиёти Умарӣ Хайём ба адабиёти муосири араб / М.Ҳ. Сайфуллоев // Маводи конф.

байнал. илмӣ-амалӣ дар мавзуи «Нақши Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ дар тарбияи кадрҳои омӯзгорӣ ва рушди низоми маориф». – Душанбе, 2021. – С. 353-357. ISSN 978-99985-54-42-9

- [9-М]. Восиева, Р.Қ., Сайфуллоев, М.Ҳ. Бозтоби маонии рубоиёти Умарӣ Хайём дар қасидаҳои Илё Абумозӣ / Р.Қ. Восиева, М.Ҳ. Сайфуллоев // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзуи «Заминаҳои ривоҷу ташаккули филологияи араб дар ҷаҳони муосир». – Душанбе, –2021. – С. 43-50.
- [10-М]. Сайфуллоев, М.Ҳ. Маълумоти муҳтасар доир ба пайдоиши адабиёти «Маҳҷар» / М.Ҳ. Сайфуллоев // Маводи конференсияи ҷумҳуриявӣ бахшида ба 75-умин солгарди доктори илмҳои филологӣ, профессор Мардонӣ Нуриддин Тоҷиддин дар мавзуи «Масоили мубрами арабшиносии тоҷик». – Душанбе, 2022. – С. 300-310.ISSN 978-99975-51-08-5